



ЗАНҶО ВА МАРДҶОИ ҶУМҶУРИИ ТОҶИКИСТОН

**Женщины и мужчины
Республики Таджикистан**

**АГЕНТИИ ОМОРИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҶУРИИ ТОҶИКИСТОН**

**Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан**

Маҷмӯаи мазкур дар асоси маълумотҳои корхонаю ташкилотҳо, вазорату идораҳои ҷумҳурӣ ва тадқиқотҳо омода гардидааст.

Дар маҷмӯа ба таври васеъ нишондиҳандаҳои асосии иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва индикаторҳои сатҳи зиндагии аҳоли пешкаш гардидаанд.

Бисёр нишондиҳандаҳои омории гендерӣ дар сатҳи минтақаҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тартиб дода шудааст, инчунин ба намуни графикҳо оварда намудааст.

Маҷмӯаи омори гурӯҳи кории гендерии Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии Директор - Муҳаммадиева Б.З. бо кӯмак ва дастгирии молиявии «ООН Женщины» дар Тоҷикистон ҷоп шудааст.

Ба истифодабарандагони маҷмӯа барои шарҳу эзоҳот, илова ва мулоҳизаҳои танқидӣ, ки дар рафти таҳлили он ба миён омаданд, пешниҳод намоянд миннатдорӣ баён мекунем.

Дар маҷмӯа аломатҳои шартӣ қабул карда шудаанд:

- аломат мавҷуд нест;
- ... маълумот нест;
- 0,0 андозаи камтарин;
- * баҳо, бозҳисоб.

Дар баъзе мавридҳо маълумотҳои ҷамъбасти аз ҳосили ҷамъи маълумотҳо фарқи ночиз доранд ва сабаб он аст, ки маълумотҳо яклӯхт дода шудаанд.

Барои маълумот вобаста ба наشري маҷмӯаи мазкур ба суроғаи зерин муроҷиат намоед:

ш. Душанбе, кӯчаи Бохтар 17;
телефонҳо: 227-80-88, 227-94-88.

© Агентии омили назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2012

Настоящий сборник подготовлен на основе информации, получаемой органами государственной статистики от предприятий и организаций, министерств и ведомств республики и результатов обследований.

В сборнике широко представлены основные социально-экономические показатели и индикаторы уровня жизни населения.

Многие показатели гендерной статистики приведены в разрезе экономических регионов Республики Таджикистан, а также в виде графиков.

Статистический сборник подготовлен гендерной группой Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан под руководством Директора Мухаммадиевой Б.З., а также при содействии и финансовой поддержке ООН Женщины в Таджикистане.

Мы будем благодарны пользователям сборника за комментарии, дополнения и критические замечания, возникшие в процессе работы со сборником.

В сборнике приняты условные обозначения:

- явление отсутствует;
- ... данных не имеется;
- 0,0 незначительная величина;
- * оценка, расчет.

.

В отдельных случаях незначительные расхождения итогов от суммы слагаемых объясняются округлением данных.

Для информации, связанной с публикацией данного сборника, обращайтесь по адресу:

г. Душанбе, ул. Бохтар 17;
телефоны: 227-80-88, 227-94-88

© Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 2012

ПЕШГУФТОР

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нашри мазкур корхоро вобаста ба инъикоси дастовардҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва проблемахоро оид ба масъалаҳои гендерӣ идома медиҳад:

- Омори гендерӣ барои арзёбии фарқият дар вазъияти занҳо ва мардҳо ва дараҷаи шароити зиндагии онҳо замина мегузорад;
- Омори гендерӣ барои омӯзиш ва арзёбии самаранокӣ ва натиҷагирии барномаҳои давлатӣ истифода бурда мешавад;
- Хеле муҳим аст, ки мусоҳибаи байни онҳое, ки оморро ташаққул медиҳанд ва байни онҳое, ки оморро истифода мебаранд, барқарор карда шавад;
- Ҳангоми баҳисобгирии эҳтиёҷоти истифодабарандаҳои маълумотҳо зарур аст, ки якхелагӣ, омилҳои иҷтимоию фарҳангӣ, ки метавонанд сабаби ақидаҳои нодурусти гендерӣ шаванд, ба эътибор гирифта шаванд.

Дар вақтҳои охир ба нишондиҳаҳои гендерӣ, диққати махсус, ки аз сиёсати иҷтимоӣ – иқтисодии мамлакат вобаста ба равандҳои гендерӣ асоснок карда шудааст, бармеояд. Якчанд проблемаҳои ҷиддӣ, ки сатҳи рушди иҷтимоӣ – иқтисодии вилоятҳои вобастаанд ва дар навбати аввал ин сатҳи камбизоатӣ, сатҳи пасти шугли занҳо, назар ба мардҳо, дастрасии маҳдуд ба кафолатҳои иҷтимоӣ - давлатӣ, фаъолияти суст дар қабули қарорҳо, зиёд шудани ҳиссаи занҳо дар муҳочирати меҳнатӣ, урфу одатҳои муқарарии хонаводаҳо дар самти муносибатҳои оилавӣ ва гендерӣ ва ғайраҳо ҳис карда мешавад.

Дар маҷмӯаи омории «Занҳо ва мардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» маводҳои овардашуда вазъияти занҳо ва мардхоро дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва сиёсии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2011 ва муқоиса бо солҳои гузашта инъикос менамояд.

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории бепарво ба Комиссияи иқтисодии СММ, Омори Аврупо, ООН Жёнщины ва Ҳазинаи нуфуси ССМ барои имконияти омӯзиш ва табодули таҷрибаи мутахассисони дигар мамлакатҳо вобаста ба қомеъҳои дар омори гендерӣ, пешниҳоди иттилооти зарурӣ ва қӯмак барои омода намудани маводҳо оиди мавзӯҳои гендерӣ изҳор менамояд.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан в данной публикации продолжает работу по отражению в экономических, социальных, политических достижений и проблем в гендерном аспекте:

- *Гендерная статистика создаёт основу для оценки различий в положении женщин и мужчин и динамики условий их жизни;*
- *Гендерная статистика также требуется для исследований в целях социально-экономического развития и понимания гендерного фактора развития;*
- *Гендерная статистика используется для мониторинга и оценки эффективности и результативности государственных программ*
- *Важно установить диалог между теми, кто производит статистику, и теми, кто ею пользуется;*
- *При учете потребностей пользователей данных необходимо принимать во внимание стереотипы, социальные и культурные факторы, которые могут стать причиной гендерной предвзятости.*

В последнее время особое внимание гендерным показателям в сфере социальной политики и ее гендерному аспекту обусловлено рядом острых проблем социально-экономического развития областей республики, среди которых необходимо в первую очередь упомянуть такие, как бедность, низкий уровень занятости женщин по сравнению с мужчинами, ограниченный доступ к государственным социальным гарантиям, слабая активность в принятии решений, растущий процент участия женщин в трудовой миграции, традиционный подход в сфере семейных и гендерных отношений.

В настоящем сборнике «Женщины и мужчины Республики Таджикистан», представленные материалы отражают положение мужчин и женщин во всех сферах социально-политической жизни в Республике Таджикистан в 2011 году в сравнении с предыдущими годами.

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан выражает огромную признательность ЕЭК ООН, Евростату, ООН Женщины, АБР и Фонду народонаселения ООН за возможность обучения и обмена опытом со специалистами из других стран по достижениям в гендерной статистике, предоставление необходимой информации и помощи в подготовке различных материалов по гендерной тематике.

МУНДАРИҶА

1.	ПЕШГУФТОР	4
2.	ТАҚСИМОТИ ХОНАВОДАҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН АЗ Рӯи ШУМОРАИ АЪЗОЁН ДАР ОНҲО ВА НАМУДИ ХОНАВОДАҲО МУВОФИҚИ НАТИҶАҲОИ БАҶҲАТТИРИИ АҲОЛӢ ВА ФОНДИ МАНЗИЛ	8
3.	НИШОНДИҲАНДАҲОИ САТҲИ ЗИНДАГИИ АҲОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН АЗ ҶИҲАТИ ГЕНДЕРӢ	10
4.	ҲАДАФҲОИ РУШДИ ҲАЗОРСОЛА: ТОҶИКИСТОН	15
5.	АҲОЛӢ	23
6.	ДАР БОРАИ СОЛИМИИ АҲОЛӢ	43
7.	МАЪЛУМОТНОКИИ АҲОЛӢ	61
8.	ШУҒЛ ВА БЕКОРӢ	84
9.	НИШОНДИҲАНДАҲОИ ГЕНДЕРӢ ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ ИСТЕҲСОЛИИ ҲОҶАГИҲОИ ДЕҲҚОНӢ	105
10.	МАҚОМОТИ ИДОРАИ ДАВЛАТӢ	112
11.	САТҲИ ЗИНДАГИИ АҲОЛӢ	115
12.	ҲИФЗИ ИҶТИМОИИ АҲОЛӢ	120
13.	ҚАРЗҲОИ ХУРД БАРОИ АҲОЛӢ	132
14.	ҶИНОЯТКОРӢ	135
15.	ФАЪОЛИЯТИ МАРКАЗҲОИ БУҲРОНӢ ВА ЗАХИРАВӢ ДАР МУБОРИЗА БА ЗУЛМУ ЗҶУРОВАРӢ НИСБАТ БА ЗАНҲО	137
16.	РӯЙҲАТИ ИХТИСОРАҲОИ ШАРТӢ	153
17.	ФЕҲРИСТИ КИТОБҲО	154

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПРЕДИСЛОВИЕ	4
2.	РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОМОХОЗЯЙСТВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПО ЧИСЛУ ЧЛЕНОВ В НИХ И ВИДАМ ДОМОХОЗЯЙСТВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНОГО ФОНДА	8
3.	ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ.....	10
4.	ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: ТАДЖИКИСТАН	15
5.	НАСЕЛЕНИЕ	23
6.	ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ.....	43
7.	ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ	61
8.	ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА.....	84
9.	ГЕНДЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ.....	105
10.	ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	112
11.	УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	115
12.	СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ	120
13.	МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.....	132
14.	ПРЕСТУПНОСТЬ	135
15.	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРИЗИСНЫХ И РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН.....	137
16.	СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ.....	153
17.	БИБЛИОГРАФИЯ.....	154

**ТАҚСИМОТИ ХОНАВОДАҲОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН АЗ
Рӯи ШУМОРАИ АЪЗОЁН ДАР ОНҲО ВА НАМУДҲОИ
ХОНАВОДАҲО МУВОФИҚИ НАТИҶАҲОИ БАҶҲАТГИРИИ
АҲОЛИ ВА ФОНДИ МАНЗИЛ
(БА ҲОЛАТИ 21 СЕНТЯБРИ СОЛИ 2010)**

Ҳамагӣ -Всего	аз он ҷумла хонаводаҳо иборат аст, аз нафар: <i>в том числе домохозяйства состоят из человек:</i>					
Шумораи хонаводаҳо число домохозяйств	дар онҳо аъзоён в них членов	1	2	3	4	5
Ҷумҳурии Тоҷикистон						
1197187	7523010	38042	65388	88884	153553	193340
аз он ҷумла:						
Хонаводаҳои иборат аз як ҷуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон						
524016	2704505	-	30091	48739	98739	129076
Хонаводаҳои иборат аз як ҷуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон ва бо яке аз волидайнӣ ҳамсарон						
44048	264720	-	-	2300	5047	8939
Хонаводаҳои иборат аз як ҷуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон бо яке аз волидайнӣ ҳамсарон (ё бевай) ва дигар ҳешовандон						
125148	858397	-	-	5146	12474	19136
Хонаводаҳои иборат аз ду ҷуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон ва бо дигар ҳешовандон ё бе онҳо						
200707	1673840	-	-	-	3900	12918
Хонаводаҳои иборат аз ду ҷуфти ҳамсар бо фарзандон ва бефарзандон ва бо дигар ҳешовандон ё бе онҳо						
77051	896356	-	-	-	-	-
Хонаводаҳои иборат аз модар бо фарзандон						
60202	203759	-	18784	17145	13232	6701
Хонаводаҳои иборат аз модар бо фарзандон ва бо яке аз волидайнӣ модар ё падар						
470	2498	-	-	48	142	116
Хонаводаҳои иборат аз падар бо фарзандон						
6525	20643	-	2858	1591	1053	547
Хонаводаҳои иборат аз падар бо фарзандон ва бо яке аз волидайнӣ падар ё модар						
139	836	-	-	17	31	21
Дигар хонаводаҳо						
120839	859414	-	13655	13898	18935	15886
Хонаводаҳои иборат аз як нафар						
38042	38042	38042	-	-	-	-

**Распределение домохозяйств РТ по числу членов в них и видам домохозяйств по результатам переписи населения и жилищного фонда
(на 21 сентября 2010 года)**

аз он ҷумла, хонаводаҳо иборат аст, аз нафар: в том числе домохозяйства состоят из человек:					
			10 нафар ва зиёдтар 10 человек и более		
			шумораи хонаводаҳо число д/х	дар онҳо аъзоён в них членов	
6	7	8	9		
<i>Республика Таджикистан</i>					
204172	137770	95504	57525	163009	2035449
в том числе:					
домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей					
118797	60475	26526	7771	3802	39516
домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей и с одним из родителей супругов					
12052	8653	4556	1709	792	8225
домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей с одним из родителей супругов (или без него) и с другими родственниками					
25777	20780	16788	9531	15516	177178
домохозяйства, состоящие из двух супружеских пар с детьми и без детей и с другими родственниками или без них					
29009	36853	36455	26910	54662	627795
домохозяйства, состоящие из трех и более супружеских пар с детьми и без детей и с другими родственниками или без них					
398	1775	5233	8872	60773	759831
домохозяйства, состоящие из матери с детьми					
2944	896	326	83	91	1032
домохозяйства, состоящие из матери с детьми и с одним из родителей матери или отца					
66	45	25	11	17	196
домохозяйства, состоящие из отца с детьми					
283	109	48	19	17	191
домохозяйства, состоящие из отца с детьми и с одним из родителей отца или матери					
27	10	13	8	12	148
прочие домохозяйства					
14819	8174	5534	2611	27327	421337
домохозяйства, состоящие из одного человека					
-	-	-	-	-	-

**НИШОНДИҲАНДАҶОИ САТҶИ ЗИНДАГИИ АҶОЛИИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН ДАР САТҶИ ГЕНДЕРӢ
ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ**

Даромадҳо – Доходы

Дар соли 2011 бошад, нисбат ба соли 2010 даромади пулӣ ба ҳар нафар аҳоли 19,2 фоиз зиёд шуда, 196,08 сомони ро ташкил дод.

За 2011 год по сравнению с 2010 годом среднедушевые денежные доходы увеличились на 19,2 процента и составили 196,08 сомони.

**Нишондиҳандаҳои таъминот
Индикатори таъминоти**

	2008	2009	2010	2011
Даромади пулӣ ба ҳисоби миёна ба ҳар нафар аҳоли (сомонӣ/ моҳ)				
<i>Среднедушевые доходы (сомони/месяц)</i>	132,45	139,90	160,50	196,08
Афзоиши даромадҳои ҳақиқӣ (ба ҳисоби фоиз)				
<i>Рост реальных доходов (%)</i>	129,2	99,3	107,8	108,6
Ҳисоби миёнаи музди номиналии кор				
<i>Средняя номинальная зарплата</i>	233,74	287,80	354,77	446,23
Афзоиши ҳақиқии музди меҳнат (ба ҳисоби фоиз)				
<i>Рост реальной зарплаты (%)</i>	106,2	115,7	115,8	111,8
Хароҷоти пулӣ ба ҳисоби миёна ба ҳар нафар аҳоли (сомонӣ/моҳ)				
<i>Среднедушевые расходы (сомони/месяц)</i>	129,42	134,43	150,66	190,31
Афзоиши ҳақиқии хароҷот (ба ҳисоби фоиз)				
<i>Рост реальных расходов (%)</i>	129,2	97,6	105,3	112,3

Манбаъ: Тадқиқоти буҷети хонаводаҳо ва маълумотҳои оморӣ

Источник: Обследование бюджетов домашних хозяйств и данные статистики

Харочотҳо – Расходы

Дар соли 2011 нисбат ба соли 2010 хиссаи харочот барои озукаворӣ дар шаҳрҷойҳо 3,1 банди фоиз, дар деҳот 3,6 банди фоиз зиёд шудааст. Инчунин дар хонаводаҳое, ки 3 ва ё бештар фарзанд доранд, хиссаи харочоти истеъмолот ба маҳсулоти хӯрокворӣ 3,5 банди фоиз зиёд шудааст.

За 2011 год по сравнению с 2010 годом доля расходов на продовольствие по городской местности увеличилась на 3,1 пункта, а в сельской местности на 3,6 пункта. По домохозяйствам, имеющим 3 и более детей, доля потребительских расходов на продукты питания также увеличилась на 2,6 процентных пункта.

Хиссаи харочоти истеъмолии хонаводаҳо барои хӯрокворӣ
Доля потребительских расходов домашних хозяйств на продукты питания

(%)

	2008	2009	2010	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон				
Республика Таджикистан	58,7	60,2	56,8	60,3
аз он ҷумла: в том числе:				
аҳолии шаҳрҳо - городское население	61,5	57,1	58,1	61,2
аҳолии деҳот - сельская местность	56,8	62,1	56,3	59,8
Вилоятҳо - Области				
ш.Душанбе - г.Душанбе	63,0	62,4	60,4	60,9
ВМКБ - ГБАО	-	70,4	71,6	64,0
Вилояти Суғд – Согдийская область	49,3	47,5	44,8	51,7
Вилояти Хатлон – Хатлонская область	67,2	67,6	62,6	68,7
НТҚ - РРП	60,0	67,2	61,8	61,5
Гурӯҳҳои камбизоатгарин				
Уязвимые группы				
Хонаводаҳое, ки 3 ва бештар фарзанд доранд				
Домохозяйства, имеющие 3 и более детей	61,5	63,1	58,7	63,3
Нафақахӯрон - Пенсионеры	67,5	71,7	68,5	68,5

Камбизоатӣ - Бедность

Сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси тадқиқотҳои гузаронидашудаи «Сатҳи зиндагии аҳоли» солҳои 2003, 2007 ва 2009) муайян карда шудааст.

Вазияти камбизоатӣ дар Тоҷикистон дар асоси усули истеъмолот, ки андозаи неқӯаҳволии аҳоли, ки нишондиҳандаҳои сатҳи неқӯаҳволӣ ҳамчун истеъмолот ба сари ҳар як нафар аҳоли ба ҳисоби 195 сомонӣ муайян шудааст ва инчунин сатҳи камбизоатии ниҳоят паст (озуқаворӣ) - «сабади маводи муқаррарии озуқавориро», ки барои шахс барои гирифтани 2250 каллория дар як рӯз зарур аст, инъикос менамояд. Арзиши сатҳи камбизоатии ниҳоят паст бо нархҳои охири соли 2009 дар як моҳ ба 124 сомонӣ баробар буд.

Уровень бедности в Республике Таджикистан определен на основании проведенных выборочных обследований «Уровня жизни населения» (2003, 2007 и 2009 гг.).

Положение бедности в стране представлено на основе метода потребления населением товаров и услуг, где показателем благосостояния населения являлось потребление на душу населения (195 сомони в месяц), а чертой бедности являлась абсолютная полная и крайняя (продовольственная) бедность - она отражает затраты контрольной группы «минимальная продовольственная корзина» с необходимыми 2250 калориями на человека в день. Величина черты крайней бедности равна 124 сомони в месяц в ценах на конец 2009 года.

Нишондиҳандаҳои асосии камбизоатии аҳоли

(аз рӯи маълумотҳои тадқиқотҳои сатҳи зиндагии аҳоли дар Тоҷикистон дар солҳои 2003 ва 2009, ба ҳисоби фоиз)

Основные показатели бедности населения

(по данным обследований уровня жизни населения в Таджикистане в 2003 и 2009 гг, в процентах)

	2003	2007	2009	Тағйирот аз 2007 нисбат ба с. 2003 2007г. по сравнению с 2003 г.	Изменение с 2009 нисбат ба с. 2007 2009г. по сравнению с 2007 г.
Сатҳи камбизоатии мутлақ (абсолютной бедности) – Ҳамагӣ (195 сомонӣ ба 1 нафар узви хонавода рост меояд)					
<i>Уровень абсолютной бедности – Всего (195 сомони)</i>					
шаҳр					
город	68,8	49,4	36,7	-19,4	-12,7
деҳот					
село	73,8	55,0	50,8	-18,8	-4,2
ҳамагӣ					
всего	72,4	53,5	46,7	18,9	-6,8
Сатҳи камбизоатии ниҳоят паст – Ҳамагӣ (124 сомонӣ ба 1 нафар узви хонавода рост меояд)					
<i>Уровень крайней бедности – Всего (124 сомони)</i>					
шаҳр					
город	39,4	18,9	9,5	-20,5	-9,4
деҳот					
село	42,3	16,4	15,6	-25,9	-0,8
ҳамагӣ					
всего	41,5	17,1	13,8	-24,4	-3,3

**Сатҳи камбизоатии мутлақ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
(аз рӯи маълумотҳои тадқиқоти интихобии хонаводаҳо дар соли 2009)
Уровень абсолютной бедности в регионах республики Таджикистан
(по данным выборочного обследования домохозяйств 2009 года)**

(бо фоиз - в процентах)


	Ҳамагӣ - Всего	шаҳр - город	деҳот - село
Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ - Всего в республике	46,7	36,7	50,8
ш. -г. Душанбе	19,1	19,1	-
вилояти Сугд- Согдийская область	52,5	44,7	57,0
вилояти Хатлон - Хатлонская область	50,2	50,7	50,1
НТҚ - РРП	44,2	26,4	48,0
ВМКБ - ГБАО	34,5	38,0	33,5

**Сатҳи камбизоатии нисоят паст дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
(аз рӯи маълумотҳои тадқиқоти интихобии хонаводаҳо дар соли 2009)
Уровень крайней бедности в регионах Республики Таджикистан
(по данным выборочного обследования домохозяйств 2009 года)**

(бо фоиз - в процентах)

	Ҳамагӣ - Всего	шаҳр - город	деҳот - село
Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ - Всего в республике	13,8	9,5	15,6
ш. -г. Душанбе	2,6	2,6	-
вилояти Сугд – Согдийская область	17,1	12,4	19,8
вилояти Хатлон - Хатлонская область	15,8	16,7	15,5
НТҚ - РРП	10,8	3,2	12,5
ВМКБ - ГБАО	6,0	5,0	6,3

**Сатҳи камбизоатӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон (аз рӯи синну сол дар соли 2009)
Уровень абсолютной бедности в Республике Таджикистан
(по полу и возрасту в 2009 году)**



Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола аз ҷӣ иборатанд ?

Ба мақсади ҳалли проблемаҳои глобалии инсоният СММ таҳти унвони «Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола» (ХРХ) барнома қабул кард.

Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсолаи СММ дар худ барномаи онд ба мубориза бо камбизоатӣ ва ба таври умум баланд бардоштани сатҳи зиндагиро дар бар мегирад. Барнома соли 2000-ум аз тарафи 147 сарвари давлатҳо ва аз тарафи 189 намояндаи мамлакатҳо, аз ҷумла бо Тоҷикистон дар Саммити Ҳазорсола қабул карда шуда буд.

Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола бояд то соли 2015 ба мақсад расанд ва дар худ мақсадҳои зеринро дар бар мегиранд:

- аз байн бурдани қашшоқӣ ва гурӯснагӣ;
- таъмини умумии таҳсилоти умумӣ;
- ҳавасмандгардонии баробарии мардҳо ва занҳо ва васеъ намудани ҳуқуқ ва имкониятҳои занҳо;
- кам кардани ғавти қӯдакон;
- бехтар намудани ҳифзи модарон;
- мубориза бо ВИЧ/СПИД, табларза ва дигар бемориҳо;
- таъмини устувори рушди муҳити зист;
- ташаққул додани ҳамшарикии глобалӣ ба мақсадҳои Рушд.

Барои ҳар кадом ҳадаф вазифаҳои ҷудогона ва нишондиҳандаҳои миқдорӣ ташаққул дода шудаанд, ки дар асоси онҳо дар бораи дараҳаи комёбиҳои ХРХ ҳулосаҳо бароварда мешаванд.

Мониторинги комёбии Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола зарур аст, то ин ки ХРХ ба таври доимӣ дар маркази нақшаҳои рушди миллий ва глобалӣ, инчунин барои иттилооти умум қарор гирад.

Что такое ЦРТ?

С целью решения глобальных проблем человечества ООН приняла программу под названием «Цели Развития Тысячелетия» (ЦРТ).

Цели Развития Тысячелетия ООН представляют собой программу по борьбе с бедностью и общему повышению уровня жизни. Программа была принята в 2000 г. 147 главами государств и представителями 189 стран, включая Таджикистан на Саммите Тысячелетия.

Цели Развития Тысячелетия должны быть достигнуты к 2015 году и включают в себя следующее:

- ликвидация нищеты и голода;*
- обеспечение всеобщего начального образования;*
- поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин;*
- сокращение детской смертности;*
- улучшение охраны материнства;*
- борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями;*
- обеспечение устойчивого развития окружающей среды;*
- формирование глобального партнерства в целях развития.*

Для каждой цели были сформулированы отдельные задачи и количественные показатели, на основании которых будут сделаны выводы о степени достижения ЦРТ.

Мониторинг достижения Цели Развития Тысячелетия необходим, чтобы ЦРТ постоянно находились в центре национальных и глобальных планов развития, а также для информирования общественности.

Ҳадафи 1. Барҳам додани кашокии ниҳой ва гуруснагӣ

Цель 1 Ликвидация крайней нищеты и голода

Вазиѝан 1. Дар давраи солҳон 1990-2015 ҳиссаи аҳолие, ки дар як рӯз камтар аз 1 долларӣ ИМА даромад дорад ду баробар кам карда шавад

Задача 1: Сократить вдвое за период 1990-2015 годов долю населения, имеющего доход менее 1 доллара США в день

	2001	2005	2008	2009	2010	2011
Ҳиссаи даромади аҳоли бо аз рӯи паритети қобилияти харидории камтар аз 1 долларӣ ИМА дар як рӯз <i>Доля населения с доходом по паритету покупательной способности менее 1 доллара США в день</i>	32,7 ¹	x	x	13,8	x	x
Ҳиссаи аҳолие, ки дар мадди камтарини камбизоатии миллии зиндагӣ мекунаанд - Доля населения, живущие ниже национальной черты бедности	x	x	x	46,7	x	x
Нишондиҳандаҳои иловагӣ - Дополнительные индикаторы						
Қобилияти харидории асъори мамлакат, коэффитсиенти тағйирёбии асъори миллии нисбат ба долларӣ ИМА - Паритет покупательной способности валюты страны, коэффициент преобразования национальной валюты к доллару США	0,37	0,74	1,35	1,50	1,67	1,85

Вазиѝан 2. Дар давраи солҳон 1990-2015 ҳиссаи аҳолие, ки аз гуруснагӣ азият мекашад, ду баробар кам карда шавад

Задача 2: Сократить вдвое за период 1990–2015 годов долю населения, страдающего от голода

	2001	2005	2008	2009	2010	2011
Паҳншавии вазни камтарин (кӯдакони то 5-сола) <i>Распространенность пониженного веса (дети до 5 лет)</i>	x	17,4 ³	15 ⁴	x	x	x
Нишондиҳандаҳои иловагӣ - Дополнительные индикаторы						
Ҳиссаи аҳолие, ки гизои хӯрока нагирифтаанд, ба ҳисоби фоиз <i>Доля населения, недополучающее питание, в процентах</i>	54 ²	26 ²	x	x	x	x

^{1/} Аз рӯи баҳои Бонки Умумиҷаҳонӣ - По оценкам Всемирного Банка

^{2/} Маълумотҳои мониторингӣ глобалӣ - Данные глобального мониторинга

^{3/} Маълумотҳо дар асос - тадқиқоти мултииндикаторие, ки соли 2000 гузаронида шуда буд, асоснок карда шудаанд - Данные основанные на Мульти индикаторном исследовании, проводимом в 2005г. ^{4/} Маълумотҳои тадқиқоти сатҳи зиндагии аҳолии ТҶСЗТ Тоҷикистон соли 2007 - Данные ОУЖТ (Обследования уровня жизни в Таджикистане) – 2007
х)маълумотҳо танҳо бо роҳи тадқиқот ба даст овардан мумкин аст
данные можно получить только путем обследования

Хадафи 2. Таъмини таҳсилоти умумии ибтидоӣ
Цель 2 Обеспечение всеобщего начального образования

Вазифаи 3.Тавре таъмин кардан зарур аст, ки дар соли 2015 ба кӯдакони тамоми ҷаҳон, ҷӣ писарон ва ҷӣ духтарон имконият фароҳам оварда шавад, то ки дар ҳаҷми пурра таҳсилоти ибтидоии мактабӣ гирифта тавонанд.

Задача 3: Обеспечить, чтобы к 2015 году у детей во всем мире, как у мальчиков, так и у девочек, была возможность получить в полном объеме начальное школьное образование

	2001	2005	2008	2009	2010	2011
Коэффитсиенти софи фарогирӣ бо таҳсилоти ибтидоӣ						
<i>Чистый коэффициент охвата начальным образованием</i>	98,5	99,0	102,6	96,4	100,5	101,6
Ҳиссаи хонандагони синфи якум, ки ба синфи охирони мактаби ибтидоӣ расидаанд						
<i>Доля учащихся первого класса, достигающих последнего класса начальной школы</i>	93,9	101,2	100,9	98,6	98,7	98,8
Ҳиссаи босаводон дар байни занҳоу мардҳои 15-24 - сола						
<i>Доля грамотных среди 15–24-летних женщин и мужчин</i>	99,9 ¹	-	-	-	99,7 ¹	-
Нишондиҳандаҳои иловагӣ- Дополнительные индикаторы						
Нишондиҳандаи баробарии гендерӣ ҳангоми қайд ба сатҳи аввали таҳсилоти ибтидоӣ - <i>Показатель гендерного равенства при зачислении на начальный уровень образования</i>	0,926	0,922	0,927	0,927	0,923	0,931

^{1/} Маълумотҳо танҳо дар асоси барӯйхатгирии аҳолии солҳои 2000-2010 омода карда шудаанд - Данные, основанные только на переписи населения 2000 - 2010г.

Хадафи 3. Ҳавасмандгардонии баробарии мардону занон ва васеъ кардани ҳуқуқ ва имкониятҳои занҳо

Цель 3 Поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин

Вазифаи 4. Хуб мешуд то соли 2015 нобаробарӣ дар байни чинсҳо, дар баҳши таҳсилоти ибтидоӣ ва миёна, вале на дертар аз соли 2015 - дар ҳамаи сатҳи таҳсилот нобаробарӣ барҳам дода шавад.

Задача 4: Ликвидировать, желательно к 2015 году, неравенство между полами в сфере начального и среднего образования, а не позднее, чем к 2015 году - на всех уровнях образования

	2001	2005	2008	2009	2010	2011
Таносуби духтарон ва писарон дар низомии таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олӣ						
<i>Соотношение девочек и мальчиков в системах начального, среднего и высшего образования</i>						
таҳсилоти ибтидоӣ (духтарон /писарон)						
<i>начальное образование (девочки/мальчики)</i>	96,4	96,4	100,8	97,8	97,7	97,4
таҳсилоти асосӣ (духтарон/ писарон)						
<i>основное образование (девочки/ мальчики)</i>	79,9	91,7	95,3	95,6	95,1	95,6
таҳсилоти миёна (духтарон ва писарон)						
<i>среднее образование (девочки/мальчики)</i>	32,2	36,5	47,7	46,8	76,3	78,2
Таносуби занону мардони саводнок дар синни 15-24-сола						
<i>Соотношение грамотных женщин и мужчин в возрасте 15-24 лет</i>	99,8 ¹	-	-	-	97,7 ¹	-
Ҳиссаи заноне, ки дар баҳши ғайрикишоварзӣ ба меҳнати муздноқ машғуланд						
<i>Доля женщин, занимающихся оплачиваемым трудом в несельскохозяйственном секторе</i>	40,7	40,9	38,2	38,3	39,8	43,4
Ҳиссаи занон дар байни намоёндагони халқии парлумони миллӣ						
<i>Доля женщин среди депутатов национального парламента</i>	2,8	12,7	17,5	17,5	19,0	19,0

^{1/} Маълумотҳо танҳо дар асоси барӯйхаттирии аҳолии асоснок карда шудаанд

^{1/} Данные, основанные только на переписи населения

ЗАНҶО ВА МАРДҶО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	2001	2005	2008	2009	2010	2011
<i>Нишондиҳандаҳои иловагӣ- Дополнительные индикаторы</i>						
Нишондиҳандаи баробарии гендерӣ хангоми қайди хонандагон дар сатҳи таҳсилоти миёна <i>Показатель гендерного равенства при зачислении на средний уровень образования</i>	0,863	0,866	0,895	0,893	0,895	0,898
Нишондиҳандаи баробарии гендерӣ хангоми қайди хонандагон ба синфҳои болоии мактабҳои миёна - <i>Показатель гендерного равенства при зачислении в старшие классы средней школы</i>	0,616	0,646	0,741	0,733	0,739	0,757
Музди миёнаи меҳнати мардҳо, бо сомони - <i>среднемесячная заработная плата мужчин, сомони</i>	40,10	126,41	393,81	418,49	537,58	644,88
Музди миёнаи меҳнати занҳо, бо сомони - <i>среднемесячная заработная плата женщин, сомони</i>	21,05	65,68	235,36	254,60	301,16	316,91
Ҷисми музди меҳнати занҳо нисбат ба музди меҳнати мардҳо - <i>процент заработной платы женщин от заработной платы мужчин</i>	52,5	52,0	59,8	60,8	56,0	49,1

Ҳадафи 4. Кам кардани ғавти кӯдакон Цель 4 Сокращение детской смертности

Вазифаи 5. Дар давраи солҳои 1990-2015 аз се ду баробар ғавти кӯдакони синни то панҷсола кам карда шавад

Задача 5: Сократить на две трети за период 1990–2015 годов смертность среди детей в возрасте до пяти лет

	2001	2005	2008	2009	2010	2011
Коэффитсиенти ғавти кӯдакони синни то панҷсола - <i>Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет</i>	126 ¹	79 ¹	53 ²	х	50 ³	х
Коэффитсиенти ғавти кӯдакони навозд - <i>Коэффициент младенческой смертности</i>	89 ¹	65 ¹	46 ²	х	34 ³	х
Ҳиссаи кӯдакони яқсола, ки аз сурӯҳаи эм карда шудаанд- <i>Доля детей годовалого возраста, которым сделаны прививки от кори</i>	90	97	97	97	96	97

^{1/} Маълумотҳои дар асоси тадқиқоти Мултииндикаторӣ, ки дар солҳои 2000 ва 2005-ум гузаронида шуда буданд - ^{1/} Данные основанные на Мульти индикаторном исследовании, проводимом в 2000 и 2005гг. - ^{2/} Маълумотҳои ТСЗТ 2007 - ^{2/} Данные ОУЖТ 2007

^{3/} Натиҷаҳои тадқиқоти ғавти кӯдакони навозд, кӯдакон ва модарон дар соли 2010 - по данным обследования младенческой детской и материнской смертности 2010 года) маълумотхоро танҳо бо роҳи тадқиқот ба даст овардан мумкин аст - данные можно получить только путем обследования

Хадафи 5. Беҳтар намудани ҳифзи модарон
Цель 5 Улучшение охраны материнства

Вазифаи 6. Дар давраи солҳои 1990-2015 коэффитсенти фавти модарон аз чор се ҳиссаи баробар кам карда шавад

Задача 6: Снизить на три четверти за период 1990–2015 годов коэффициент материнской смертности

	2001	2005	2008	2009	2010	2011
Коэффитсенти фавти модарон - <i>Коэффициент материнской смертности</i>	45,4	97 ¹	x	x	86 ²	x
Ҳиссаи таваллуди кӯдакон бо ёрии хамшираҳои тиббии касбӣ - <i>Доля деторождений при квалифицированном родовспоможении</i>	81	76	83	87	88	89

^{1/} Маълумотҳои дар асоси тадқиқоти Мултиндикаторӣ, ки дар солҳои 2000 ва 2005-ум гузаронида шуда буд омода карда шудааст- ^{1/} *Данные основанные на Мульти индикаторном исследовании, проводимом в 2000 и 2005гг.* ^{2/} Натиҷаҳои тадқиқоти фавти кӯдакони навод, кӯдакон ва модарон дар соли 2010 - *по данным обследования младенческой детской и материнской смертности 2010 года*

х) маълумотро танҳо бо роҳи тадқиқот ба даст овардан мумкин аст
 данные можно получить только путем обследования

Хадафи 6. Мубориза бар зидди Вируси норасоии масъунияти одам (ВНМО) ва бемории пайдошудаи норасоии масъунияти (БПНМ), табларза (вараҷа) ва дигар бемориҳо

Цель 6 Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями

Вазифаи 7. то соли 2015 паҳншавии вируси норасоии масъунияти одам (ВНМО) ва бемории пайдошудаи норасоии масъунияти (БПНМ) боздошта шавад ва тамоюл барҳамшавии бемориҳо оғоз карда шавад

Задача 7: остановить к 2015 году распространение ВИЧ/СПИД и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости

	2001	2005	2008	2009	2010	2011
Паҳншавии ВИЧ/СПИД дар байни занҳои ҳомилаи синни 15-49 сола <i>Распространенность ВИЧ/СПИД, среди беременных женщин в возрасте 15-49 лет</i>	-	3	24	54	63	92
Паҳншавии контрацепсия (дар байни занҳои синни 15-49 сола) – <i>Распространенность контрацепции (среди женщин в возрасте 15-49 лет)</i>	17,2	17,7	18,1	17,6	17,8	19,9
Нишондиҳандаҳои иловагӣ- <i>Дополнительные индикаторы</i>						
Микдори ба қайд гирифташудаи ҳодисаҳои ВНМО - <i>Количество зарегистрированных случаев ВИЧ</i>	34	189	371	431	1004	989
Истифодаи воситаҳои контрацепсия (фоидаи занҳо синну соли қобилияти таваллуд, ки бо контрацепсия фаро гирифта шудаанд) - <i>Использование средств контрацепции (процент женщин фертильного возраста, охваченных контрацепцией)</i>	20,1	25,8	24,9	24,9	25,1	26,9

Вазифаи 8. То соли 2015 паҳншавии табларза (вараҷа) ва дигар бемориҳои асосӣ боздошта шавад ва тамоюли кам кардани касалиҳои оғоз шавад

Задача 8: Остановить к 2015 году распространение малярии и других основных болезней и положить начало тенденции к сокращению заболеваемости

	2001	2005	2008	2009	2010	2011
Сатҳи бемории табларза (вараҷа) ба 100 000 аҳоли <i>Уровень заболеваемости малярией на 100 000 населения</i>	102,6	29,0	4,0	2,0	0,0	0,0
Сатҳи бемории сил ба 100 000 аҳоли ¹ <i>Уровень заболеваемости туберкулезом на 100 000 населения¹</i>	55,1	74,4	83,8	78,7	78,5	77,0
Паҳншавии бемории сил ² <i>Распространенность заболевания туберкулезом²</i>	183,9	238	201,7	195,2	181,7	176,0
Самараноки табобатӣ, бо фоиз (ҳодисаҳои нави беморӣ дар барномаи DOTS) <i>Эффективность лечения туберкулеза, в % (новые случаи по программе DOTS)</i>	-	82,4	82,7	82,4	80,0	80,7 ³
<i>Нишондиҳандаҳои иловагӣ- Дополнительные индикаторы</i>						
Сатҳи ғавт аз касалии табларза ба 100 000 аҳоли <i>Уровень смертности от малярии на 100 000 населения</i>	0,3	-	-	0,03	0,0	0,0
Сатҳи ғавт аз касалии сил ба 100 000 аҳоли <i>Уровень смертности от туберкулеза на 100 000 населения</i>	11,9	9,1	7,6	8,1	8,8	8,9

¹ **Сатҳи беморӣ ба 100 000 аҳоли** - ин таносуби шумораи беморони бори аввал таҳсисшуда нисбат ба шумораи миёнаи солонаи аҳолии доимӣ мебошад - ***Уровень заболеваемости на 100 000 населения*** – это отношение числа больных с впервые установленным диагнозом к среднегодовой численности постоянного населения.

² **Паҳншавии беморӣ ба 100 000 аҳоли** - маҷмӯи ҳамаи беморони касалии мазкур, ки дар охири соли ҳисоботӣ дар қайд мебошанд, нисбат ба шумораи аҳолии ибтидои соли оянда дар соли дахлдор ҳисоб карда мешавад - ***Распространенность заболевания на 100 000 населения*** – рассчитывается как контингент больных данной болезнью, состоящих на учете на конец отчетного года к численности населения на начало следующего отчетного года

³ дар 9 моҳи соли 2011 – за 9 месяцев 2011 года

Хадафи 7. Таъмини босуботи экологӣ
Цель 7 Обеспечение экологической устойчивости

Вазифаи 9. Принсипҳои рушди босубот ба стратегияи мамлакат ва барномаҳои хамроҳи қарда шаванд ва ҷараёни ҳаробашии захираҳои табиӣ боздошта шаванд

Задача 9: Включить принципы устойчивого развития в стратегические программы и обратить вспять процесс истощения природных ресурсов

	2001	2005	2008	2009	2010	2011
Ҳиссаи масоҳати заминҳои, ки бо ҷангал пӯшонид шудаанд - Доля земельных площадей, покрытых лесом	3	3	3	3	3	3
Истеъмолати энергия (кг. нафти баробар) = ба 1 доллар МУД	0,57	0,32	0,14	0,09	0,08	0,07
Потребление энергии (кг. нефтян. эквивалента) на 1 доллар ВВП	21,85	3,46	3,857	2,779	...	...
Истеъмоли моддаҳои озонҷазбкунанда, тонна						
Потребление озоноразрушающих веществ, тонн						

Вазифаи 10. То соли 2015 ҳиссаи аҳолие, ки бо оби ошомидани бехатар ва ба воситаҳои санитарии техникӣ доимӣ дастграс намебошанд, ду баробар кам қарда шаванд

Задача 10: Сократить вдвое к 2015 году долю населения, не имеющего постоянного доступа к безопасной питьевой воде и основным санитарно-техническим средствам

	2001	2005	2008	2009	2010	2011
Ҳиссаи аҳолии шаҳру деҳот, ки аз манбаи бехтарини оби ошомидани истифода мебаранд						
Доля сельского и городского населения, использующего улучшенные источники питьевой воды	x	69,5 ¹	58,5 ²	x	x	x
Ҳиссаи аҳолии шаҳру деҳот, ки аз воситаҳои бехтарини санитарии техникӣ истифода мебаранд						
Доля сельского и городского населения, использующего улучшенные санитарно-технические средства	x	93,7 ¹	99,4 ²	x	x	x

^{1/} Маълумотҳо дар асоси тадқиқоти Мултииндикаторие, ки соли 2005 гузаронида шуда буд, асоснок қарда шудаанд - *Данные основанные на Мульти индикаторном исследовании, проводимом в 2005г.* ^{2/} Маълумотҳои ТСЗТ 2007 - *Данные ОУЖТ 2007*

х) маълумотҳои танҳо бо роҳи тадқиқот ба даст овардан мумкин аст
 д) маълумотҳои танҳо бо роҳи тадқиқот ба даст овардан мумкин аст

**Ҳадафи 8. Ташакулёбии глобалии ҳамшарикӣ бо мақсади рушд
Цель 8 Формирование глобального партнерства в целях развития**

Вазифаи 16. Дар ҳамкорӣ бо мамлакатҳои рӯ ба инкишоф стратегия тартиб дода, татбиқи қарда шавад, ки он барои маҳсулнокии меҳнат ва барои ҷавонон арзанда ва муносиб бошад.

Задача 16: В сотрудничестве с развивающимися странами разрабатывать и осуществлять стратегии, достойного и производительного труда для молодежи

	2001	2005 ^{1,2}	2008	2009 ²	2010	2011
45. Сатҳи бекорӣ дар байни аҳолии синни 15-24 сола (ҳамагӣ)						
45. Уровень безработицы среди населения в возрасте 15 – 24 лет (всего)	x	9,7	x	16,7	x	x
мардҳо - мужcчины	x	10,1	x	19,0	x	x
занҳо - женщины	x	10,1	x	13,9	x	x

¹⁾ Аз рӯи маълумотҳои тадқиқоти қувваи қорӣ барои соли 2004 - по данным обследования рабочей силы 2004 года

²⁾ Аз рӯи маълумотҳои тадқиқоти қувваи қорӣ, сатҳи бекории расмӣ бақайдгирифташуда нисбат ба бекории умумӣ 4-5 маротиба кам мебошад – по данным обследования рабочей силы, уровень официально зарегистрированной безработицы в 4-5 раз меньше, чем общая безработица

Вазифаи 18. Дар ҳамкорӣ бо баҳши хусусӣ тадбирҳои андешида шаванд, ки ҳама аз технологияи нав, махсусан аз технологияи иттилоотӣ - коммуникатсионӣ манфиат бурда тавонанд.

Задача 18: В сотрудничестве с частным сектором принимать меры к тому, чтобы все могли пользоваться благами новых технологий, особенно информационно-коммуникационных технологий

	2001	2005	2008	2009	2010	2011
Шумораи хатти телефонӣ ба ҳар 1000 нафар						
Число телефонных линий на 1000 человек	28	33	34	33	33	32,9
Шумораи муштариёни алоқаи сайёр ба ҳар 100 нафар						
Число абонентов сотовой связи на 100 человек	0,04	5,8	50	55,6	79	91,8
Шумораи истифодабарандагони интернет ба ҳар 100 нафар						
Число пользователей интернета на 100 человек	0,004	0,5	1,8	6,7	16,4	25,5

АҲОЛӢ - НАСЕЛЕНИЕ

Дар фасли «Аҳоли» маълумотҳои оморӣ дар бораи шумора ва ҳайати синну соли занҳо ва мардҳо, таваллуд ва фавт, ниқоҳ ва талоқ, маълумот дар бораи фавтидагон аз рӯи чинс ва таснифоти сабабҳои фавт, маълумотҳо дар бораи ҷараёни муҳоҷират оварда шудаанд. Ҳамчунин, нишондиҳандаҳои умумигардонидашудаи демографӣ, ки ҷараёнҳои барқароршавии аҳоли - коэффитсиенти ҷамъбасти таваллуд, коэффитсиенти брутто ва неттои барқароршавии аҳоли, дарозии умри эҳтимоли ҷангоми таваллуд пешниҳод гардидаанд.

Шумораи аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон то 1 январи соли 2012-ум 7807,2¹ ҳазор нафар, аз рӯи маълумотҳои барӯйхатгирии аҳоли, ки дар 21 сентябри соли 2010 гузаронида шуд, 7564,5 ҳазор нафарро ташкил дод, аз шумораи онҳо 3747,5 ҳазор нафар - занҳо, 3817,0 ҳазор нафар - мардҳо мебошанд. Ҳиссаи занҳо 49,5 фоиз, мардҳо 50,5 фоизро ташкил медиҳад. Аҳолии ҷумҳурӣ ба ҳисоби миёна дар як сол 2,4 фоиз меафзояд.

В разделе «Население» приводятся статистические данные о численности и возрастном составе женщины и мужчин, рождаемости и смертности, брачности и разводимости, об умерших по полу и основным классам причин смерти, данные о миграционных потоках. Также представлены обобщающие демографические показатели, характеризующие процессы воспроизводства населения – суммарный коэффициент рождаемости, брутто и нетто коэффициенты воспроизводства населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

Численность населения Республики Таджикистан на 1 января 2012 года составила 7807,2¹ тыс. человек, по переписи населения на 21 сентября 2010 года - 7564,5 тыс. человек: в их числе женщины – 3747,5 тыс. человек, мужчины – 3817,0 тыс. человек. Доля женщин составляет 49,5%, мужчин – 50,5%. Население республики растет в среднем на 2,4% в год.

Шумораи аҳолии доимӣ, то 1.01.

Численность постоянного населения, на 1.01.

	Ҳар ду чинс, ҳа- зор нафар <i>Оба пола, тыс. человек</i>	аз он ҷумла: <i>в том числе:</i>		Таносуби занҳо ба шумораи умумии аҳоли, бо фоиз <i>Удельный вес женщин в общей численности населения, в %</i>	Мардҳо ба 1000 занҳо, нафар <i>Число муж- чин на 1000 женщин, человек</i>
		мардҳо <i>мужчины</i>	занҳо <i>женщины</i>		
Хамаи аҳоли - <i>Все население</i>					
2009	7373,8	3698,8	3674,9	49,8	1006
2010	7529,6	3776,3	3753,3	49,8	1007
2010 ²	7565,0	3813,0	3752,0	49,5	1019
2011 ¹	7621,2	3846,1	3775,1	49,5	1019
2012 ¹	7807,2	3941,5	3865,7	...	1020
аҳолии шаҳрҳо - <i>городское население</i>					
2009	1941,3	977,1	964,2	49,7	1013
2010	1987,5	1001,0	986,5	49,6	1015
2010 ²	2006,6	1011,0	994,0	49,5	1019
2011 ¹	2020,5	1020,4	1000,1	49,5	1020
2012 ¹	2064,9	1043,9	1021,0	49,4	1022
аҳолии деҳот - <i>сельское население</i>					
2009	5432,5	2721,7	2710,8	49,9	1004
2010	5542,1	2775,3	2766,8	49,9	1002
2010 ¹	5557,9	2802,0	2758,0	49,5	1018
2011 ¹	5600,7	2825,7	2775,0	49,5	1018
2012 ¹	5742,4	2897,7	2844,7	49,5	1019


¹Маълумотҳо аз рӯи натиҷаҳои барӯйхатгирии аҳоли дар соли 2010 ва маълумотҳои бақайдгирии (САҲШ) таваллуд шудагон дар солҳои 2011-2012 аниқ карда шудааст

²Даттне уточненны по итогам переписи населения 2010 года и данных регистрации (ЗАГС) родившихся за 2011-2012 годы

²-маълумоти барӯйхатгирии аҳолии соли 2010

²- данные переписи населения 2010 года

Пирамидаи синну соли чинсии шумораи аҳоли аз рӯи маълумотҳои барӯйхатгирии аҳоли то 21 сентябри соли 2010, нафар
Возрастно-половая пирамида численности населения по данным переписи населения на 21 сентября 2010 года, человек



Дар асоси пирамида бартарияти шуморавии писарон мушоҳида карда мешавад, ки зиёдшавии ҳиссаи писарон дар шумораи умумии таваллудшудагон вобаста аст ба ҳисоби миёна ба ҳар 100 духтар ҳар сол 106-107 писар таваллуд мешавад. Тахминан, дар синни 25-30 сола баробаршавии пай дар пайи шумораи мардҳо ва занҳо мушоҳида мегардад ва минбаъд бо қувваи ғавти зиёдтари мардҳо, бартарияти занҳо ба ҷашм мерасад. Дар сини 90 солагӣ шумораи занҳо нисбат ба мардҳо 2 маротиба зиёд аст.

В основании пирамиды наблюдается численный перевес мальчиков, что связано с преобладанием числа мальчиков в общем числе родившихся - на 100 девочек ежегодно в республике рождается в среднем 106-107 мальчиков. Примерно на уровне 25-35 лет, наблюдается постепенное выравнивание численности мужчин и женщин и далее, в силу более высокой смертности среди мужчин, постепенное преобладание численности женщин. В возрастах старше 90 лет численность женщин в 2 раза превышает численность мужчин.

Шумораи аҳолии доимӣ аз рӯи синну сол
(дар аввали сол, ҳазор нафар)

Численность постоянного населения по возрастным группам
(на начало года, тыс. человек)

сол - возраст	то 1-уми январӣ соли 2009 на 1 января 2009г.			то 21-уми сентябри соли 2010 ¹ на 21 сентября 2010г. ¹		
	ҳар ду ҷинс оба пола	мард- ҳо муж- чины	занҳо жен- щины	ҳар ду ҷинс оба пола	мард- ҳо муж- чины	занҳо жен- щины
Ҳамаи аҳоли - Всё население	7373,8	3698,8	3675,0	7564,5	3817,0	3747,5
аз он ҷумла дар синну соли:						
в том числе в возрасте, лет:						
0-4	919,2	471,0	448,2	993,4	511,1	482,3
5-9	829,3	424,6	404,7	826,4	424,6	401,8
10-14	873,9	444,0	429,9	870,7	445,5	425,2
15-19	864,8	439,0	425,8	864,2	439,2	425,0
20-24	805,2	406,0	399,2	838,9	420,4	418,5
25-29	619,8	311,1	308,7	647,0	326,9	320,1
30-34	488,5	240,6	247,9	504,2	253,7	250,5
35-39	435,0	213,1	221,9	436,1	216,1	220,0
40-44	387,6	189,4	198,2	397,4	195,8	201,6
45-49	357,8	176,5	181,3	360,5	177,3	183,2
50-54	248,5	122,1	126,4	284,9	140,7	144,2
55-59	167,2	81,8	85,4	179,7	87,7	92,0
60-64	84,9	42,7	42,2	112,5	55,5	57,0
65-69	83,8	43,5	40,3	70,9	37,6	33,3
70-74	81,9	38,9	43,0	79,6	39,4	40,2
75-79	62,9	29,1	33,8	50,4	23,8	26,6
80-84	42,3	19,8	22,5	32	15,7	16,3
85-89	15,3	4,8	10,5	11,1	4,6	6,5
90-94	3,6	0,5	3,1	3,4	1,1	2,3
95-99	1,8	0,3	1,5	0,9	0,3	0,6
100+	0,5	0,03	0,47	0,34	0,04	0,3
аз он ҷумла дар синну соли:						
в том числе в возрасте:						
аз қобили меҳнат ҷавонтар						
моложе трудоспособного	2622,4	1339,6	1282,8	2690,6	1381,3	1309,3
қобили меҳнат						
трудоспособном	4373,2	2209,6	2163,6	4517,3	2294,9	2222,4
аз қобили меҳнат						
калонсолтар						
старше трудоспособного	378,2	149,6	228,6	356,6	140,8	215,8
синну соли миёнаи аҳоли						
средний возраст населения,						
лет	25,1	24,7	25,5	24,9	24,6	25,2

¹ - маълумоти барӯйхатгирии аҳолии соли 2010 - ҷараёни переписи аҳолии 2010 года

Аз рӯи маълумоти барӯйхатгирии аҳоли ва фонди манзил 21 сентябри соли 2010 афзалияти шумораи мардҳо нисбат ба шумораи занҳо қайд карда мешавад, ки мардҳо - 69,5 ҳазор нафарро ташкил додаст (дар соли 2008-ум 23,8 ҳазор нафар буд), ё ба ҳазор нафар зан 1019 мард рост омадааст. Фарқият дар шумораи байни мардҳо ва занҳо аз зиёд таваллуд шудани писарон мебошад (шумораи таваллуди писарон ба 100 духтар ба ҳисоби миёна 106-107 писарро ташкил медиҳад). Нисбат ба соли 2008 шумораи мардҳо 3,2 фоиз ва занҳо 2,0 фоиз афзудааст.

Шумораи аҳоли дар синну соли қобили меҳнат мувофиқи маълумоти барӯйхатгирии соли 2010 - ум 4517,3 ҳазор нафарро ташкил дода, нисбат ба соли 2008 – ум 3,3 фоиз афзудааст, ҳиссаи онҳо бошад, 0,4 банди фоиз зиёд шудааст. Маълумотҳое, ки нисбати таносуби мардҳо ва занҳо тааллуқ доранд, дар ин ҷо низ ба ҳисоби миёна афзалиятнокии мардҳо ба 1000 занҳо (21 сентябри соли 2010-ум) 1019 мард рост омадааст дида мешавад. Аммо нисбат ба гурӯҳи синну соли 0-14 сола дар таносуби мардҳо ва занҳо нобаробарӣ, пастроӣ ба қайд гирифта мешавад. Дар давраи аз соли 2008 то 21 сентябри соли 2010-ум шумораи шахсони калонсоли қобили меҳнат (аз 378,2 ҳазор нафари соли 2008 то ба 356,6 ҳазор нафар дар 21 сентябри соли 2010) кам шудааст. Таносуби ин категорияи синну сол дар шумораи умумии аҳоли то 0,4 банди фоиз кам шуда, 4,7 фоизро ташкил кард.

По данным переписи населения на 21 сентября 2010 года сохранялось превышение численности мужчин над численностью женщин, которое составило 69,5 тыс. человек (23,8 тыс. человек – в 2008 году) или 1019 мужчин на 1000 женщин. Разница в численности между мужчинами и женщинами обусловлена более высокой рождаемостью мальчиков (число рождённых мальчиков на 100 девочек в среднем составляет 106-107 мальчиков). По сравнению с 2008 годом численность мужчин увеличилась на 3,2%, у женщин - на 2,0%.

Численность населения в трудоспособном возрасте по данным переписи населения составила 4517,3 тыс. человек и выросла по сравнению с 2008 годом на 3,3%, а доля их увеличилась на 0,4 процентных пункта. Что касается соотношения мужчин и женщин, то здесь в среднем также отмечается преобладание мужского населения на 1000 женщин на (21 сентября 2010 года) приходилось 1019 мужчин. Однако по сравнению с возрастной группой 0-14 лет отмечается снижение диспропорции в соотношении мужчин и женщин. За период с 2008 года по 21 сентября 2010 года на 5,7% снизилась численность лиц старше трудоспособного возраста (с 378,2 тыс. человек в 2008 году до 356,6 тыс. человек на 21 сентября 2010 года). Удельный вес этой возрастной категории в общей численности населения снизился на 0,4 процентных пункта и составил 4,7%.

Таносуби мардҳо ва занҳо аз рӯи синну сол (дар аввали сол)
Соотношение численности мужчин и женщин
по возрастным группам (на начало года)

Синну сол - возраст	Таносуби занҳо ба шумораи умумии аҳоли, бо фонз Удельный вес женщин в общей численности населения, в процентах		Ба 1000 нафар занҳо мардҳо рост меоянд, нафар На 1000 женщин приходится мужчин, человек	
	то 1-уми январии соли 2009 на 1 января 2009г.	то 21-уми сентябри соли 2010 ¹ на 21 сентября 2010г. ¹	то 1-уми январии соли 2009 на 1 января 2009г.	то 21-уми сентябри соли 2010 ¹ на 21 сентября 2010г. ¹
Ҳамаи аҳоли Всё население	49,8	49,5	1007	1019
аз он ҷумла дар синну соли: в том числе в возрасте, лет:				
0-4	48,8	48,6	1051	1059
5-9	48,8	48,6	1049	1057
10-14	49,2	48,8	1033	1048
15-19	49,2	49,2	1031	1033
20-24	49,6	49,9	1017	1005
25-29	49,8	49,5	1008	1021
30-34	50,7	49,7	971	1013
35-39	51,0	50,4	960	982
40-44	51,1	50,7	966	971
45-49	50,7	50,8	974	968
50-54	50,9	50,6	966	976
55-59	51,1	51,2	958	953
60-64	49,7	50,7	1012	974
65-69	48,1	47,0	1079	1129
70-74	52,5	50,5	905	980
75-79	53,7	52,8	861	895
80-84	53,2	50,9	880	963
85-89	68,6	58,6	457	708
90-94	86,1	67,6	161	478
95-99	83,3	66,7	200	500
100+	94,0	88,2	64	133
Аз шумораи умумии аҳоли дар синну соли: Из общей численности населения в возрасте:				
аз қобили меҳнат ҷавонтар моллаже трудоспособного	35,3	35,6	1044	1055
қобили меҳнат трудоспособном	59,3	59,7	1021	1033
аз қобили меҳнат қалонсолтар старше трудоспособного	5,1	4,7	654	652

¹ - маълумотҳои барӯйхатгирии аҳоли ва фонди манзили соли 2010

¹ - данные переписи населения и жилищного фонда 2010 года

**Шумораи аҳолии доимӣ аз рӯи синну сол дар сатҳи минтақаҳо ба 21 сентябри соли 2010 (аз рӯи маълумоти барӯйхатгирии аҳолии)
Численность постоянного населения по возрастным группам в регионах на 21 сентября 2010 года (по данным переписи)**

Синну сол Возрастные группы	Шумораи аҳолии, ҳазор нафар Численность населения, тыс. человек			Таносуби занҳо ба шумораи умумии аҳолии, бо ғоиз Удельный вес женщин в общей численности населения, %	Ба 1000 нафар занҳо мардҳо, рост меоянд На 1000 женщин приходится мужчин
	Ҳар ду чинс оба пола	мардҳо мужчины	занҳо женщины		
Ҷумҳурии Тоҷикистон	7564,5	3817,0	3747,5	49,5	1019
<i>Республика Таджикистан</i>					
аз қобили меҳнат ҷавонтар	2690,6	1381,3	1309,3	35,6	1055
<i>моллаже трудоспособного</i>					
қобили меҳнат	4517,3	2294,9	2222,4	59,7	1033
<i>трудоспособном</i>					
аз қобили меҳнат					
қалонсолтар	356,6	140,8	215,8	4,7	652
<i>старше трудо способного</i>					
ВМКБ - ГБАО	205,9	105,1	100,8	49,0	1043
аз қобили меҳнат ҷавонтар	57,6	29,4	28,2	28,0	1043
<i>моллаже трудоспособного</i>					
қобили меҳнат	133,3	69,8	63,5	64,7	1099
<i>трудоспособном</i>					
аз қобили меҳнат					
қалонсолтар	15,0	5,9	9,1	7,3	648
<i>старше трудоспособного</i>					
Вилояти Суғд	2233,5	1120,1	1113,4	49,9	1006
<i>Согдийская область</i>					
аз қобили меҳнат ҷавонтар	735,2	376,2	359,0	32,9	1048
<i>моллаже трудоспособного</i>					
қобили меҳнат	1378,6	699,3	679,3	61,7	1029
<i>трудоспособном</i>					
аз қобили меҳнат					
қалонсолтар	119,7	44,6	75,1	5,4	594
<i>старше трудоспособного</i>					
Вилояти Ҳатлон	2677,2	1344,9	1332,3	49,8	1009
<i>Хатлонская область</i>					
аз қобили меҳнат ҷавонтар	1024,0	526,0	498,0	38,2	1056
<i>моллаже трудоспособного</i>					
қобили меҳнат	1536,9	771,1	765,8	57,4	1007
<i>трудоспособном</i>					
аз қобили меҳнат					
қалонсолтар	116,3	47,8	68,5	4,3	698
<i>старше трудоспособного</i>					
ш. Душанбе – г. Душанбе	724,8	374,0	350,8	48,4	1066
аз қобили меҳнат ҷавонтар	236,2	122,5	113,7	32,6	1077
<i>моллаже трудоспособного</i>					
қобили меҳнат	458,7	240,6	218,1	63,3	1103
<i>трудоспособном</i>					
аз қобили меҳнат					
қалонсолтар	29,9	10,9	19,0	4,1	574
<i>старше трудоспособного</i>					

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Синну сол Возрастные группы	Шумораи аҳоли, хазор нафар Численность населения, тыс. человек			Таносуби занҳо ба шумораи умумии аҳоли, бо фонз Удельный вес женщин в общей численности населения, %	Ба 1000 нафар занҳо мардҳо, рост меоянд На 1000 женщин приходит- ся мужчин
	Хар ду чинс оба пола	мардҳо муж- чины	занҳо женщи- ны		
НТҶ - РРП	1722,9	872,7	850,2	49,3	1026
аз қобили меҳнат ҷавонтар моложе трудоспособного	637,6	327,1	310,5	37,0	1053
қобили меҳнат трудоспособном	1009,6	514,0	495,6	58,6	1037
аз қобили меҳнат калонсолтар старше трудоспособного	75,7	31,6	44,1	4,4	717

Душанбе, ҳамчун пойтахти ҷумҳурӣ, аз ӯи шумораи аҳоли шаҳри калонтарин, ҳамчунин маркази фарҳангу иқтисодӣ мебошад. Вай маркази қозибарои донишҷӯён ва аҳолии корманд ба ҳисоб меравад. Мардҳо дар Тоҷикистон, дар масъалаҳои муҳочират нисбат ба занҳо ғаёлу зудҳаракат мебошанд ва зуд – зуд аз дигар минтақаҳо ба пойтахт рафту омад мекунанд, аз ин сабаб дар шаҳри Душанбе ба 1000 нафар зан 1066 нафар мард рост меояд.

Душанбе, как столица республики, является самым крупным по численности населения городом, а также культурным и экономическим центром. Он является центром притяжения для студентов и работающего населения. Мужчины в Таджикистане, являясь более мобильными в миграционном отношении, неспешно женщины, чаще переезжают в столицу из других регионов, поэтому в г. Душанбе на 1000 женщины приходится 1066 мужчин.

Дарозумрии эҳтимоли дар мавриди таваллуд (миқдори сол) Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (лет)

	Ҳамаи аҳоли Всё население			Аҳолии шаҳро Городское население			Аҳолии деҳот Сельское население		
	хар ду чинс оба- пола	мардҳо мужчи- ны	занҳо жен- щины	хар ду чинс оба - пола	мардҳо мужчи- ны	занҳо жен- щины	хар ду чинс оба - пола	мардҳо мужчи- ны	занҳо жен- щины
2008	72,2	69,7	74,8	70,7	67,7	73,8	72,7	70,5	75,2
2009	72,8	70,5	75,3	71,1	67,7	74,7	73,4	71,5	75,5
2010	72,5	70,9	74,1	70,4	68,3	72,6	73,2	71,9	74,7
2011	72,5	70,9	74,1	70,4	68,3	72,6	73,2	71,9	74,7

Дарозумрии эҳтимоли дар мавриди таваллуд ё шумораи миёнаи солҳо онро мефаҳмонад, ки нававаллудшуда метавонист зиндагӣ кунад, агар нишондиҳандаҳои синну солии ғавт дар давоми умри минбаъда бетағйир монад. Дар соли 2008 дарозумрии эҳтимоли дар мавриди таваллуд 72,2 сол буда, писарон – 69,7 сол, духтарон – 74,8 сол ташкил додааст.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, или среднее число лет, которое новорожденный мог бы прожить при условии, если возрастные показатели смертности оставались бы неизменными на протяжении всей последующей жизни. В 2008 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении составила 72,2 лет, у мальчиков – 69,7 лет, девочек – 74,8 лет.

**ШУМОРАИ ТАВАЛЛУДШУДАГОН, ФАВТИДАГОН ВА АФЗОИШИ
ТАБИИИ АҲОЛӢ
ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ, УМЕРШИХ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ
НАСЕЛЕНИЯ**

	нафар - человек			ба 1000 нафар аҳоли на 1000 населения		
	ҳамаи аҳоли всё население	аҳолии шаҳрҳо городское население	аҳолии деҳот сельское население	ҳамаи аҳоли всё население	аҳолии шаҳрҳо городское население	аҳолии деҳот сельское население
шумораи таваллудшудагон - число родившихся						
2008	203332	51582	151750	27,9	26,9	28,2
2009	199826	45193	154633	26,8	23,0	28,2
2010	222351	50941	171410	29,4	25,4	30,8
2011	224178	55081	169097	29,1	27,0	29,8
шумораи фавтидагон - число умерших						
2008	31996	9492	22504	4,4	4,9	4,2
2009	32322	9171	23151	4,3	4,7	4,2
2010	33327	9920	23407	4,4	5,0	4,2
2011	33855	9836	24019	4,4	4,8	4,2
афзоиши табиии аҳоли- естественный прирост населения						
2008	171336	42090	129246	23,5	21,9	24,0
2009	167504	36022	131482	22,5	18,3	24,0
2010	189024	41021	148003	25,0	20,5	26,6
2011	190323	45245	145078	24,7	22,2	25,6

Дар соли 2008 шумораи таваллудшудагон дар ҷумҳурӣ 203,3 ҳазор нафарро ва соли 2011-ум 224,2 ҳазор нафарро ташкил дод. Коэффитсиенти умумии таваллуд аз 27,9 промилл (ба 1000 нафар аҳоли) дар соли 2008 ба 29,1 промилл дар соли 2011 омада расидааст. Дар маҳалли деҳот нисбат ба маҳалҳои шаҳрӣ таваллудшавӣ зиёдтар аст ва дар соли 2011 коэффитсиенти умумии таваллуд дар маҳалҳои деҳот 29,8 ба 1000 нафар аҳоли ва дар маҳалҳои шаҳрӣ 27,0 ба 1000 нафар аҳолиро ташкил дод. Дар давраи солҳои 2008 - 2011 коэффитсиенти умумии таваллуд дар маҳалҳои шаҳрӣ тақрибан ба 0,1 промилл, дар маҳалли деҳот ба 1,6 промилл афзудааст.

В 2008 число родившихся по республике составило 203,3 тыс. челове, в 2011 году – 224,2 тыс. человек. Общй коэффициент рождаемости вырос с 27,9 промилле (на 1000 населения) в 2008 году до 29,1 в 2011 году. В сельской местности показатели рождаемости выше, чем в городской и в 2011 году общй коэффициент рождаемости по сельской местности составил 29,8 на 1000 населения, в городской – 27,0 на 1000 населения. За период с 2008 по 2011 год общй коэффициент рождаемости в городской местности вырос примерно на 0,1 промилльных пункта, по сельской местности общй коэффициент рождаемости вырос примерно на 1,6 промилльных пункта.

**Таваллуд, фавт ва афзоиши табиии аҳоли
дар сатҳи минтақаҳо дар соли 2011**
*Рождаемость, смертность и естественный прирост
по регионам в 2011 году*

	нафар человек			ба 1000 нафар аҳоли на 1000 населения		
	шумораи таваллуд шудагон число родив- шихся	шумораи фавтида- гон число умер- ших	афзоиши табиии аҳоли естест- венный прирост	шумораи таваллуд шудагон число родив- шихся	шумораи фавтида- гон число умер- ших	афзоиши табиии аҳоли естест- венный прирост
Ҷумҳурии Тоҷикистон Республика Таджикистан	224178	33855	190323	29,1	4,4	24,7
ВМКБ - ГБАО	4128	1166	2962	19,9	5,6	14,3
Вилояти Суғд Согдийская область	65002	11559	53443	28,6	5,1	23,5
Вилояти Хатлон Хатлонская область	83737	11796	71941	30,6	4,3	26,3
ш.г.Душанбе	17824	2636	15188	24,1	3,6	20,5
НТҶ - РРП	53487	6698	46789	30,4	3,8	26,6

Фарқият нисбати сатҳи таваллуд дар минтақаҳои ҷумҳурӣ бо рушди иқтисодӣ ва демографӣ, шароитҳои зиндагӣ, маҳалли зист, инчунин анъанаҳои фарҳангӣ ва миллии муайян карда мешаванд. Дарачаи аз ҳама пасти таваллуд ба ВМКБ рост меояд – 19,9 ба 1000 аҳоли. Сатҳи аз ҳама баланди таваллуд ба вилояти Хатлон 30,6 ва дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ – 30,4 ба 1000 нафар аҳоли рост меояд. Дар вилояти Суғд коэффитсенти умумии таваллуд ба 1000 нафар аҳоли 28,6 дар шаҳри Душанбе ба 1000 нафар аҳоли 24,1 ташкил дод. Дар вилояти Хатлон ҳиссаи аҳолие, ки дар деҳот истиқомат мекунанд, нисбат ба дигар вилоятҳо зиёд аст. Ҳамчунин анъанаи серфарзандӣ низ дар минтақаҳои вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба қайд гирифта шудааст.

Различия в уровнях рождаемости по регионам определяются их экономическим и демографическим развитием, условиями жизни, местом проживания, а также культурными и национальными традициями. Самый низкий уровень рождаемости сложился в ГБАО – 19,9, на 1000 населения, самый высокий – в Хатлонской области – 30,6 и в районах республиканского подчинения – 30,4 (на 1000 населения). В Согдийской области общий коэффициент рождаемости составил 28,6 (на 1000 населения), в городе Душанбе – 24,1 на 1000 населения. В Хатлонской области доля населения, проживающего в сельской местности выше, чем в других областях. Традиции многодетности также имеют большее распространение в Хатлонской области и в районах республиканского подчинения.

Фавт аз рӯи сабабҳои алоҳида дар соли 2011
Смертность по основным классам причин в 2011 году

Сабабҳои фавт Причины смерти	Ҳамагӣ, нафар Всего, человек		Синну соли қобили меҳнат в трудоспособном возрасте	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҷамъи фавтидагон - Всего умерших	18069	14840	6290	3206
аз он ҷумла: в том числе:				
- аз бемориҳои сирояткунанда ва паразиторӣ - от инфекционных и паразитических болезней	758	595	405	229
- аз бемории саратон - от новообразований	1444	1277	763	663
- аз бемории системаи гардиши хун - от болезни системы кровообращения	8667	7741	2166	922
- аз бемориҳои узвҳои нафас - от болезней органов дыхания	1339	1057	361	177
- аз бемориҳои узвҳои ҳозима - от болезней органов пищеварения	882	634	579	274
- аз фалокат, захролудшавӣ ва захмбардорӣ - от несчастных случаев, отравлений и травм	1017	341	817	215
- аз дигар бемориҳо - от других болезней	3962	3195	1199	726

Коеффитсиенти умумии фавт нисбатан коҳиш ёфта, дар ҳадди 4,4 – 4,2 ба 1000 нафар аҳоли пасту баланд мешавад. Фавти мардҳо нисбат ба занҳо тахминан ба 0,4 - 0,5 пункти промиллӣ баланд аст ва он барои мардҳои ҳамаи синни сол низ баланд аст. Аммо, дар синну соли гуногун фавти мардҳо ва занҳо тафовут доранд. Агар дар синни аз қобили меҳнат ҷавонтар (0-14 сола) фавти писарон нисбат ба духтарон ба 0,4-0,5 промилл баланд бошад, пас дар синни қобили меҳнат фавти мардҳо нисбат ба занҳо 1,6 барбар зиёд аст. Дар синни аз қобили меҳнат калонтар дар давраи солҳои 2008 - 2010 зиёдшавии фавти мардҳо ва камшавии фавти занҳо қайд карда мешавад.

Общие коэффициенты смертности сохраняются на сравнительно низком уровне и колеблются в пределах 4,4-4,2 на 1000 населения. Смертность мужчин примерно на 0,4-0,5 промилльных пункта выше, чем у женщин и выше она у мужчин во всех возрастах. Но в разных возрастах разница в смертности мужчин и женщин различная. Если в возрасте моложе трудоспособного (0-14 лет) смертность мальчиков выше, чем смертность девочек на 0,4-0,5 промилльных пункта, то в трудоспособном возрасте смертность мужчин в 1,6 раза выше, чем смертность женщин. В возрастах старше трудоспособного за период с 2008 по 2010 год отмечается рост смертности у мужчин и снижение смертности у женщин.

Шумораи мардҳо ва занҳои ҷавид аз рӯи синну сол
(аз рӯи қайди маълумотҳои мақомоти сабти асноди ҳолати шахрвандӣ)

Число умерших мужчин и женщин по возрастам
(по данным регистрации органов ЗАГС)

солҳо годы	нафар - человек			ба 1000 нафар аҳоли на 1000 населения		
	хар ду чинс оба пола	мардҳо мужчины	занҳо женщины	хар ду чинс оба пола	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҳамаи аҳоли Все население						
2008	30743	17063	13680	4,3	4,7	3,8
2009	30895	17010	13885	4,2	4,6	3,8
2010	31937	17784	14153	4,2	4,7	3,8
2011	32909	18069	14840	4,4*	4,7*	4,0*
аз қобили меҳнат ҷавонтар в возрасте молодежи трудоспособного						
2008	3717	2214	1503	1,4	1,7	1,2
2009	3999	2307	1692	1,5	1,7	1,3
2010	4340	2588	1752	1,6	1,9	1,4
2011	4457	2526	1931	1,7*	1,8*	1,5*
қобили меҳнат в трудоспособном возрасте						
2008	8715	6092	2623	2,0	2,8	1,2
2009	8945	6194	2751	2,0	2,8	1,3
2010	9402	6657	2745	2,1	2,9	1,2
2011	9496	6290	3206	2,1*	2,7*	1,4*
аз қобили меҳнат қалонсотар старше трудоспособного возраста						
2008	18311	8757	9554	49,2	57,9	43,3
2009	17951	8509	9442	47,5	56,9	41,3
2010	18195	8539	9656	47,3	57,2	41,0
2011	18945	9247	9698	53,1*	65,7*	44,9*

НИКОҲ ВА ТАЛОҚ - БРАКИ И РАЗВОДЫ

	шумораи чуфтшудагон число пар		ба 1000 нафар аҳоли на 1000 населения		ба 1000 никоҳ талоқ рост меояд на 1000 браков приходится разводов
	никоҳ браков	талоқ разводов	никоҳ браков	талоқ разводов	
2008	106388	5178	14,6	0,7	48,7
2009	100678	5593	13,5	0,8	55,6
2010	100759	6019	13,2	0,8	59,7
2011	94646	6760	12,3	0,9	71,4

Дар соли 2011 нисбат ба соли 2008 шумораи никоҳҳои ба қайд гирифташуда 11 фоиз кам шудааст. Аз соли 2008 то соли 2011 шумораи талоқҳои-чудошавӣ ба қайд гирифташуда 1,3 баробар афзуда, дар соли 2011-ум 6760 талоқро ташкил дод. Шумораи талоқҳо-чудошавӣ ба 1000 никоҳи басташуда дар соли 2008 аз 48,7 то ба 71,4 дар соли 2011 афзудааст, яъне ҳар чордаҳ оила чудо шудааст.

В 2011 году по сравнению с 2008 годом число зарегистрированных браков снизилось на 11%. С 2008 по 2011 годы число регистрируемых разводов выросло в 1,3 раза и составило в 2011 году 6760 разводов. Число разводов на 1000 браков выросло с 48,7 в 2008 году до 71,4 в 2011 году, то есть распадается каждый четырнадцатый брак.

Синну соли миёна ҳангоми ақди никоҳ бастан ва давомнокии миёнаи никоҳ хангоми талоқ, сол
Средний возраст вступления в брак и средняя продолжительность браков при разводе, лет

	Синну соли миёна ҳангоми бастан Средний возраст вступления				Давомнокии никоҳ хангоми талоқ, сол Продолжительность брака при разводе, лет
	ақди никоҳ в брак		ақди никоҳи якум в первый брак		
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины	
2008	26,4	22,5	26,2	22,4	10,7
2009	26,3	22,5	26,0	22,4	10,1
2010	26,3	22,3	25,9	22,3	9,4
2011	27,5	23,5	27,5	23,3	9,1

Дар соли 2011 ҳангоми ба ақди никоҳи якум баромадан синни миёнаи занҳо 23,5 сол, мардҳо 27,5 солро ташкил дод. Нисбат ба соли 2008 синни ба ақди никоҳ баромадани мардҳо ба 1,1 сол, занҳо ба 1 сол баланд шуд.

В 2011 году средний возраст при вступлении в первый брак составил у женщин 23,5 года, у мужчин - 27,5 лет. По сравнению с 2008 годом, брачный возраст вырос у мужчин на 1,1 года, у женщин на 1 год.

МУҶОЧИРАТ - МИГРАЦИЯ

Ҷамъбасти умунии ҷараёни муҷоҷирати аҳолии дар сатҳи минтақаҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон (нафар)

Общие итоги миграции населения по Республике
Таджикистан (человек)

Ҷараёни муҷоҷират- Поточи миграции	2008	2009	2010	2011
Ҷамағӣ -Всего				
Аҳолии кӯчидаомада - ҷамағӣ- Прибывшие – всего	24419	25563	29637	32911
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон				
в пределах Таджикистана	23050	24053	28278	31892
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтақавӣ				
межрегиональная	13162	12427	14424	16572
доҳили минтақавӣ				
внутрирегиональная	9888	11626	13854	15320
аз дигар мамлакатҳо				
из других стран	1369	1510	1352	930
аз он ҷумла: - в том числе:				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ				
из стран вне СНГ	1	2	-	1
аз мамлакатҳои ИДМ				
из стран СНГ	1368	1508	1352	929
нишон надоданд				
без указания	-	-	7	89
Аҳолии кӯчидарфта – ҷамағӣ - Выбывшие – всего	37651	37231	36134	37206
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон				
в пределах Таджикистана	27260	28947	30755	33184
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтақавӣ				
межрегиональная	17372	17321	16901	17864
доҳили минтақавӣ				
внутрирегиональная	9888	11626	13854	15320
аз дигар мамлакатҳо				
в другие страны	10391	8284	5379	3991
аз он ҷумла: в том числе:				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ				
в страны вне СНГ	24	17	15	17
аз мамлакатҳои ИДМ				
в страны СНГ	10367	8267	5364	3974
нишон надоданд				
без указания	-	-	-	22
Афзоиши муҷоҷират - Миграционный прирост	-13232	-11668	-6497	-4295
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон				
в пределах Таджикистана	-4210	-4894	-2477	-1292
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтақавӣ				
межрегиональная	-4210	-4894	-2477	-1292
доҳили минтақавӣ				
внутрирегиональная	-	-	-	-
аз дигар мамлакатҳо				
из других стран	-9022	-6774	-4027	-3061
аз он ҷумла: - в том числе:				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ				
из стран вне СНГ	-23	-15	-15	-16
аз мамлакатҳои ИДМ				
из стран СНГ	-8999	-6759	-4012	-3045
нишон надоданд - без указания	-	-	7	58

**Чамъбасти умумии ҷараёни муҳоҷирати аҳолии аз рӯи ҷинс (нафар)
Общие итоги миграции населения по полу (человек)**

Ҷараёни муҳоҷират- <i>Потоки миграции</i>	2008	2009	2010	2011
Ҳамагӣ, мардҳо – Всего, мужчины				
Аҳолии кӯчдаомада – ҳамагӣ– Прибывшие – всего	14366	14866	16896	17604
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон <i>в пределах Таджикистана</i>	13501	13903	16029	17006
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтақавӣ <i>межрегиональная</i>	8630	8145	9214	10273
доҳили минтақавӣ <i>внутрирегиональная</i>	4871	5758	6815	6733
аз дигар мамлакатҳо <i>из других стран</i>	865	963	862	550
аз он ҷумла: - в том числе:				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ <i>из стран вне СНГ</i>	1	2	-	1
аз мамлакатҳои ИДМ <i>из стран СНГ</i>	864	961	862	549
нишон наододанд <i>без указания</i>	-	-	5	48
Аҳолии кӯчидарафта – ҳамагӣ - Выбывшие – всего	22053	22185	20660	19670
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон <i>в пределах Таджикистана</i>	15741	17107	17624	17598
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтақавӣ <i>межрегиональная</i>	10870	11349	10809	10865
доҳили минтақавӣ <i>внутрирегиональная</i>	4871	5758	6815	6733
аз дигар мамлакатҳо <i>в другие страны</i>	6312	5078	3036	2058
аз он ҷумла: - в том числе:				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ <i>в страны вне СНГ</i>	13	8	8	6
аз мамлакатҳои ИДМ <i>в страны СНГ</i>	6299	5070	3028	2052
нишон наододанд <i>без указания</i>	-	-	-	14
Афзоиши муҳоҷират - Миграционный прирост	-7687	-7319	-3764	-2066
аз онҳо: - из них:				
дар ҳудуди Тоҷикистон <i>в пределах Таджикистана</i>	-2240	-3204	-1595	-592
аз он ҷумла: - в том числе:				
байниминтақавӣ <i>межрегиональная</i>	-2240	-3204	-1595	-592
доҳили минтақавӣ <i>внутрирегиональная</i>	-	-	-	-
аз дигар мамлакатҳо <i>из других стран</i>	-5447	4115	-2174	-1508
аз он ҷумла: - в том числе:				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ <i>из стран вне СНГ</i>	-12	-6	-8	-5
аз мамлакатҳои ИДМ <i>из стран СНГ</i>	-5435	-4109	-2166	-1503
нишон наододанд - без указания	-	-	5	34

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Чараёни муҳоҷират- <i>Потоки миграции</i>	2008	2009	2010	2011
Ҳамагӣ, занҳо - <i>Всего, женщины</i>				
Аҳолии кӯчидомада - ҳамагӣ- <i>Прибывшие – всего</i>	10053	10697	12741	15307
аз онҳо: - <i>из них:</i>				
дар ҳудуди Тоҷикистон <i>в пределах Таджикистана</i>	9549	10150	12249	14886
аз он ҷумла: - <i>в том числе:</i>				
байниминтакавӣ <i>межрегиональная</i>	4532	4282	5210	6299
доҳили минтакавӣ <i>внутрирегиональная</i>	5017	5868	7039	8587
аз дигар мамлакатҳо <i>из других стран</i>	504	547	490	380
аз он ҷумла: - <i>в том числе:</i>				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ <i>из стран вне СНГ</i>	-	-	-	-
аз мамлакатҳои ИДМ <i>из стран СНГ</i>	504	547	490	380
нишон надоданд <i>без указания</i>	-	-	2	41
Аҳолии кӯчидарафта - ҳамагӣ - <i>Выбывшие – всего</i>	15598	15046	15474	17536
аз онҳо: - <i>из них:</i>				
дар ҳудуди Тоҷикистон <i>в пределах Таджикистана</i>	11519	11840	13131	15586
аз он ҷумла: - <i>в том числе:</i>				
байниминтакавӣ <i>межрегиональная</i>	6507	5972	6092	6999
доҳили минтакавӣ <i>внутрирегиональная</i>	5017	5868	7039	8587
аз дигар мамлакатҳо <i>в другие страны</i>	4079	3206	2343	1933
аз он ҷумла: <i>в том числе:</i>				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ <i>в страны вне СНГ</i>	11	9	7	11
аз мамлакатҳои ИДМ <i>в страны СНГ</i>	4068	3197	2336	1922
нишон надоданд <i>без указания</i>	-	-	-	17
Афзоиши муҳоҷират - <i>Миграционный прирост</i>	-5545	-4349	-2733	-2229
аз онҳо: - <i>из них:</i>				
дар ҳудуди Тоҷикистон <i>в пределах Таджикистана</i>	-1970	-1690	-882	-700
аз он ҷумла: - <i>в том числе:</i>				
байниминтакавӣ <i>межрегиональная</i>	-1970	-1690	-882	-700
доҳили минтакавӣ <i>внутрирегиональная</i>	-	-	-	-
аз дигар мамлакатҳо <i>из других стран</i>	-3575	2659	-1853	-1553
аз он ҷумла: - <i>в том числе:</i>				
аз мамлакатҳои ғайри ИДМ <i>из стран вне СНГ</i>	-11	-9	-7	-11
аз мамлакатҳои ИДМ <i>из стран СНГ</i>	-3564	-2650	-1846	-1542
нишон надоданд - <i>без указания</i>	-	-	2	24

ЗАНҶО ВА МАРДҶО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Таксимоти муҳоҷирон аз рӯи ҷинсият ва синну сол (нафар) Распределение мигрантов по полу и возрасту (человек)

	хар ду ҷинс - оба пола			мардҳо - мужчины			занҳо - женщины		
	синну сол - возраст, лет								
	0-14	15-64	65 и стар ше	0-14	15-64	65 и стар ше	0-14	15-64	65 и стар ше
шумораи аҳолии кӯчидомада - ҷисло ғайриҷӯиҳо									
2008	1367	22480	492	702	13321	293	665	9159	199
2009	1697	23377	439	887	13664	282	810	9613	157
2010	1500	27331	700	805	15595	428	695	11738	272
2011	1355	30851	562	696	16489	336	659	272	227
шумораи аҳолии кӯчидарофта - ҷисло ғайриҷӯиҳо									
2008	2163	34311	930	1136	20349	467	1027	14052	463
2009	2030	34452	659	1071	20687	371	959	13765	288
2010	1711	33394	816	893	19525	458	818	14259	358
2011	1491	34861	682	742	18449	371	749	16412	311
афзоиши муҳоҷират - миграционӣ ғайриҷӯиҳо									
2008	-796	-11831	-438	-434	-7028	-174	-362	-4893	-264
2009	-333	-11075	-220	-184	-7023	-89	-149	-4152	-131
2010	-211	-6063	-116	-88	-3930	-30	-123	-2521	-86
2011	-136	-4010	-120	-46	-30	-35	-90	-2050	-84

Таксимоти муҳоҷирони синни 15 сола ва калонтар аз рӯи маълумотнокӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (нафар) Распределение мигрантов в возрасте 15 лет и старше по образованию по Республике Таджикистан (человек)

Ҷараёни муҳоҷират - Поток миграции	2008	2009	2010	2011
Шумораи аҳолии кӯчидаомада - Ҷислои ғайриҷӯиҳо				
Ҳамагӣ - Всего	23052	23866	28138	31489
аз он ҷумла, маълумот доранд:				
в т.ч. ғайриҷӯиҳо:				
оли - ғайриҷӯиҳо	2079	2026	2457	2906
оли нопурра - ғайриҷӯиҳо	745	515	1037	1231
миёнаи махсус - ғайриҷӯиҳо	1541	1791	2095	4518
миёнаи умумӣ - ғайриҷӯиҳо	14614	15190	16484	14041
миёнаи нопурра - ғайриҷӯиҳо	321	319	496	469
ибтидоӣ ва то ибтидоӣ				
таҳсилоти ғайриҷӯиҳо	31	33	23	33
нишон дода нашудааст - не указан	3718	3992	5546	8291
Шумораи аҳолии кӯчидарофта - Ҷислои ғайриҷӯиҳо				
Ҳамагӣ - Всего	35498	35182	34423	35660
аз он ҷумла, маълумот доранд:				
в т.ч. ғайриҷӯиҳо:				
оли - ғайриҷӯиҳо	3912	3455	3509	3374
оли нопурра - ғайриҷӯиҳо	1070	1231	1443	1081
миёнаи махсус - ғайриҷӯиҳо	2988	2930	2417	2676
миёнаи умумӣ - ғайриҷӯиҳо	18427	19797	16930	15111
миёнаи нопурра - ғайриҷӯиҳо	626	618	618	543

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Чараёни мухочират- <i>Потоки миграции</i>	2008	2009	2010	2011
ибтидой ва то ибтидой <i>начальное и ниже начального</i> нишон дода нашудааст - <i>не указан</i>	62 8413	57 7094	39 9467	57 12818
Афзонии мухочират - <i>Миграционный прирост</i>				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	-12446	-11316	-6285	-4171
аз он ҷумла маълумот доранд: <i>в т.ч. имеют образование:</i>				
олӣ - <i>высшее</i>	-1833	-1429	-1052	-468
олии нопурра - <i>незаконченное высшее</i>	-325	-716	-406	150
миёнаи махсус - <i>среднее специальное</i>	-1447	-1139	-322	1842
миёнаи умумӣ - <i>среднее общее</i>	-3810	-4607	-446	-1070
миёнаи нопурра - <i>неполное среднее</i>	-305	-299	-122	-74
ибтидой ва то ибтидой <i>начальное и ниже начального</i> нишон дода нашудааст - <i>не указан</i>	-31 -4695	-24 -3102	-16 -3921	-24 -4527

Тақсимои мухочирони синни 15 сола ва калонтар аз рӯи маълумотнокӣ ва ҷинсият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (нафар)

Распределение мигрантов в возрасте 15 лет и старше по образованию и полу по Республике Таджикистан (человек)

Чараёни мухочират- <i>Потоки миграции</i>	2008	2009	2010	2011
Ҳамагӣ, мардҳо – <i>Всего, мужчины</i>				
Аҳолии кӯчида-омада - <i>хамагӣ</i>				
<i>Прибывшие – всего</i>	13664	13979	16091	16879
аз он ҷумла маълумот доранд: <i>в т.ч. имеют образование:</i>				
олӣ - <i>высшее</i>	1436	1457	1724	1973
олии нопурра - <i>незаконченное высшее</i>	566	360	677	901
миёнаи махсус - <i>среднее специальное</i>	998	1182	1285	2394
миёнаи умумӣ - <i>среднее общее</i>	8389	8461	8761	6799
миёнаи нопурра - <i>неполное среднее</i>	133	123	215	148
ибтидой ва то ибтидой <i>начальное и ниже начального</i> нишон дода нашудааст - <i>не указан</i>	13 2129	12 2384	10 3419	5 4659
Аҳолии кӯчидарафта – <i>хамагӣ</i>				
<i>Выбывшие – всего</i>	20924	21105	19767	18904
аз он ҷумла маълумот доранд: <i>в т.ч. имеют образование:</i>				
олӣ - <i>высшее</i>	2492	2380	2246	2169
олии нопурра - <i>незаконченное высшее</i>	684	876	1016	657
миёнаи махсус - <i>среднее специальное</i>	1800	1883	1400	1196
миёнаи умумӣ - <i>среднее общее</i>	10659	11443	8794	7319
миёнаи нопурра - <i>неполное среднее</i>	306	289	277	200
ибтидой ва то ибтидой <i>начальное и ниже начального</i> нишон дода нашудааст - <i>не указан</i>	25 4958	23 4211	14 6050	15 7348
Афзонии мухочират - <i>Миграционный прирост</i>	-7260	-7126	-3676	-2025

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Чараёни муҳоҷират- <i>Потоки миграции</i>	2008	2009	2010	2011
аз он ҷумла маълумот доранд:				
<i>в т.ч. имеют образование:</i>				
олӣ - <i>высшее</i>	-1056	-923	-522	-196
олии нопурра - <i>незаконченное высшее</i>	-118	-516	-339	244
миёнаи махсус - <i>среднее специальное</i>	-802	-701	-115	1198
миёнаи умумӣ - <i>среднее общее</i>	-2270	-2982	-3	-520
миёнаи нопурра - <i>неполное среднее</i>	-173	-166	-62	-52
ибтидоӣ ва то ибтидоӣ				
<i>начальное и ниже начального</i>	-12	-11	-4	-10
нишон дода нашудааст - <i>не указан</i>	-2829	-1827	-2631	-2689
Ҳамагӣ, занҳо - <i>Всего, женщины</i>				
Аҳолии кӯчидаомада – <i>хатагӣ</i>				
<i>Прибывшие – всего</i>	9388	9887	12047	14610
аз он ҷумла маълумот доранд:				
<i>в т.ч. имеют образование:</i>				
олӣ - <i>высшее</i>	643	569	733	933
олии нопурра - <i>незаконченное высшее</i>	179	155	360	330
миёнаи махсус - <i>среднее специальное</i>	543	609	810	2124
миёнаи умумӣ - <i>среднее общее</i>	6228	6729	7723	7242
миёнаи нопурра - <i>неполное среднее</i>	188	196	281	321
ибтидоӣ ва то ибтидоӣ				
<i>начальное и ниже начального</i>	18	21	13	28
нишон дода нашудааст - <i>не указан</i>	1589	1608	2127	3632
Аҳолии кӯчидарафта - <i>хатагӣ</i>				
<i>Выбывшие – всего</i>	14574	14077	14656	16756
аз он ҷумла маълумот доранд:				
<i>в т.ч. имеют образование:</i>				
олӣ - <i>высшее</i>	1420	1075	1263	1205
олии нопурра - <i>незаконченное высшее</i>	386	355	427	424
миёнаи махсус - <i>среднее специальное</i>	1188	1047	1017	1480
миёнаи умумӣ - <i>среднее общее</i>	7768	8354	8166	7792
миёнаи нопурра - <i>неполное среднее</i>	320	329	341	343
ибтидоӣ ва то ибтидоӣ				
<i>начальное и ниже начального</i>	37	34	25	42
нишон дода нашудааст - <i>не указан</i>	3455	2883	3417	5470
Афзоиши муҳоҷират - <i>Миграционный прирост</i>	-5186	-4190	-2609	-2146
аз он ҷумла маълумот доранд:				
<i>в т.ч. имеют образование:</i>				
олӣ - <i>высшее</i>	-777	-506	-530	-272
олии нопурра - <i>незаконченное высшее</i>	-207	-200	-67	-94
миёнаи махсус - <i>среднее специальное</i>	-645	-438	-207	644
миёнаи умумӣ - <i>среднее общее</i>	-1540	-1625	-443	-550
миёнаи нопурра - <i>неполное среднее</i>	-132	-133	-60	-22
ибтидоӣ ва то ибтидоӣ				
<i>начальное и ниже начального</i>	-19	-13	-12	-14
нишон дода нашудааст - <i>не указан</i>	-1866	-1275	-1290	-1838

**Тақсимои муҳоҷирон аз рӯи миллат
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (нафар)**
*Распределение мигрантов по национальному составу
по Республике Таджикистан (человек)*

	ҳамагӣ всего	тоҷикҳо таджики	ӯзбекҳо узбеки	руско русские	тоторҳо татары	дигар миллатҳо другие националь ности
Шумораи аҳолии кӯчандамада - Число прибывших						
2008	24419	19612	4189	264	82	272
2009	25563	20119	4735	254	105	350
2010	29637	24041	4928	233	79	356
2011	32911	26644	5684	224	51	308
Шумораи аҳолии кӯчидарафта - Число выбывших						
2008	37651	28219	5685	1520	415	1812
2009	37231	28212	6264	927	270	1558
2010	36134	28354	5614	764	190	1212
2011	37206	29325	6097	618	198	968
Афзониши муҳоҷират - Миграционный прирост						
2008	-13232	-8607	-1496	-1256	-333	-1540
2009	-11668	-8093	-1529	-673	-165	-1208
2010	-6497	-4313	-686	-531	-111	-856
2011	-4295	-2681	-413	-394	-147	-660

**Тақсимои муҳоҷирон аз рӯи миллат
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (нафар)**
*Распределение мигрантов по национальному составу
по Республике Таджикистан (человек)*

	Мардҳо – Мужчины				Занҳо – Женщины			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Шумораи аҳолии кӯчандамада - Число прибывших								
Ҳамагӣ Всего	14366	14866	16896	17604	10053	10697	12741	15307
тоҷикҳо таджики	11925	12181	14188	14872	7687	7938	9853	11772
ӯзбекҳо узбеки	2170	2337	2381	2501	2019	2398	2547	3183
руско русские	103	118	101	85	161	136	132	139
тоторҳо- татары	32	41	27	21	50	64	52	30
дигар миллатҳо другие нацио- нальности	136	189	199	125	136	161	157	183

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	Мардҳо – Мужчины				Занҳо – Женщины			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Шумораи аҳолии кӯчидарафта - Число выбывших								
ҳамагӣ	22053	22185	20660	19670	15598	15046	15474	17536
<i>всего</i>								
тоҷикҳо	17333	17683	16938	16403	10886	10529	11416	12922
таджики								
ӯзбекҳо	3056	3184	2684	2603	2629	3080	2930	3494
узбеки								
руско	583	403	319	231	937	524	445	387
русские								
тоторҳо	151	101	79	79	264	169	111	119
татары								
дигар								
миллатҳо								
дигаре наци-								
ональностии	930	814	640	354	882	744	572	614
	Афзоиши муҳоҷират - Миграционный прирост							
ҳамагӣ	-7687	-7319	-3764	-2066	-5545	-4349	-2733	-2229
<i>всего</i>								
тоҷикҳо	-5408	-5502	-2750	-1486	-3199	-2591	-1563	-2950
таджики								
ӯзбекҳо	-886	-847	-303	-94	231	-682	-383	-311
узбеки								
руско	-480	-285	-218	-145	-776	-388	-313	-248
русские								
тоторҳо	-119	-60	-52	-57	-214	-105	-59	-89
татары								
дигар								
миллатҳо								
дигаре наци-								
ональностии	-794	-625	-441	-284	-1587	-583	-415	1369

Дар соли 2011 нисбат ба соли 2008 равандҳои муҳоҷирати афзуданд, ки ба ҷой ивазкунии ҷойи истиқомат вобастаанд. Афзоиши муҳоҷирати байниминтақавӣ ва дохилиминтақавӣ дар соли 2011 нисбат ба соли 2008 мутобиқан 25,9 фоиз ва 54,9 фоиз ба қайд гирифта шудааст. Дар айни замон, дар давраи солҳои 2008-2011 шумораи аз ҷумҳурии баромада рафта ба ҷойҳои истиқомати доимӣ ва ба дигар мамлакатҳо 2,6 баробар кам шудааст. Дар байни ҳиҷраткунандаҳои шумораи таҳсилоти умумии миёна дошта 38,7 фоизро ташкил додааст. Дар соли 2011 афзоиши муҳоҷирати аҳолии нисбат ба соли 2008 ҳам мардҳо ва ҳам занҳо мутобиқан 22,5 фоиз ва 52,2 фоиз ба қайд гирифта шудааст.

В 2011 году по сравнению с 2008 годом выросли миграционные процессы связанные с переменой места жительства. Отмечен рост межрегиональной и внутрирегиональной миграции в 2011 году по сравнению с 2008 годом на 25,9% и 54,9% соответственно. В то же время за период 2008-2011 годы снизилось число выехавших из республики на постоянное место жительства в другие страны в 2,6 раза. Среди выехавших преобладают лица со средним общим образованием и составляют 38,7%. В 2011 году отмечен рост миграции населения, по сравнению с 2008 годом, как у мужчин, так и у женщин на 22,5% и 52,2% соответственно.

ДАР БОРАИ СОЛИМИИ АҲОЛӢ - ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Дар ин фасл маълумотҳои омории Вазорати тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бемории мардҳо ва занҳоро аз рӯи бемориҳои гуногун таъсиф мекунанд, оварда шудаанд.

Барои таҳия ва омода намудани маълумотҳо оиди бемориҳои аҳоли таъсифоти Байналхалқии омории бемориҳо, захмҳо ва сабабҳои фавти он, ки бори Даҳум таҳия карда шудааст, муқоисашаванда будани маълумотҳои оморию оиди бемориҳо таъмин менамояд.

Гузариш ба ин классификасияи нав оиди бемориҳо аз соли 2000 сурат гирифтааст.

Ба шумораи умумии табибон ҳамаи табибони маълумоти олии дошта, ки ба табобат машғуланд ва дар ташкилотҳои санитарӣ, муассисаҳои таъминоти иҷтимоӣ, институтҳои тадқиқоти илмӣ, муассисаҳои тайёркунии кадрҳо, дар идораи мақомоти тандурустӣ ва дигар муассисаҳо кор мекунанд, дохил мешаванд.

Ба шумораи умумии кормандони миёнаи тиббӣ ҳамаи он шахсоне, ки маълумоти тиббӣ доранд дар ташкилотҳои табобатии санитарӣ, муассисаҳои таъминоти иҷтимоӣ, муассисаҳои томактабӣ, мактабҳо, хонаҳои кӯдакон ва ғайра кор мекунанд, дохил мешаванд.

Дар муассисаҳои табобатӣ ҳамаи катҳои беморӣ, ки дорои таҷхизотҳои зарурӣ ҳастанд, сарфи назар аз он ки онҳоро беморон ишғол кардаанд ё не ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Ба ҳайати беморон ҷамъи беморони мазкур, ки ба муассисаҳои амбулаторию дармонгоҳӣ ҷӣ дар соли ҷорӣ ва ҷӣ дар солҳои гузашта муроҷиат кардаанд, дохил карда мешаванд. Ин нишондиҳанда ҳамчун таносуби шумораи беморон, ки дар муассисаҳои тиббӣ дар охири сол ба ҳисоб гирифта шудаанд, нисбат ба шумораи аҳолии муқимӣ дар охири сол ҳисоб карда мешавад.

В разделе приведены статистические данные Министерства здравоохранения Республики Таджикистан, характеризующие заболеваемость мужчин и женщин по различным болезням.

Для статистической разработки данных о заболеваемости населения применяется Международная статистическая классификация болезней, травм и причин смерти Десятого Пересмотра, обеспечивающая сравнимость сведений о заболеваемости.

Переход на новую классификацию по статистике заболеваемости осуществлен с 2000 года.

В общую численность врачей включаются все врачи с высшим медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях социального обеспечения, научно исследовательских институтах, учреждениях по подготовке кадров, в системе органов здравоохранения и др.

В общую численность среднего медицинского персонала включаются все лица со средним медицинским образованием, занятые в лечебных, санитарных организациях, учреждениях социального обеспечения, дошкольных учреждениях, школах, домах ребенка и др.

В больничных учреждениях учету подлежат койки, оборудованные необходимым инвентарём, независимо от того, заняты они больными или нет.

В контингент больных включается совокупность всех больных, страдающих данной болезнью, обратившихся в медицинские учреждения, как в текущем, так и в предыдущие годы. Показатель исчисляется отношением числа больных, состоящих на учете в медицинских учреждениях на конец года, к численности постоянного населения на конец года.

Муассисаҳои табобатӣ - пешгирикунанда ва кадрҳои тиббӣ
(дар охири сол)
Лечебно-профилактические учреждения и медицинские кадры
(на конец года)

	2008	2009	2010	2011
Шумораи беморхонаҳо - воҳид				
<i>Число больничных учреждений – единиц</i>	421	429	444	441
Шумораи катҳои беморхонаҳо:				
<i>Число больничных коек:</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единиц</i>	38687	38645	38200	38150
ба ҳисоби 10000 нафар аҳоли - <i>на 10000 населения</i>	52,5	51,3	50,1	49,5
аз шумораи умумии катҳо:				
<i>из общего числа койки для:</i>				
барои занҳои ҳомиладор ва таваллудкунандагон				
<i>беременных и рожениц</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единиц</i>	3555	3579	3570	3636
ба ҳисоби 10000 нафар занҳои 15–49 сола				
<i>на 10000 женщин 15–49 лет</i>	18,1	17,6	17,6	17,4
Катҳо барои беморони гинекологӣ				
<i>Гинекологических больных</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единиц</i>	1401	1397	1437	1419
ба ҳисоби 10000 нафар занҳо				
<i>на 10000 женщин</i>	3,8	3,7	3,8	3,8
Иқтидори муассисаҳои амбулаторӣ-дармонгоҳӣ (теъдоди қабул дар як баст): -				
<i>Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений:</i>				
шумораи беморони мурочиаткунанда дар як				
бахш - ҳамагӣ, ҳазор				
<i>всего, тысяч посещений в смену</i>	65,2	66,3	67,8	66,2
ба ҳисоби 10000 нафар аҳоли				
<i>на 10000 населения</i>	88,4	88,0	89,1	84,8
Шумораи хонаҳои тиббӣ, воҳид				
<i>Число медицинских домов</i>	1690	1695	1701	1689
Шумораи духтурони ҳамаи ихтисосҳо (бе дандонпизишкон) - <i>Численность врачей всех специальностей (без зубных)</i>	13909	14459	15412	15973
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единиц</i>				
ба ҳисоби 10000 нафар аҳоли				
<i>на 10000 населения</i>	18,9	19,2	20,2	20,5
аз онҳо:- <i>из них:</i>				
педиатрҳо - <i>педиатры</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единиц</i>	1804	1676	1644	1526
ба ҳисоби 10000 нафар кӯдакон - <i>на 10000 детей</i>	6,9	6,4	6,3	5,7
акушер-гинекологҳо				
<i>акушеры-гинекологи</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единиц</i>	1201	1239	1250	1306
ба ҳисоби 10000 нафар занҳо - <i>на 10000 женщин</i>	4,6	5,0	4,6	4,9
Шумораи кормандони миёнаи тиббӣ				
<i>Численность среднего медицинского персонала</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единиц</i>	30445	32631	35126	36848
ба ҳисоби 10000 нафар аҳоли - <i>на 10000 населения</i>	41,3	43,3	45,7	47,2
аз онҳо: акушерҳо - <i>из них: акушеры</i>				
ҳамагӣ, воҳид - <i>всего, единиц</i>	3840	3859	4000	4159
ба ҳисоби 10000 нафар занҳои синни 15-49 сола –				
<i>на 10000 женщин в возрасте 15-49 лет</i>	19,7	19,0	19,7	20,0

Гирифторшавин аҳоли ба бемории сили фаъол
(ба ҳисоби 10000 нафар аҳоли)
Заболеваемость населения активным туберкулезом
(на 100000 населения)

	2008	2009	2010	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон				
<i>Республика Таджикистан</i>				
мардҳо - мужичины	99,2	91,7	88,4	86,0
занҳо - женицины	68,3	65,6	68,9	67,8
ВМКБ - ГБАО				
мардҳо - мужичины	134,1	119,6	150,2	112,4
занҳо - женицины	78,1	88,6	102,2	98,6
Вилояти Хатлон				
<i>Хатлонская область</i>				
мардҳо - мужичины	121,1	114,7	111,8	133,6
занҳо - женицины	93,5	86,8	94,6	114,7
Вилояти Суғд				
<i>Согдийская область</i>				
мардҳо - мужичины	64,0	55,3	57,0	48,9
занҳо - женицины	39,7	38,5	39,8	32,5
ш. Душанбе - г.Душанбе				
мардҳо - мужичины	128,3	121,0	110,2	92,3
занҳо - женицины	73,3	80,4	73,5	68,2
НТҚ - РРП				
мардҳо - мужичины	93,4	86,3	75,7	76,2
занҳо - женицины	62,3	58,3	61,3	57,8

Дар солҳои охир зиёдшавии бакайдгирии бемориҳои сил байни мардҳо ба назар гирифта мешавад. Вазъияти нуговори баландшавии гирифторшавӣ ба бемории сил дар вилоятҳои Хатлон ва ВМКБ бештар ба қайд гирифта шудааст.


В последующие годы отмечается устойчивая тенденция увеличения регистрации туберкулеза у мужчин. В региональном разрезе по Хатлонской области и ГБАО отмечается самая неблагоприятная ситуация по заболеваемости туберкулезом.

**Гирифторшавии аҳоли ба бемории сил аз рӯи гурӯҳҳои синну соли
дар соли 2011 (нафар)**

**Забелеваемость населения туберкулезом по возрастным
группам в 2011 году
(человек)**

	Беморихое, ки бори аввал таххис шуда, ба қайд гирифта шудаанд <i>Взято на учет с диагнозом, установленным впервые</i>			
	Таксимот аз рӯи синну сол - <i>Распределение по возрасту</i>			
	нафар - человек		ба ҳисоби фоиз - в процентах	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҳамагӣ - Всего	3347	2588	56,4	43,6
аз он ҷумла дар синну соли				
<i>в том числе в возрасте,</i>				
<i>лет</i>				
0–14	320	249	56,2	43,8
15–17	133	137	49,3	50,7
18–24	948	583	61,9	38,1
25–44	1272	906	58,4	41,6
45 сола ва калонтар <i>45 и старше</i>	674	713	48,6	51,4

**Гирифторшавии аҳоли ба бемории сили фаъол
(ба 100000 нафар аҳоли)
Уровень заболеваемости активным туберкулезом
(на 100000 населения)**



Бемориҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ гузаранда,
ки бори аввал тапхис шудаанд (ба ҳисоби 100000 нафар аҳоли)
*Заболемость болезнями, передаваемыми преимущественно
половым путем, с диагнозом, установленным впервые
(на 100000 населения)*

	2009	2010	2011	2009	2010	2011
	Ҳамагӣ - <i>Всего</i>			ба ҳисоби 100000 нафар аҳоли - <i>на 100000 населения</i>		
Ҷумҳурии Тоҷикистон						
Республика						
Таджикистан	4161	3622	2760	55,8	47,7	35,8
мardxo						
мужчины	1700	1251	1061	45,5	32,8	27,0
занҳо						
женщины	2461	2371	1699	66,3	63,3	44,0
ВМКБ - ГБАО	79	79	76	35,9	38,3	36,7
мardxo						
мужчины	11	10	14	10,0	9,5	13,2
занҳо						
женщины	68	69	62	62,1	68,5	61,1
Вилояти Хатлон						
Хатлонская область	501	544	530	18,8	20,3	23,3
мardxo						
мужчины	258	276	267	19,4	20,5	23,4
занҳо						
женщины	243	268	263	18,1	20,1	23,2
Вилояти Суғд						
Согдийская область	1912	1889	1338	87,1	84,2	49,1
мardxo						
мужчины	470	465	385	42,8	41,5	28,1
занҳо						
женщины	1442	1424	953	131,4	127,9	70,2
ш. Душанбе						
г. Душанбе	402	318	214	57,4	43,7	29,0
мardxo						
мужчины	265	239	161	72,4	63,9	42,2
занҳо						
женщины	137	79	53	40,9	22,5	14,8
НТҶ - РРП	1267	792	602	76,1	45,8	34,2
мardxo						
мужчины	696	261	234	83,4	29,9	26,3
занҳо						
женщины	571	531	368	68,7	62,5	42,5

**Гирифтормаши аҳоли ба бемории сӯзок аз рӯи гурӯҳҳои синну соли
дар соли 2011**

*Забелеваемость населения гонореей по возрастным группам
в 2011 году*


нафар – человек

	Беморное, ки бори аввал тахсис шуда, ба қайд гирифта шудаанд <i>Взято на учет с диагнозом, установленным впервые</i>			
	Таксимот аз рӯи синну сол - <i>Распределение по возрасту</i>			
	нафар - человек		ба ҳисоби фоиз - <i>в процентах</i>	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	413	124	76,9	23,1
аз он ҷумла дар синну соли				
<i>в том числе в возрасте,</i>				
<i>лет</i>				
0–14	2	1	66,7	33,3
15–17	3	-	100	-
18–24	198	38	83,9	16,1
25–44	191	82	70,0	30,0
45 сола ва калонтар				
<i>45 и старше</i>	19	3	86,4	13,6

Гирифтормаши мардҳо ва занҳо ба бемории сӯзок

Забелеваемость мужчин и женщин гонореей

нафар - человек



Гирифторшавии аҳоли ба бемории оташак аз рӯи гурӯҳҳои синну соли
дар соли 2011

Забелеваемость населения сифилисом по возрастным группам в 2011 году

нафар – человек

	Бемориро, ки бори аввал ташхис шуда, ба қайд гирифта шудаанд <i>Взято на учет с диагнозом, установленным впервые</i>			
	Таксимот аз рӯи синну сол - <i>Распределение по возрасту</i>			
	нафар - человек		ба ҳисоби фоиз - в процентах	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҳамагӣ - Всего	159	114	58,2	41,8
аз он ҷумла дар синну соли в том числе в возрасте, лет				
0–14	-	-	-	-
15–17	-	-	-	-
18–24	55	38	59,1	40,9
25–44	74	60	55,2	44,8
45 сола ва қалонтар 45 и старше	30	16	65,2	34,8

Гирифторшавии аҳоли ба бемории ихтилолҳои рӯҳӣ
Забелеваемость населения психическими расстройствами

нафар - человек

	2009		2010		2011	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Шумораи бемороне, ки дар қайд ҳастанд, ҳамагӣ <i>Численность больных, состоящих на учете, всего</i>	18604	1287	16176	1093	15829	958
аз он ҷумла: в том числе:						
- бо сабаби истеъмоли машрубот - вызванные употреблением алкоголя	10838	949	8747	795	8685	722
- истеъмоли моддаҳои фавқӣ - вызванные употреблением психоактивных веществ	7766	338	7429	298	7144	236


**Гирифтормаши аҳоли ба бемории омосҳои бадфарҷом (саратон)
Забелеваремаши наелеия злокачественными новообразованиями**

нафар - человек

	2008	2009	2010	2011
Бемороне, ки бори аввал тапхис шудаанд:				
<i>Выявлено больных с диагнозом установленным впервые:</i>				
Ҳамагӣ - Всего	2218	2730	2868	2998
мардҳо - мужины	922	1218	1277	1339
занҳо - женщины	1296	1512	1591	1659
ба ҳисоби 100000 нафар аҳоли на 100000 населения	30,1	36,6	37,7	38,9
мардҳо - мужины	25,2	32,2	32,6	34,0
занҳо - женщины	35,6	40,3	40,7	42,9
Бемороне, ки дар қайд ҳастанд:				
<i>Состоит на учете больных</i>				
Ҳамагӣ - Всего	7373	10054	8530	8552
мардҳо - мужины	2878	4059	3283	3341
занҳо - женщины	4495	5995	5247	5211
ба ҳисоби 100000 нафар аҳоли на 100000 населения	100,0	133,5	112,0	109,6
мардҳо - мужины	76,4	107,5	86,4	84,9
занҳо - женщины	122,3	159,7	132,4	134,8

**Гирифтормаши мардҳо ва занҳо ба бемории омосҳои бадфарҷом (саратон)
Забелеваремаши мужин и женщин злокачественными новообразованиями**

нафар - человек



Гирифтормаши аҳоли ба бемории ихтилолҳои наркологӣ
(дар охири сол дар қайд ҳастанд, нафар)
Заболёвасомы населення наркоманией
(состоит на учете на конец года, человек)

	2008	2009	2010	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон				
Республика				
Таджикистан	8372	8018	7727	7380
мардҳо - мужчины	7949	7642	7429	7144
занҳо - жасенины	423	376	298	236
ВМКБ - ГБАО	741	778	822	900
мардҳо - мужчины	734	772	816	895
занҳо - жасенины	7	6	6	5
Вилояти Хатлон				
Хатлонская область	1305	1398	1228	1245
мардҳо - мужчины	1274	1364	1201	1226
занҳо - жасенины	31	34	27	19
Вилояти Суғд				
Согдийская область	1267	1220	1031	1100
мардҳо - мужчины	1160	1115	964	1038
занҳо - жасенины	107	105	67	62
ш. Душанбе - г. Душанбе	4155	3728	3738	3143
мардҳо - мужчины	3905	3525	3566	3018
занҳо - жасенины	250	203	172	125
НТҚ - РРП	904	894	908	992
мардҳо - мужчины	876	866	882	967
занҳо - жасенины	28	28	26	25

Зикр кардан бомаврид аст, ки нишондоди паҳншавии нашъамандӣ дар сатҳи вилоятҳои ҷумҳурӣ, вобаста аз омилҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ҷуғрофӣ ва дигар омилҳои мавҷудбуда, тафовут дорад. Омиле, ки боиси ташвиши ҷиддӣ шудааст, ин нишондоди баланди истеъмоли таъриқи маводи нашъадор мебошад, ки ба ҳисоби миёна 55-60 фоизи шумораи умумии шахсони дар қайдбударо дар бар мегирад.

Необходимо отметить, что показатель распространенности наркомании в областях республики, в зависимости от социальных, экономических, географических и других существующих факторов, отличается. Фактором, вызывающим серьезную обеспокоенность, является высокий показатель инъекционных потребителей наркотиков, составляющий в среднем 55-60% от общего числа лиц, состоящих на учете.


Гирифтормаши аҳоли ба бемории ҷоғари эндемикӣ, ки бори аввал тапхис шудаанд (ба ҳисоби 100000 нафар аҳолии синну соли мувофиқ)
Заболеваемость эндемическим зобом, с диагнозом, установленным впервые в жизни (на 100000 населения соответствующего возраста)

	2008	2009	2010	2011
Ҳамагӣ - Всего	796,5	1000,0	890,4	790,5
мардҳо - мужчины	603,1	387,2	373,6	596,3
занҳо - женщины	991,1	722,9	681,0	997,0
аз он ҷумла: в том числе:				
кӯдакони 0-14 сола				
дети 0-14 лет	988,6	1252,5	1053,9	870,4
калонсолон ва наврасон (15 сола ва калонтар)				
взрослые и подростки (15 лет и старше)	689,7	971,3	912,0	845,5

Дар қатори бемориҳои системаи эндокринӣ, вайронии ғизо, вайроншавии мубодилаи моддаҳо, бемории ҷоғари эндемикӣ дар соли 2008-ум 72 фоиз, дар соли 2011-ум 68,9 фоизро ташкил намуд, ки ин пеш аз ҳама ба пурзӯр намудани қорҳои пешгирӣ ва зиёд истеъмол кардани намаки йоднок дар ҳуҷраи мебошад.

Среди болезней эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ, заболеваемость эндемическим зобом в 2011 году составляла 68,9%, в 2008 году – 72%, что связано, в первую очередь, с усилением профилактической работы и увеличением потребления населением в пищу йодированной соли.

Гирифтормаши аҳоли ба бемории ҷоғари эндемикӣ, ки бори аввал тапхис шудаанд (ба ҳисоби 100000 нафар аҳоли)
Заболеваемость эндемическим зобом, с диагнозом, установленным впервые в жизни (на 100000 населения)



Шумораи вируси норасоии масунияти одам (ВНМО) аз рӯи ҷинс
ва синну сол (нафар)

Количество ВИЧ-инфицированных по полу и возрасту (человек)

	Бо таъхиси аввалия ба қайд гирифта шудаанд Взято на учет с диагнозом, установленным впервые							
	мардҳо - мужчины				занҳо - женщины			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Ҳамагӣ - Всего	298	335	798	707	75	96	206	282
аз он ҷумла дар синну соли: - в том числе в возрасте, лет:								
0-14	5	4	11	33	2	8	6	20
15-19	-	-	-	4	1	-	3	4
20-29	85	54	157	140	28	42	79	112
30-39	146	188	415	338	37	34	85	105
40- 49	57	79	183	157	6	11	25	32
50-59	5	9	31	32	1	1	7	9
60 сола ва калонтар 60 и старие	-	1	1	3	-	-	1	-

Шумораи умумии вируси норасоии масунияти одам (ВНМО) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуда, то 31 декабри соли 2011-ум 3846 нафарро ташкил намуд, ки аз онҳо 2987 нафар ё 77,7 фоиз мардҳо ва 859 нафар ё 22,3 фоизашон занҳо мебошанд. Хусусиятҳои хоси паҳншавии ВНМО дар ҷумҳурӣ аз инҳо иборатанд:

- синну соли шахсони ҷавон бо ВНМО - 77 фоиз дар синни 15-39 сола;

-«феминизатсия»-и паҳншавӣ – афзоиши таносуби занҳо дар байни шахсони бо ВНМБ гирифта (аз соли 1991 то соли 2005-ум 14,8 фоиз, дар соли 2011 то 22,3 фоиз).

Аз соли 2004 сар карда, дар ҷумҳурӣ ошкор намудани ҳодисаҳои ВНМО дар занҳои ҳомила ба қайд гирифта шудаанд, минбаъд бошад, ҳодисаҳои аввалини таваллуди кӯдакон бо касалҳои ВНМО ба қайд гирифта шудааст. Дар соли 2009 бемории ВНМО дар 54 зан ҳомила ошкор карда шуд, ки нисбат ба ҳодисаҳои соли 2006 –ум 11 ҳодиса зиёд аст. Дар соли 2010 –ум 63 ҳодиса, дар соли 2011–ум 45 ҳодисаи ба бемории ВНМО гирифта будани занҳои ҳомила ошкор карда шуд. Аз модарон ба кӯдакон гузаштани беморӣ дар соли 2011-ум 17 ҳодиса, ё 5,6 фоизи шумораи умумии занҳои сирояткунандаи ВНМО-ро ташкил дод.

Общая численность зарегистрированных ВИЧ-инфицированных в Республике Таджикистан по состоянию на 31 декабря 2011 года составила 3846 человек, из них 2987 мужчин, или 77,7% и 859 женщин, или 22,3%. Характерными особенностями эпидемии ВИЧ в республике являются:

-молодой возраст людей с ВИЧ – 77% в возрасте 15-39 лет;

-«феминизация» эпидемии – увеличение удельного веса женщин среди лиц с ВИЧ (с 1991 до 2005 года – 14,8%, до 22,3% в 2011 году).

Начиная с 2004 года, в республике зарегистрированы случаи выявления ВИЧ у беременных женщин, а далее были зарегистрированы первые случаи рождения детей с ВИЧ. В 2009 году ВИЧ был выявлен у 54 беременных женщин, по сравнению с 11 случаями в 2006 году. В 2010 году было выявлено 63, в 2011 году – 45 беременных женщин с ВИЧ. Передача заболеваемости от матери к ребенку в 2011 году составила 17 случаев, или 5,6% от общего числа ВИЧ-инфицированных женщин.

	2008	2009	2010	2011
Омосҳои бадфарҷом (саратон)				
<i>Злокачественные новообразования</i>	1296	1512	1591	1659
<i>аз он ҷумла: в том числе:</i>				
- сина - <i>молочной железы</i>	283	406	368	382
- гарданаки бачадон, бофтаҳои лимфоидӣ ва ҳунофар				
- <i>шейки и тела матки, плаценты</i>	317	318	363	340
- тухмдон – <i>яичника</i>	91	88	86	80
Сили фаъол				
<i>Активный туберкулез</i>	2484	2437	2586	2588
Майзадағӣ - <i>Алкоголизм</i>	24	21	18	6
Оташак - <i>Сифилис</i>	205	237	180	114
Сӯзок - <i>Гонорея</i>	180	166	145	124
Вайроншавии ҳайз				
<i>Расстройства менструаций</i>	3685	4594	4382	4969
Безуриётӣ - <i>Бесплодие</i>	2127	2532	3052	2604
Душвории ҳомиладорӣ, таваллуд ва давраи баъди ҳомиладорӣ				
<i>Осложнения беременности, родов и послеродового периода</i>	62173	67760	90955	86267

Омосҳои бадфарҷом (саратон)				
<i>Злокачественные новообразования</i>	35,6	40,7	42,6	42,9
аз он ҷумла: <i>в том числе:</i>				
- сина - <i>молочной железы</i>	7,8	10,9	9,8	9,9
- гарданаки бачадон, бофтаҳои лимфоидӣ ва хунофар				
- <i>шейки и тела матки, плаценты</i>	8,7	8,6	9,7	8,8
- <i>тукмдон – яичника</i>	2,5	2,4	2,6	2,1
Сили фэъл				
<i>Активный туберкулез</i>	68,3	65,6	69,2	67,0
Майзадағӣ - <i>Алкоголизм</i>	0,6	0,6	0,5	0,2
Оташак - <i>Сифилис</i>	5,6	6,4	4,8	3,0
Сӯзок - <i>Гонорея</i>	5,0	4,5	3,9	3,2
Вайроншавии хайз				
<i>Расстройства менструаций</i>	101,4	123,7	117,3	128,6
Безурриёгӣ - <i>Бесплодие</i>	58,5	68,2	81,7	67,4
Душвории ҳомиладорӣ, таваллуд ва давраи баъди ҳомиладорӣ				
<i>Осложнения беременности, родов и послеродового периода</i>	1710,2	3374,7	4473,9	4213,9

Вазъи солимии занҳои ҳомиладор, таваллудкунандагон ва навзодагон
Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц

нафар - человек

	2008	2009	2010	2011
Шумораи занҳое, ки аз давраи ҳомиладорӣ гузаштанд				
<i>Численность женщин, закончивших беременность</i>	180731	208046	217167	215758
аз он ҷумла: в том числе:				
– таваллуд дар мӯҳлати муайяншуда				
– <i>родами в срок</i>	170748	185385	204364	204541
– таваллуд дар мӯҳлати барвақтӣ				
– <i>преждевременными родами</i>	3832	4153	4418	5392
– исқоти ҳамл – <i>абортами</i>	6151	6301	5786	5825
аз шумораи ҳомиладорон азоб кашиданд, ба ҳисоби фоиз				
<i>Из числа закончивших беременность страдали, в %</i>				
– камхунӣ – <i>анемией</i>	49,6	63,4	64,6	46,6
– бемории системаи гардиши хун				
– <i>болезнями системы кровообращения</i>	0,9	0,8	0,9	0,6
– диабетӣ қанд				
– <i>сахарным диабетом</i>	0,02	0,02	0,03	0,1
– захролудии дерӣ ҳомиладорон				
– <i>поздним токсикозом</i>	2,2	2,7	4,2	1,9
– бемории системаи увзҳои пешоб				
– <i>болезнями мочеполовой системы</i>	8,3	11,4	11,5	7,5
– нуқси вариди пойҳо дар вақти ҳомиладорӣ				
– <i>венозными осложнениями при беременности</i>	1,7	2,3	2,0	1,5
Ба 1000 таваллуд – таваллуди душвор:				
<i>На 1000 родов – роды осложненные:</i>				
– камхунӣ – <i>анемией</i>	494,7	482,9	464,4	491,4
– бемории системаи гардиши хун				
– <i>болезнями системы кровообращения</i>	5,4	6,2	5,5	6,0
– диабетӣ қанд				
– <i>сахарным диабетом</i>	0,3	0,3	2,1	0,6
– захролудии дерӣ ҳомиладорӣ				
– <i>поздним токсикозом</i>	40,5	32,7	31,9	31,9
– бемории системаи увзҳои пешоб				
– <i>болезнями мочеполовой системы</i>	56,8	48,8	41,7	40,0
– нуқси вариди пойҳо дар вақти ҳомиладорӣ - <i>венозными осложнениями</i>	16,4	10,2	9,2	10,5
– хунравӣ то таваллуд ва баъди таваллуд - <i>кровотечением в дородовом и послеродовом периоде</i>	21,3	18,2	17,4	15,6

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

Умуман дар ҷумҳури аз рӯи маълумоти омори расмӣ дар соли 2011 занҳое, ки дар мӯҳлатҳои барвактии ҳомиладорӣ (то 12 ҳафта) зери назорати табибон буданд 68,8 фоизро ташкил намуд ва аз ҳама камтар дар ВМКБ – 51,9 фоиз буд. Мурочиати занҳои ҳомиладор дар мӯҳлатҳои барвактии ҳомиладорӣ номуназам буда, дар ҳамаи вилоятҳои ҷумҳури ноустувор аст. Шумораи зиёди занони ҳомиладор, ки дар мӯҳлатҳои барвактии ҳомиладорӣ ба табибон муроҷиат кардаанд дар вилояти Суғд ба назар мерасад – 78,5 фоиз.

Наблюдение беременных женщин на ранних сроках беременности (до 12 недель) по данным официальной статистики в 2011 году колеблется от 68,8% в целом по республике и самым небольшим – 51,9% в ГБАО. Обращаемость женщин на ранних сроках беременности нестабильна и колеблется по всем регионам республики. Самая высокая обращаемость женщин отмечена в Согдийской области – 78,5%.

Фарогирии қайди занҳои ҳомиладор дар мӯҳлатҳои барвакӣ (то 12 ҳафта) Охват беременных женщин на ранних сроках (до 12 недель)

(бо фоиз - в процентах)

	2008	2009	2010	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон	64,4	63,6	64,9	68,8
<i>Республика Таджикистан</i>				
ВМКБ - ГБАО	57,0	51,5	56,2	51,9
Вилояти Хатлон				
<i>Хатлонская область</i>	56,6	54,7	54,5	59,6
Вилояти Суғд				
<i>Согдийская область</i>	78,0	80,7	79,7	78,5
ш. Душанбе - г. Душанбе	73,1	72,6	74,5	77,7
НТҚ - РРП	57,3	54,9	60,5	65,8

Таъминнокӣ бо катҳо барои ҳомиладорон, таваллудкунандагон ва нуқсонҳои ҳомиладорӣ

Обеспеченность койками для беременных и рожениц и патологии беременных

	Таъминнокӣ бо катҳо:- Обеспеченность койками для:							
	барои ҳомиладорон ва таваллудкунандагон <i>беременных и рожениц</i>				таъминнокӣ бо катҳо барои ҳомиладороне, ки нуқсондоранд <i>патологии беременных</i>			
	ба 10000 занҳои 15–49 сола на 10000 <i>женщин 15–49 лет</i>				ба 10000 занҳои 15–49 сола на 10000 <i>женщин 15–49 лет</i>			
	Ҳамагӣ <i>Всего</i>				Ҳамагӣ <i>Всего</i>			
	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон	3555	3636	18,4	17,4	1027	1063	5,2	5,1
<i>Республика Таджикистан</i>								
ВМКБ - ГБАО	205	182	35,4	30,5	26	28	4,1	4,7
Вилояти Хатлон								
<i>Хатлонская область</i>	1233	1256	17,8	16,8	221	244	3,2	3,3
Вилояти Суғд								
<i>Согдийская область</i>	1275	1274	21,8	21,2	495	491	8,3	8,2
ш. Душанбе								
<i>г. Душанбе</i>	259	294	13,9	14,9	145	155	7,9	7,8
НТҚ - РРП	583	630	14,2	13,5	140	145	3,2	3,1

**Таъминнокӣ бо катҳо барои беморони гинекологӣ
ва барои гузаронидани исқоти ҳамл
Обеспеченность койками для гинекологических больных
и для производства аборт**

	Таъминнокӣ бо катҳо:- <i>Обеспеченность койками:</i>							
	барои беморони гинекологӣ <i>гинекологических больных</i>				барои гузаронидани исқоти ҳамл <i>для производства аборт</i>			
	ба 10000 занҳои 15–49 сола на 10000 женщин 15–49 лет				ба 10000 занҳои 15–49 сола на 10000 женщин 15–49 лет			
	Ҳамагӣ <i>Всего</i>				Ҳамагӣ <i>Всего</i>			
	2008	2011	2008	2011	2008	2011	2008	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон	1407	1419	7,1	6,8	64	59	0,3	0,3
Республика								
Таджикистан								
ВМКБ - ГБАО	45	64	7,0	10,7	5	5	0,8	0,8
Вилояти Хатлон								
Хатлонская область	367	347	5,3	11,0	5	10	0,1	0,6
Вилояти Суғд								
Согдийская область	630	658	10,5	4,6	37	37	0,6	0,1
ш. Душанбе								
г. Душанбе	170	157	9,3	7,9	7	3	0,4	0,2
НТЧ - РРП	195	193	4,4	4,1	10	4	0,2	0,1

Аҳолии ҷумҳурӣ оиди масъалаҳои солимии репродуктивӣ ва банақшагирии оила ба марказҳои солимии репродуктивӣ, беморхонаҳои китъавии дехот, амбулаторияҳои дехот ва хонаҳои тиббӣ муроҷиат мекунанд. Дар соли 2011 шумораи муассисаҳо доир ба хизматрасониҳои аввалия ва махсус оиди масъалаҳои банақшагирии оила ба 10000 аҳоли 3,4 рост омад.

Дар соли 2011 шумораи таширфовардагон ба ҳадамоти солимии репродуктивӣ оиди масъалаҳои банақшагирии оила 1220,1 ҳазор нафар ё 42,8 фоизи шумораи умумии муроҷиаткунандагонро ташкил намуд. Ташрифи аввалия 467,5 ҳазор нафар, тақрорӣ 752,5 ҳазор, ё мутаносибан 38,3 ва 61,7 фоизи шумораи ташриф оиди масъалаҳои банақшагирии оиларо ташкил намуд.

По вопросам репродуктивного здоровья и планирования семьи население республики обращается в центры репродуктивного здоровья, сельские участковые больницы, сельские врачебные амбулатории и медицинские дома. В 2011 году количество учреждений, предоставляющих первичные и специализированные услуги по вопросам планирования семьи, составило 3,4 на 10000 населения.

В 2011 году число визитов в учреждения службы репродуктивного здравоохранения по вопросам планирования семьи составило 1220,1 тыс., или 42,8% от общего числа обратившихся. Первичные визиты составили 467,5 тыс., повторные – 752,5 тыс., или соответственно 38,3% и 61,7% от числа визитов по вопросам планирования семьи.

**Истифодаи воситаҳои контрасептивӣ (фонии занҳои синни бордоршавӣ
бо контрасепсия фарогирифта)**

**Использование средств контрацепции (процент женщин фертильного
возраста, охваченных контрацепцией)**

	2008	2009	2010	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон				
Республика				
Таджикистан	18,1	17,6	17,8	19,9
ВМКБ - ГБАО	24,9	14,8	14,6	16,7
Вилояти Хатлон				
Хатлонская область	19,0	19,0	19,7	23,0
Вилояти Суғд				
Согдийская область	15,6	16,4	17,4	18,9
ш. Душанбе				
г. Душанбе	25,0	20,0	18,4	20,2
НТҚ - РРП	16,0	16,3	15,4	16,8

Миқдори исқоти ҳамл дар сатҳи минтақаҳо, воҳид

Количество абортов по регионам, единиц

	2008	2009	2010	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон				
Республика				
Таджикистан	18481	19470	19510	17503
ВМКБ - ГБАО	483	512	429	426
Вилояти Хатлон				
Хатлонская область	5638	6055	6367	5206
Вилояти Суғд				
Согдийская область	5599	5952	6349	5882
ш. Душанбе - г. Душанбе	4100	4623	4097	3850
НТҚ - РРП	2661	2328	2268	2139

Ба 1000 зиндатаваллудшуда

На 1000 родившихся живыми

Ҷумҳурии Тоҷикистон				
Республика				
Таджикистан	90,9	97,4	87,9	78,1
ВМКБ - ГБАО	127,5	130,2	109,1	103,4
Вилояти Хатлон				
Хатлонская область	70,9	80,8	75,9	66,2
Вилояти Суғд				
Согдийская область	100,8	98,5	97,0	90,5
ш. Душанбе - г. Душанбе	233,2	352,1	236,5	216,0
НТҚ - РРП	56,8	49,1	43,9	40,0

Шумораи исқоти ҳамл аз рӯи гурӯҳҳои синну солӣ
Число абoртoв по возрастным группам

	2008	2009	2010	2011
Шумораи исқоти ҳамл - ҳамагӣ, воҳид				
Число абoртoв - вoсeгo, eдиниц	18481	19470	19510	17503
Ба 1000 зани синну соӣ 15-49 сола				
<i>На 1000 жeнщин в вoзрастe 15-49 лeт</i>	9,4	9,7	9,6	8,6
Ба 1000 кӯдаки зинда таваллудшуда				
<i>На 1000 рoдившихся живыми</i>	91	95	88	89
Дар занҳои синну соӣ:				
<i>У жeнщин в вoзрастe, лeт:</i>				
15-19	90,9	97,4	87,9	78,1
20-34	1305	1328	1320	1351
	12251	13087	1396	11948
35 сола ва калонсолтар				
<i>35 лeт и старшe</i>	4925	5055	4794	4204
Аз он ҷумла исқоти хурди ҳамл, воҳид				
<i>В том числe мини – абoрты, eдиниц</i>	5514	5260	5151	3574
Ба 1000 зани синну соӣ 15-49 сола				
<i>На 1000 жeнщин в вoзрастe 15-49 лeт</i>	2,7	2,6	2,5	1,7
Шумораи исқоти ҳамл аз ҷониби аввал ҳомиладоршудагон				
<i>Число абoртoв у пeрвoбeрeмeнных</i>	1872	1858	1952	1775

Шумораи духтурони акушер-гинекологҳо, нафар
Численность врачей акушeрoв-гинекологoв, чeлoвeк

	2008	2009	2010	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон	1230	1239	1263	1330
<i>Республика Таджикистан</i>				
ВМКБ - ГБАО	32	32	30	34
Вилояти Хатлон				
<i>Хатлонская область</i>	196	206	230	251
Вилояти Суғд				
<i>Согдийская область</i>	410	400	389	388
ш. Душанбе - г. Душанбе	425	430	440	465
НТЧ - РРП	167	171	174	192

**Таъминнокии занҳо бо духтурони акушер-гинекологҳо
(ба 10000 занҳои 15–49 сола)**

*Обеспеченность женщин врачами акушерами-гинекологами
(на 10000 женщин 15–49 лет)*

	2008	2009	2010	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон	6,2	6,1	6,2	6,3
<i>Республика Таджикистан</i>				
ВМКБ - ГБАО	5,0	5,0	4,6	5,7
Вилояти Хатлон				
<i>Хатлонская область</i>	2,8	2,9	3,2	3,4
Вилояти Суғд				
<i>Согдийская область</i>	6,8	6,6	6,4	6,5
ш. Душанбе - г. Душанбе	23,2	23,1	23,6	23,5
НТҚ - РРП	3,8	3,8	3,8	4,1

**Таъминнокии занҳо бо акушерҳо
(шумораи акушерҳо ба 10000 занҳои 15–49 сола)**

*Обеспеченность женщин акушерками
(число акушерок на 10000 женщин в возрасте 15–49 лет)*

	2008	2009	2010	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон	19,7	19,0	19,7	20,0
<i>Республика Таджикистан</i>				
ВМКБ - ГБАО	34,4	33,0	24,2	37,7
Вилояти Хатлон				
<i>Хатлонская область</i>	17,5	17,3	17,5	17,8
Вилояти Суғд				
<i>Согдийская область</i>	25,5	25,5	25,5	24,7
ш. Душанбе - г. Душанбе	22,7	22,7	22,7	23,8
НТҚ - РРП	11,8	11,8	11,8	14,0

Харочоти буҷети давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ (млн. сомонӣ)

Расходы государственного бюджета на здравоохранение (млн. сомони)

	2008	2009	2010	2011
Харочоти буҷети давлатӣ - ҳамагӣ - Расходы государственного бюджета – всего	4823,8	5687,3	6712,6	8254,1
Харочоти буҷети давлатӣ барои соҳаи тандурустӣ				
<i>Расходы на здравоохранение</i>	217,8	287,9	354,9	493,7
ба ҳисоби фоиз нисбат ба харочоти умумии давлатӣ в процентах от общего расхода государственного бюджета	4,5	5,1	5,3	6,0
ба ҳисоби фоиз нисбат ба МУД в процентах к ВВП	1,2	1,4	1,4	1,6
ба ҳисоби ба хар сари аҳоли, сомонӣ				
<i>в расчете на душу населения, сомони</i>	29,86	38,63	46,87	64,05

МАЪЛУМОТНОКИИ АҲОЛӢ - ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Дар маҷмӯа ба нишондиҳандаҳои асосии инкишофи маориф дар мамлакат ва минтақаҳои он, маълумоти оморӣ дар бораи муассисаҳои томактабӣ, муассисаҳои маълумоти умумӣ, муассисаҳои миёна ва олии касбӣ бештар диққат дода шудааст.

Дар муассисаҳои томактабии доимӣ (дар як сол то 10 моҳ қор мекунад) кӯдакони аз 1 то 6 (7) – сола нигоҳубин, назорат ва таълиму тарбия қарда мешаванд.

Ба талабаҳои мактабҳои рӯзонаи маълумоти умумӣ талабаҳои мансубанд, ки дар мактабҳои ибтидоӣ, асосӣ, миёна, мактабҳои барои баҷаҳои ноқисулқад ва ноқисулқисм таҳсил мекунад.

Гимназия ва литсейҳои муассисаҳои миёнаи маълумоти умумӣ мебошанд, ки аз рӯи барномаҳои асосӣ ва ғура амал мекунад. Дар гимназияҳои таълими амики соҳавии ҷудогона барои хонандагон, дар литсейҳои бошад, таълими касбҳои интиҳоб-қарда барои талабаҳои зинаи баландтар ҷорист.

Дар фасли «Маълумоти миёнаи касбӣ» коллеҷҳо, техникумҳо ва омӯзишгоҳҳо оварда шудаанд. Коллеҷҳо - ин муассисаҳои таълимӣ мебошанд ва ба омӯзонидани барномаҳои умумӣ вобаста ба тайёр намудани кадрҳои маълумоташон миёнаи касбӣ машғуланд.

Дар фасли «Маълумоти олии касбӣ» донишқадаҳо, донишгоҳҳо, академия ва консерватория оварда шудаанд.

В разделе «Образование населения» приведены основные показатели развития системы образования страны в разрезе регионов, статистические данные о дошкольных и общеобразовательных учреждениях, чрезвычайных и контингенте учащихся начального, среднего и высшего профессионального образования.

Дошкольные учреждения (работающие не менее 10 месяцев в году) осуществляющие уход, присмотр, оздоровление, воспитание и обучение детей в возрасте от 1 года до 6 (7) лет.

К учащимся дневных общеобразовательных школ отнесены лица, обучающиеся в начальных, основных, средних школах, школах для детей с недостатками умственного и физического развития.

Гимназии и лицеи - средние общеобразовательные учреждения, реализующие основные и дополнительные общеобразовательные программы. В гимназиях предусматривается углубленное профильное дифференцированное обучение учащихся, в лицеях осуществляется профессионально ориентированное обучение учащихся старшей ступени.

В разделе «Среднее профессиональное образование» приведены колледжи, техникумы и училище. Колледжи - учебные заведения, реализующие образовательные программы подготовки специалистов со средним профессиональным образованием.

В разделе «Высшее профессиональное образование» приведены университеты, институты, академии и консерватории.

Хароҷоти буҷети давлатӣ барои соҳаи маориф
Расходы государственного бюджета на образование

	2008	2009	2010	2011
Хароҷоти буҷети давлатӣ барои соҳаи маориф, ҳазор сомонӣ				
<i>Расходы государственного бюджета на образование, тыс. сомони</i>	612,6	845,4	990,0	1185,4
ба ҳисоби ғоиз: в %:				
нисбат ба Маҳсулоти Умумии Дохилӣ (МУД)				
к Валовому Внутреннему Продукту	3,5	4,1	4,0	3,9
нисбат ба хароҷоти буҷети давлатӣ				
к расходам государственного бюджета	12,7	14,9	14,7	14,4

Нишондиҳандаҳои оиди фарогирии аҳоли бо маълумоти ибтидоӣ¹ (ғоиз)
Показатели охвата начальным образованием¹ (процентов)

Соли таҳсил <i>Учебный год</i>	Ҳамагӣ <i>Всего</i>	писарон <i>мальчики</i>	духтарон <i>девочки</i>	Индекси баробарии гендерӣ <i>Индекс гендерного паритета</i>
2007/2008	101,1	103,2	99,0	0,927
2008/2009	102,5	104,2	100,7	0,927
2009/2010	96,4	95,2	97,8	0,928
2010/2011	100,5	99,2	102,0	0,924
2011/2012	101,6	100,4	103,0	0,930

¹⁾ хонандагони синфҳои 1 - 4

¹⁾ учащихся 1-4 классов

Нишондиҳандаҳои оиди фарогирии аҳоли бо маълумоти асосӣ¹(ғоиз)
Показатели охвата основным образованием¹ (процентов)

Соли таҳсил <i>Учебный год</i>	Ҳамагӣ <i>Всего</i>	писарон <i>мальчики</i>	духтарон <i>девочки</i>	Индекси баробарии гендерӣ <i>Индекс гендерного паритета</i>
2007/2008	96,6	99,5	93,6	0,941
2008/2009	98,1	101,0	95,2	0,943
2009/2010	98,5	101,2	95,6	0,912
2010/2011	97,3	99,6	94,8	0,908
2011/2012	94,5	96,5	92,3	0,912

¹⁾ хонандагони синфҳои 1 - 9

¹⁾ учащихся 1-9 классов

Нишондиҳандаҳо оид ба фарогирии аҳоли бо маълумоти миёна¹ (фоиз)
Показатели охвата средним образованием¹ (процентов)

Соли таҳсил Учебный год	Ҳамагӣ Всего	писарон мальчики	духтарон девочки	Индекси баробарии гендерӣ Индекс гендерного паритета
2007/2008	51,3	58,8	43,6	0,741
2008/2009	54,3	60,2	48,1	0,799
2009/2010	54,5	62,0	46,8	0,733
2010/2011	58,5	66,2	50,5	0,739
2011/2012	63,8	71,5	55,9	0,757

¹⁾ хонандагони синфҳои 10 -11

¹⁾ учащихся 10 -11 классов

Таносуби занҳо дар шумораи умумии хонандагон(фоиз)
Доля женщин от общего числа учащихся (процентов)

Соли таҳсил Учебный год	маълумоти ибтидоӣ начальное образование	маълумоти миёнаи умумӣ ¹ среднее образование ¹	маълумоти олӣ высшее образование
2007/2008	48	42	28
2008/2009	48	43	29
2009/2010	48	42	29
2010/2011	48	43	29
2011/2012	48	43	28

¹⁾ хонандагони синфҳои 10 -11

¹⁾ учащихся 10 -11 классов

ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ТОМАКТАӢ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Муассисаҳои томактабӣ зинаи аввалини шохроҳи маълумотнокии баланд дар ҷамъият ба шумор меравад. Дар соли 2011 муассисаҳои томактабӣ нисбат ба соли 2008-ум 9 адад зиёд шуда, шумораи кӯдакони онҳо ба 18 Ҷоиз зиёд шудааст. Дар соли 2011 аз шумораи умумии кӯдакони 1-6 сола танҳо 5,1 Ҷоизи онҳо ба муассисаҳои томактабӣ фаро гирифта шудаанд.

Дошкольное учреждение является первой ступенью на пути к высокообразованному обществу. В 2011 году число дошкольных учреждений по сравнению с 2008 годом увеличилось на 9 единиц, число детей в них увеличилось на 18%.

В 2011 году из общего числа детей 1–6 лет только 5,1% посещали дошкольные учреждения.

Нишондиҳандаҳо оиди фарогирии кӯдакон аз ҷониби муассисаҳои томактабӣ

Показатели охвата детей дошкольными учреждениями

	2008	2009	2010	2011
Фарогирии кӯдакони 3-6 сола дар муассисаҳои томактабӣ, Ҷамағӣ, Ҷо Ҷоиз				
Охват детей в возрасте 3–6 лет дошкольными учреждениями, всего - в процентах	6,4	6,5	6,6	6,6
духтарон - девочки	5,9	6,0	6,0	6,1
писарон - мальчики	7,0	7,0	7,0	7,0

Шумораи кӯдакони муассисаҳои томактабӣ (дар охири сол, нафар)

Число детей, посещающих дошкольные учреждения (на конец года, человек)

	2008	2009	2010	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҷамағӣ - Всего	57500	58075	62451	67864
аз он ҷумла: в том числе:				
дар шаҳр				
в городских поселениях				
писарон - мальчики	25842	26837	29254	31190
духтарон - девочки	21211	21522	23376	26123
дар деҳот				
в сельской местности				
писарон - мальчики	5716	5395	5683	5508
духтарон - девочки	4731	4321	4138	5043

ЗАНҶО ВА МАРДҶО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

давоми - продолжение


	2008	2009	2010	2011
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	1421	1371	1369	1400
аз он ҷумла: в том числе:				
дар шаҳр				
в городских поселениях				
писарон - мальчики	404	329	311	293
духтарон - девочки	317	346	319	322
дар деҳот				
в сельской местности				
писарон - мальчики	346	359	373	410
духтарон - девочки	354	337	366	375
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	10337	10261	10924	11426
аз он ҷумла: в том числе:				
дар шаҳр				
в городских поселениях				
писарон - мальчики	4736	4893	5716	5705
духтарон - девочки	3791	4206	4242	4749
дар деҳот				
в сельской местности				
писарон - мальчики	975	767	656	656
духтарон - девочки	835	395	310	316
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	23757	24350	25689	27349
аз он ҷумла: в том числе:				
дар шаҳр				
в городских поселениях				
писарон - мальчики	9578	9910	10212	10493
духтарон - девочки	7581	7765	8406	9333
дар деҳот				
в сельской местности				
писарон - мальчики	3673	3622	4064	3735
духтарон - девочки	2925	3053	3007	3788
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	16492	16965	18632	21115
писарон - мальчики	8780	9413	10328	11644
духтарон - девочки	7712	7552	8304	9471
НТЧ - РРП				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	5493	5128	5837	6574
аз он ҷумла: в том числе:				
дар шаҳр				
в городских поселениях				
писарон - мальчики	2324	2292	2687	3055
духтарон - девочки	1810	1653	2105	2248
дар деҳот				
в сельской местности				
писарон - мальчики	722	647	590	707
духтарон - девочки	617	536	455	564

**ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОӢ
НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**Шумораи хонандагони синфҳои як (дар аввали соли таҳсил, ҳазор нафар)
Численность учащихся, принятых в первый класс
(на начало учебного года, тыс. человек)**

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	162,0	167,5	161,1	165,4
писарон - <i>мальчики</i>	84,2	87,1	83,9	85,8
духтарон - <i>девочки</i>	77,8	80,4	77,2	79,6
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	3,4	3,4	3,3	3,3
писарон - <i>мальчики</i>	1,7	1,7	1,7	1,7
духтарон - <i>девочки</i>	1,7	1,7	1,6	1,6
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	60,5	64,2	61,0	61,8
писарон - <i>мальчики</i>	31,6	33,5	31,8	32,1
духтарон - <i>девочки</i>	29,0	30,7	29,2	29,7
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	43,4	43,3	44,3	44,3
писарон - <i>мальчики</i>	22,4	22,5	23,0	42,1
духтарон - <i>девочки</i>	21,1	20,9	21,4	2,1
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	16,6	16,6	15,5	15,6
писарон - <i>мальчики</i>	8,8	8,8	8,3	8,3
духтарон - <i>девочки</i>	7,8	7,8	7,2	7,3
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	37,9	40,0	37,0	38,5
писарон - <i>мальчики</i>	19,8	20,6	19,2	19,8
духтарон - <i>девочки</i>	18,2	19,4	17,8	18,7

**Таносуби духтарон ва писарони синфи як дар шумораи умумии
хонандагон (фоиш)
Доля мальчиков и девочек в общей численности обучающихся
в первом классе (в процентах)**



Тақсимои духтарон ва писарони синфҳои 1-4 дар муассисаҳои рӯзонаи таҳсилоти умумӣ дар вилоятҳо (ҳазор нафар)

Распределение численности девочек и мальчиков 1-4 классов в дневных учреждениях общего образования по областям (тыс. человек)

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	688,4	684,5	671,5	662,5
писарон - <i>мальчики</i>	357,2	355,0	349,0	343,3
духтарон - <i>девочки</i>	331,2	329,5	322,4	319,2
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	17,1	16,0	15,3	14,9
писарон - <i>мальчики</i>	8,6	8,1	7,8	7,5
духтарон - <i>девочки</i>	8,5	7,9	7,5	7,4
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	261,7	260,3	253,5	249,2
писарон - <i>мальчики</i>	136,4	135,5	132,2	129,5
духтарон - <i>девочки</i>	125,4	124,8	121,3	119,7
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	178,6	177,2	176,3	177,9
писарон - <i>мальчики</i>	91,7	91,3	90,9	91,8
духтарон - <i>девочки</i>	86,9	85,9	85,4	86,1
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	70,1	69,5	68,2	65,7
писарон - <i>мальчики</i>	37,2	36,9	36,4	34,9
духтарон - <i>девочки</i>	32,9	32,6	31,8	30,8
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	160,9	161,5	158,0	154,7
писарон - <i>мальчики</i>	83,2	83,3	81,7	79,5
духтарон - <i>девочки</i>	77,7	78,2	76,3	75,2

Дар соли таҳсилоти 2011/2012 назар ба соли таҳсилоти 2008/2009 шумораи хонандагон аз ҳисоби духтарон ба 12 ҳазор кам шуда, 319,2 ҳазор касро ташкил дод. Коэффитсиенти гендерӣ ё худ индекси баробарии гендерӣ (ин таносуби духтарон ба писарон) барои хонандагони синфҳои 1-4 – 0,930-ро ташкил медиҳад.

В 2011/2012 учебном году по сравнению с 2008/2009 учебным годом численность учащихся девочек уменьшилась на 12 тысяч человек и составила 319,2 тысячи человек. Гендерный коэффициент или индекс гендерного паритета (это соотношение девочек к мальчикам) для учащихся 1-4 классов составляет 0,930.

Индекси баробарии гендерӣ дар таҳсилоти ибтидоӣ¹
Гендерные коэффициенты для начального образования¹

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Маҳалҳои шаҳрӣ ва деҳот - Городские поселения и сельская местность				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
Абсолютный разрыв, тыс. человек	-26,0	-25,5	-26,6	-24,1
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
Относительный разрыв в %	-7,9	-7,7	-8,3	-7,6
Индекси баробарии гендерӣ				
Гендерный коэффициент	0,927	0,928	0,924	0,930
маҳалҳои шаҳрӣ- городские поселения				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
Абсолютный разрыв, тыс. человек	-8,9	-11,7	-12,3	-11,2
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
Относительный разрыв в %	-12,2	-12,6	-13,8	-12,9
Индекси баробарии гендерӣ				
Гендерный коэффициент	0,892	0,888	0,879	0,886
дар деҳот - сельская местность				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
Абсолютный разрыв, тыс. человек	-17,0	-14,0	-14,3	-12,7
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
Относительный разрыв в %	-6,6	-5,9	-6,1	-5,5
Индекси баробарии гендерӣ				
Гендерный коэффициент	0,945	0,944	0,942	0,948

¹) хонандагони синфҳои 1 – 4

¹) учащиеся 1-4 классов

Тақсироти духтарон ва писарони синфҳои 5-9 дар муассисаҳои рӯзонаи таҳсилоти умумӣ дар сатҳи вилоятҳо (ҳазор нафар)

Распределение девочек и мальчиков 5–9 классов в дневных учреждениях общего образования по областям (тыс. человек)

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	815,5	825,7	826,3	821,2
писарон - мальчики	430,3	436,1	436,1	432,7
духтарон - девочки	385,2	389,6	390,2	388,5
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	20,5	20,5	19,8	19,0
писарон - мальчики	10,5	10,5	10,1	9,6
духтарон - девочки	10,0	10,0	9,7	9,4
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	306,5	311,0	310,1	309,1
писарон - мальчики	163,4	165,5	164,4	163,8
духтарон - девочки	143,1	145,5	145,7	145,3
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	230,6	229,4	228,0	221,6
писарон - мальчики	117,9	117,4	117,0	113,6
духтарон - девочки	112,7	112,0	11,0	108,0
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	77,7	80,5	81,6	82,2
писарон - мальчики	43,8	45,4	45,5	45,7
духтарон - девочки	33,9	35,1	36,1	36,5
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - Всего	180,2	184,3	186,8	189,3
писарон - мальчики	94,8	97,4	99,1	100,0
духтарон - девочки	85,4	86,9	87,7	89,3

Индекси баробарии гендерӣ дар таҳсилоти асосӣ¹
Гендерные коэффициенты для основного образования¹

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Маҳалҳои шаҳрӣ ва деҳот - Городские поселения и сельская местность				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
Абсолютный разрыв, тыс. человек	- 45,1	- 46,5	- 45,9	- 44,2
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
Относительный разрыв, в %	-11,7	-11,9	-11,8	-11,4
Индекси баробарии гендерӣ				
Гендерный коэффициент	0,895	0,893	0,895	0,898
маҳалҳои шаҳрӣ- городские поселения				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
Абсолютный разрыв, тыс. человек	-18,7	-25,2	-23,6	-23,8
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
Относительный разрыв, в %	-22,9	-23,7	-22,2	-22,8
Индекси баробарии гендерӣ				
Гендерный коэффициент	0,815	0,809	0,818	0,814
дар деҳот - сельская местность				
Фарқияти мутлақ, ҳазор нафар				
Абсолютный разрыв, тыс. человек	-26,4	-21,3	-22,3	-20,5
Фарқияти нисбӣ, ба ҳисоби фоиз				
Относительный разрыв, в %	-8,7	-7,5	-7,9	-7,2
Индекси баробарии гендерӣ				
Гендерный коэффициент	0,919	0,930	0,927	0,933

¹) хонандагони синфҳои 1 - 9

¹) учащиеся 1-9 классов

Тақсими духтарон ва писарон синфҳои 10-11 дар муассисаҳои рӯзона
таҳсилоти умумӣ дар сатҳи вилоятҳо (ҳазор нафар)
Распределение девочек и мальчиков 10-11 классов в дневных учреждениях
общего образования по областям (тыс. человек)

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	186,6	184,0	196,2	218,5
писарон - мальчики	105,6	106,1	112,7	124,3
духтарон - девочки	81,0	77,9	83,5	94,2
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	7,9	7,1	6,7	6,8
писарон - мальчики	4,2	3,6	3,4	3,5
духтарон - девочки	3,7	3,5	3,3	3,3
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	72,7	72,3	79,8	89,6
писарон - мальчики	39,6	40,9	44,8	50,1
духтарон - девочки	33,1	31,4	35,0	39,5
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	55,0	55,1	58,2	63,8
писарон - мальчики	28,1	28,8	30,2	32,6
духтарон - девочки	26,9	26,3	28,0	31,2
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	17,6	17,0	18,0	20,5
писарон - мальчики	11,5	11,0	11,7	13,0
духтарон - девочки	6,1	6,0	6,3	7,5
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - Всего	33,3	32,5	33,5	37,8
писарон - мальчики	22,2	21,8	22,6	25,1
духтарон - девочки	11,1	10,7	10,9	12,7

**Муассисаҳои таҳсилоти умимиро хатм кардани хонандагон (ҳазор нафар)
Выпуск учащихся учреждениями общего образования (тысяч человек)**

	2008	2009	2010	2011
Муассисаи асосиро хатм (синфҳои 1-9) намуданд <i>Численность учащихся, получивших аттестат об основном общем образовании</i> аз он ҷумла: <i>в том числе:</i> писарон <i>мальчики</i> духтарон <i>девочки</i>	145,3	140,1	153,3	164,3
Муассисаи миёнаро хатм (синфҳои 1-11) намуданд <i>Численность учащихся, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании</i> аз он ҷумла: <i>в том числе:</i> писарон <i>мальчики</i> духтарон <i>девочки</i>	82,2	86,9	84,4	85,9
	49,9	51,2	50,3	50,6
	32,3	35,7	34,1	35,3

**МУАССИСАҶОИ ТАҲСИЛОТИ ИБТИДОИИ КАСБӢ
УЧРЕЖДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**Шумораи талабаҳо дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ дар сатҳи
вилоятҳо (дар охири сол, нафар)**

**Численность учащихся в учреждениях начального профессионального
образования по областям (на конец года, человек)**


	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	21243	22048	22630	23857
писарон - мальчики	15308	18650	19232	18893
духтарон - девочки	5935	3398	3398	4964
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	303	321	321	341
писарон - мальчики	218	243	239	273
духтарон - девочки	85	78	82	68
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	6120	5467	6312	6592
писарон - мальчики	3557	4835	5485	5308
духтарон - девочки	2563	632	827	1284
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	6233	6702	6569	6936
писарон - мальчики	4357	5486	5289	5361
духтарон - девочки	1876	1216	1280	1575
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	5689	6321	6261	6615
писарон - мальчики	4521	5203	5644	5299
духтарон - девочки	1168	1118	617	1316
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - Всего	2898	3217	3167	3373
писарон - мальчики	2655	2863	2575	2652
духтарон - девочки	243	354	592	721

ба ҳисоби ғоиз: - в процентах:

Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
писарон - мальчики	72,1	84,6	85,0	79,2
духтарон - девочки	27,9	15,4	15,0	20,8
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
писарон - мальчики	71,9	75,7	74,5	80,1
духтарон - девочки	28,1	24,3	25,5	19,9
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
писарон - мальчики	58,1	88,4	86,9	80,5
духтарон - девочки	41,9	11,6	13,1	19,5
Вилояти Суғд - Согдийская область				
писарон - мальчики	69,9	81,9	80,5	77,3
духтарон - девочки	30,1	18,1	19,5	22,7
ш. Душанбе - г. Душанбе				
писарон - мальчики	79,5	82,3	90,1	80,1
духтарон - девочки	20,5	17,7	9,9	19,9
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
писарон - мальчики	91,6	89,0	81,3	78,6
духтарон - девочки	8,4	11,0	18,7	21,4

**Таносуби хонандагон аз рӯи чинс дар муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ
(дар аввали соли таҳсил, ба ҳисоби фоиз)**

Распределение учащихся по полу в учреждениях начального профессионального образования (на начало учебного года, в %)



Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» дар моддаҳои 14,15 ба таҳсилоти бепули касбӣ дар ҳамаи муассисаҳои ибтидоии касбӣ кафолат медиҳад, дар қатори ба таҳсилоти ибтидоии касбӣ соҳиб шудан ба таҳсилоти миёнаи умумӣ низ кафолат дода мешавад.

Микдори муассисаҳои касбӣ - техникӣ дар охири соли 2011-ум 67 воҳидро ташкил дод, шумораи хонандагони онҳо 23857 нафар буда, духтарон 20,8 фоизро (4964 нафар) ташкил доданд.

Статьи 14, 15 Закона Республики Таджикистан «Об образовании» гарантируют бесплатное получение профессионального образования во всех начальных профессиональных учебных заведениях наряду с получением общего среднего образования в средних профессиональных учебных заведениях. Количество профессионально-технических заведений на конец 2011 года составило 67, численность учащихся – 23857 человек. В их числе девушки составляют 20,8% (4964 человека).

Хатми коргарон - хатмкардаҳои муассисаҳои таҳсилоти ибтидоии касбӣ дар вилоятҳо (дар охири сол, нафар)

Выпуск рабочих учреждениями начального профессионального образования по областям (на конец года, человек)

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	12205	10507	10387	10596
писарон - мальчики	7938	7990	8016	6539
духтарон - девочки	4267	2517	2371	4057
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	262	203	218	217
писарон - мальчики	179	134	165	163
духтарон - девочки	83	69	53	54
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	2707	2875	2960	3181
писарон - мальчики	2131	2245	2394	2213
духтарон - девочки	576	630	566	968
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	4835	3003	3107	3131
писарон - мальчики	2466	2091	2115	1490
духтарон - девочки	2369	912	992	1641
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	3327	2775	2810	2825
писарон - мальчики	2614	2155	2271	1904
духтарон - девочки	713	620	539	921
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - Всего	1074	1651	1292	1242
писарон - мальчики	548	1365	1071	769
духтарон - девочки	526	286	221	473
ба ҳисоби ғоиз:- в процентах:				
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
писарон - мальчики	65,0	76,0	77,2	61,7
духтарон - девочки	35,0	24,0	22,8	38,3
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
писарон - мальчики	68,3	66,0	75,7	75,1
духтарон - девочки	31,7	34,0	24,3	24,9
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
писарон - мальчики	78,7	78,1	80,9	69,6
духтарон - девочки	21,3	21,9	19,1	30,4
Вилояти Суғд - Согдийская область				
писарон - мальчики	51,0	69,6	68,1	47,6
духтарон - девочки	49,0	30,4	31,9	52,4
ш. Душанбе - г. Душанбе				
писарон - мальчики	78,6	77,7	80,8	67,4
духтарон - девочки	21,4	22,3	19,2	32,6
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
писарон - мальчики	51,0	82,7	82,9	61,9
духтарон - девочки	49,0	17,3	17,1	38,1

ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Шумораи талабаҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар вилоятҳо
(дар аввали соли таҳсил, ҳазор нафар)

Численность учащихся в учреждениях среднего профессионального образования по областям (на начало учебного года, тысяч человек)

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	34,1	36,6	37,9	40,1
писарон - мальчики	14,1	15,8	17,1	17,7
духтарон - девочки	20,0	20,8	20,8	22,4
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	0,3	0,4	0,4	0,4
писарон - мальчики	-	0,1	-	-
духтарон - девочки	0,3	0,3	0,4	0,4
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	7,3	8,5	9,4	10,9
писарон - мальчики	2,8	3,5	4,3	5,1
духтарон - девочки	4,5	5,0	5,1	5,8
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	9,3	9,8	10,6	11,4
писарон - мальчики	2,4	2,7	3,1	3,3
духтарон - девочки	6,9	7,1	7,5	8,1
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	9,7	9,7	9,2	9,0
писарон - мальчики	5,6	5,9	5,7	6,0
духтарон - девочки	4,1	3,8	3,5	3,8
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - Всего	7,6	8,2	8,3	8,4
писарон - мальчики	3,3	3,6	4,0	4,0
духтарон - девочки	4,3	4,6	4,3	4,4

ба ҳисоби ғоиз: - в процентах:

Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
писарон - мальчики	41,3	43,2	45,1	44,1
духтарон - девочки	58,7	56,8	54,9	55,9
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
писарон - мальчики	-	25	-	-
духтарон - девочки	100,0	75	100,0	100,0
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
писарон - мальчики	38,4	41,2	45,7	46,8
духтарон - девочки	61,6	58,8	54,3	53,2
Вилояти Суғд - Согдийская область				
писарон - мальчики	25,8	27,6	29,2	28,9
духтарон - девочки	74,2	72,4	70,8	71,1
ш. Душанбе - г. Душанбе				
писарон - мальчики	57,7	60,8	62,0	66,7
духтарон - девочки	42,3	39,2	38,0	42,2
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
писарон - мальчики	43,4	43,9	48,2	47,6
духтарон - девочки	56,6	56,1	51,8	52,4


Хатми мутахассисон дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар сатҳи
вилоятҳо (дар охири сол, нафар)

Выпуск специалистов учреждениями среднего профессионального
образования по областям (на конец учебного года, человек)

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	8523	9024	10154	9449
писарон - мальчики	3058	3170	3613	3533
духтарон - девочки	5465	5854	6541	5916
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	70	60	82	92
писарон - мальчики	6	-	4	7
духтарон - девочки	64	60	78	85
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	2036	2132	2515	2240
писарон - мальчики	740	722	867	791
духтарон - девочки	1296	1410	1648	1449
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	2446	2621	2763	2821
писарон - мальчики	587	574	527	601
духтарон - девочки	1859	2047	2236	2220
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	2034	2118	2429	2064
писарон - мальчики	1081	1104	1297	1218
духтарон - девочки	953	1014	1132	846
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Ҳамагӣ - Всего	1937	2093	2365	2232
писарон - мальчики	644	770	918	916
духтарон - девочки	1293	1323	1447	1316
ба ҳисоби ғоиз: - в процентах:				
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
писарон - мальчики	35,9	35,1	35,6	37,4
духтарон - девочки	64,1	64,9	64,4	62,6
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
писарон - мальчики	8,6	-	4,9	7,6
духтарон - девочки	91,4	100,0	95,1	92,4
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
писарон - мальчики	36,3	33,9	34,5	35,3
духтарон - девочки	63,7	66,1	65,5	64,7
Вилояти Суғд - Согдийская область				
писарон - мальчики	24,0	21,9	19,1	21,3
духтарон - девочки	76,0	78,1	80,9	78,7
ш. Душанбе - г. Душанбе				
писарон - мальчики	53,1	52,1	53,4	59,0
духтарон - девочки	46,9	47,9	46,6	41,0
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
писарон - мальчики	33,2	36,8	38,8	41,0
духтарон - девочки	66,8	63,2	61,2	59,0

**Таносуби занҳо дар ҳайати хонандагони муассисаҳои таҳсилоти
миёнаи касбӣ аз рӯи истисосҳои соҳавии муассисаҳо
(дар охири сол, ба ҳисоби фоиз)**

**Удельный вес женщин в составе учащихся учреждений среднего
профессионального образования по отраслевой специализации учреждений
(на начало учебного года, в %)**



Тақсимои шумораи духтарони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ аз
 рӯи истисосҳои соҳавии муассисаҳо (дар аввали соли таҳсил, нафар)
*Распределение численности девушек, обучающихся в учреждениях среднего
 профессионального образования по группам специальностей
 (на начало учебного года, человек)*

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Ҳамагӣ - Всего	19979	20807	20799	22442
аз он ҷумла аз рӯи гурӯҳҳо в том числе по группам специальностей:				
табиӣ илмӣ – естественно научные	269	280	2903	297
гуманитарно-иҷтимоӣ				
гуманитарно-социальные	711	718	724	753
маориф - образование	5371	5096	4974	5534
тандурустӣ - здравоохранение	11898	13075	13083	14055
фарҳанг ва санъат				
культура и искусство	248	258	265	272
иқтисод ва идоракунии				
экономика и управление	681	460	473	481
коркарди сарватҳои зерзаминӣ				
разработка полезных ископаемых	21	25	27	30
энергетика - энергетика	24	28	37	42
металлургия - металлургия	150	167	175	180
мошинсозӣ - машиностроение	-	9	11	15
мошинҳо ва дастгоҳҳои технологӣ				
технологические машины и				
оборудование	19	25	38	43
электротехника - электротехника	-	11	17	19
техникаи электронӣ, радиотехника ва				
алоқа - электронная техника,				
радиотехника и связь	80	87	93	98
техникаи ахборотӣ ва ҳисоббарорӣ				
информатика и вычислительная				
техника	377	383	389	401
истифодаи нақлиёт				
эксплуатация транспорта	10	17	20	23
истехсол ва коркарди захираҳои				
чангал - воспроизводство и				
переработка лесных ресурсов				
технологияи маҳсулоати озуқа				
технология продовольственных				
продуктов	18	24	29	33
технологияи молҳои васеъ (бисёр)				
истифодаи шаванда				
технология товаров широкого				
потребления	13	20	23	27
сохтмон ва меъморий				
строительство и архитектура	47	58	62	65
кишоварзӣ ва ҳоҷагии моҳипарварӣ				
сельское и рыбное хозяйство	60	66	69	74

ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Шумораи донишҷӯён дар муассисаҳои олии касбӣ
(дар аввали соли таҳсил, ҳазор нафар)

Численность студентов в учреждениях высшего профессионального образования по областям (на начало учебного года, тысяч человек)

	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	156,3	157,8	151,7	152,2
занҳо - женщины	45,3	45,8	43,8	42,8
мардҳо - мужчины	111,0	112,0	107,9	109,4
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	4,9	5,0	4,7	4,5
занҳо - женщины	2,9	3,0	2,6	2,6
мардҳо - мужчины	2,0	2,0	2,1	1,9
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	22,4	23,6	23,8	24,3
мардҳо - мужчины	16,3	17,6	18,1	18,9
занҳо - женщины	6,1	6,0	5,7	5,4
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	32,4	32,9	32,2	31,6
занҳо - женщины	12,7	12,5	12,2	11,8
мардҳо - мужчины	19,7	20,4	20,0	19,8
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	96,6	96,3	91,0	91,8
занҳо - женщины	23,6	24,2	23,3	23,1
мардҳо - мужчины	73,0	72,1	67,7	68,7


Дар соли таҳсили 2011/2012 нисбат ба соли таҳсили 2008/2009-ум шумораи занҳое, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таҳсил кардаанд, 5,5 фоиз кам шуда, 42,8 ҳазор нафар, ё 28,1 фоизи шумораи умумии таҳсилкунандаҳоро ташкил додаст (дар соли таҳсили 2008/2009-ум 29 фоиз буд). Таносуби бешгарро занҳо дар байни донишҷӯёни ВМКБ – 57,8 ва вилояти Суғд – 37,3 фоиз ташкил кардаанд.

В 2011/2012 учебном году по сравнению с 2008/2009 учебным годом численность женщин, обучающихся в учреждениях высшего профессионального образования, уменьшилась на 5,5% и составила 42,8 тыс. человек, или 28,1% от общего числа обучающихся (в 2008/2009 году – 29%). Наиболее высок удельный вес женщин среди студентов ГБАО – 57,8% и Согдийской области – 37,3%.

Хатми мутахассисон дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар вилоятҳо (дар аввали соли таҳсил, ҳазор нафар)
Выпуск специалистов учреждениями высшего профессионального образования по областям (на конец учебного года, тысяч человек)

	2008	2009	2010	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	21,3	23,3	27,7	28,0
занҳо - женщины	6,3	6,9	8,1	8,9
мардҳо - мужчины	15,0	16,4	19,6	19,1
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	0,6	0,8	0,9	1,0
занҳо - женщины	0,4	0,4	0,6	0,6
мардҳо - мужчины	0,2	0,4	0,3	0,4
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	2,7	2,4	3,1	4,0
занҳо - женщины	0,7	0,7	1,0	1,2
мардҳо - мужчины	2,0	1,7	2,1	2,8
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	4,3	4,9	5,6	5,9
занҳо - женщины	1,7	2,0	2,2	2,5
мардҳо - мужчины	2,6	2,9	3,4	3,4
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	13,7	15,3	18,1	17,1
занҳо - женщины	3,5	3,7	4,3	4,5
мардҳо - мужчины	10,2	11,6	13,8	12,6
бо ғоиз - в процентах				
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
занҳо - женщины	29,6	29,6	29,2	31,8
мардҳо - мужчины	70,4	70,4	70,8	68,2
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
занҳо - женщины	66,7	50,0	66,7	60,0
мардҳо - мужчины	33,3	50,0	33,3	40,0
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
занҳо - женщины	25,9	29,2	32,3	30,0
мардҳо - мужчины	74,1	70,8	67,7	70,0
Вилояти Суғд - Согдийская область				
занҳо - женщины	39,5	40,8	39,3	42,4
мардҳо - мужчины	60,5	59,2	60,7	57,6
ш. Душанбе - г. Душанбе				
занҳо - женщины	25,5	24,2	23,8	26,3
мардҳо - мужчины	74,5	75,8	76,2	73,7

Шумораи донишҷӯёни муассисаҳои олии касбӣ аз рӯи ҷинс ва истисосҳои соҳавии муассисаҳо (дар аввали соли таҳсили 2011/2012, фоиз)
Распределение студентов по полу в учреждениях высшего профессионального образования по отраслевой специализации учреждений
(на начало 2011/2012 учебного года, процентов)



Занҳое, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз рӯи ҷинс интихоб шудаанд, маориф - 38,6 фоиз, тандурустӣ, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш - 26 фоиз, иқтисод - 25,5 фоиз, санъат ва филмбардорӣ бештар аз 26,5 фоиз, саноат - 15,7 фоиз, ва ки-шоварзӣ - 8,3 фоизро ташкил медиҳанд.

Женщины, обучающиеся в учреждениях высшего профессионального образования обучаются по таким специальностям, как образование - 38,6%, здравоохранение, физическая культура и спорт - 26%, экономика - 25,5%, искусство и кинематография - более 26,5%, промышленность - 15,7%, и сельское хозяйство - 8,3%.

Шумораи муаллимони муассисаҳои олии касбӣ
(дар аввали соли таҳсил, нафар)

Численность преподавательского персонала учреждений
высшего профессионального образования
(на начало учебного года, человек)

	2008	2009	2010	2011
Љумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ - Всего	8050	8423	8584	8791
занҳо - эҷеницины	2820	2990	3021	3100
мардҳо - мужцины	5230	5433	5563	5691
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ доранд:				
из них имеют ученую степень:				
номзади илм - кандидата наук	1812	1867	1899	1972
занҳо - эҷеницины	457	484	500	622
мардҳо - мужцины	1355	1383	1399	1350
доктори илм - доктора наук	454	449	468	481
занҳо - эҷеницины	55	51	50	59
мардҳо - мужцины	399	398	418	422
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ - Всего	263	277	296	298
занҳо - эҷеницины	144	153	180	185
мардҳо - мужцины	119	124	116	113
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ доранд:				
из них имеют ученую степень:				
номзади илм - кандидата наук	32	35	39	47
занҳо - эҷеницины	8	10	15	15
мардҳо - мужцины	24	25	24	32
доктори илм - доктора наук	9	10	10	12
занҳо - эҷеницины	-	-	-	-
мардҳо - мужцины	9	10	10	12
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ - Всего	795	916	928	976
занҳо - эҷеницины	181	215	216	258
мардҳо - мужцины	614	701	712	718
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ доранд:				
из них имеют ученую степень:				
номзади илм - кандидата наук	117	95	113	149
занҳо - эҷеницины	9	11	19	27
мардҳо - мужцины	108	84	94	122
доктори илм - доктора наук	25	33	34	33
занҳо - эҷеницины	-	-	-	-
мардҳо - мужцины	25	33	34	33

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

давомаш - продолжение

	2008	2009	2010	2011
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ - Всего	1852	1847	1899	1913
мардҳо - мужчины	1021	992	980	1054
занҳо - женщины	831	855	919	859
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ доранд:				
из них имеют ученую степень:				
номзади илм - кандидата наук	427	436	431	368
мардҳо - мужчины	324	334	308	251
занҳо - женщины	103	102	123	117
доктори илм - доктора наук	72	60	59	59
мардҳо - мужчины	63	50	51	48
занҳо - женщины	9	10	8	11
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ - Всего	5271	5363	5461	5604
мардҳо - мужчины	3597	3598	3755	3806
занҳо - женщины	1674	1765	1706	1798
аз шумораи умумӣ унвони илмӣ доранд:				
из них имеют ученую степень:				
номзади илм - кандидата наук	1236	1301	1316	1408
мардҳо - мужчины	899	940	973	945
занҳо - женщины	337	361	343	463
доктори илм - доктора наук	348	346	365	377
мардҳо - мужчины	302	305	323	329
занҳо - женщины	46	41	42	48

Шумораи кормандони корҳои илмӣ - тадқиқотӣ ва коркардро иҷрокунанда (дар охири соли 2011, нафар)

Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки (на конец 2011 года, человек)

	Ҳамагӣ всего	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Шумораи кормандоне, ки корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва коркардро иҷро мекунанд			
Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки	5467	4684	783
аз он ҷумла: в том числе:			
мутахассисон - тадқиқотчиён, ҳамагӣ			
специалистов исследователей, всего	1565	1184	381

Шумораи аспирантҳо дар сатҳи минтақаҳо
Численность аспирантов по регионам

нафар - человек

	2008	2009	2010	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Ҳамагӣ аспирантҳо	1161	1256	1553	1801
Всего аспирантов				
занҳо - ҷеҷиҷи	436	450	509	580
мардҳо - мужҷиҷи	725	806	1044	1221
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Ҳамагӣ аспирантҳо	35	31	39	48
Всего аспирантов				
занҳо - ҷеҷиҷи	17	16	25	30
мардҳо - мужҷиҷи	18	15	14	18
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Ҳамагӣ аспирантҳо	67	78	94	100
Всего аспирантов				
занҳо - ҷеҷиҷи	19	22	31	33
мардҳо - мужҷиҷи	48	56	63	67
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Ҳамагӣ аспирантҳо	137	163	172	187
Всего аспирантов				
занҳо - ҷеҷиҷи	65	65	69	72
мардҳо - мужҷиҷи	72	98	103	115
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Ҳамагӣ аспирантҳо	922	984	1248	1466
Всего аспирантов				
занҳо - ҷеҷиҷи	335	347	384	445
мардҳо - мужҷиҷи	587	637	864	1021

Шумораи докторантҳо (нафар)
Численность докторантов (человек)

	2008	2009	2010	2011
Шумораи докторантҳо	26	38	53	52
Всего докторантов				
занҳо - ҷеҷиҷи	10	10	17	14
мардҳо - мужҷиҷи	16	28	36	38
Қабул ба докторантура	8	30	22	29
Прием в докторантуру				
занҳо - ҷеҷиҷи	2	8	5	5
мардҳо - мужҷиҷи	6	22	17	24
Хатм аз докторантура	4	12	15	15
Выпуск из докторантуры				
занҳо - ҷеҷиҷи	3	3	-	2
мардҳо - мужҷиҷи	1	8	15	13

ШУҒЛ ВА БЕКОРӢ ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА

Дар ин фасл маълумотхое, ки тақсимоги гендерии аҳолии дар иқтисодиёт ғаёл, шуғли қор ва бекорон, фарқият дар пардохти ҳаққи меҳнати занҳо ва мардхоро тавсиф медиҳад, оварда шудааст.

Маълумотҳо дар бораи шумора ва сохтори аҳолии дар иқтисодиёт ғаёл аз рӯи маводҳои ҳисоботҳои оморӣ расмӣ гирифта шудаанд. Нишондиҳандаҳои ба шумора ва сохтори бекорӣ ба қайдгирифташуда расмӣ тааллуқдошта, дар асоси маълумотҳои Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шуғли аҳоли ва муҳоҷирати назди Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон тайёр карда шудаанд. Маълумотҳо дар бораи миқдори қоронаҳои хурд ва музди меҳнат аз рӯи маводҳои ҳисоботҳои оморӣ расмӣ гирифта шудаанд.

Аҳолии дар иқтисодиёт ғаёл қисми аҳолие мебошанд, ки дар давоми давраи тадқиқшаванда барои пешниҳод намудани қувваи қорӣ барои истеҳсоли мол ва хизматгузорӣ ҳисоб карда мешавад. Аҳолии дар иқтисодиёт ғаёл ба худ маҷмӯи шумораи машғулин ба ғаёлияти иқтисодӣ ва инчунин бекоронро дар бар мегирад.

Ба **аҳолии машғули қор** шахсоне мансубанд, ки дар давраи тадқиқшаванда ҳамчун қорияқори музнок қор кардаанд, инчунин мустақилона ё бо як ё якчанд ҳамқор бо ҷалб қардан ва ё ҷалб нақрдани қорияқорон қори даромаднокро иҷро намудаанд. Ба ин гурӯҳ шахсоне низ дохил мешаванд, ки қорро бемузд дар қорхонаи оилавӣ иҷро намудаанд. Инчунин шахсоне, ки аз сабаби беморӣ, нигоҳубин қардан ба бемор, ба руҳсатии меҳнатии ҳарсола, ё ба рӯзи истироҳат, ба таҳсил, ба таътили таълими, ё ба руҳсатии бемузд, ё бо қисман музнок бо ташаббуси маъмурият, ё ба қорпартоӣ рафтани ва дигар ин қабил сабабҳо муваққатан ба қор набаромада буданд, дохил қарда мешаванд. Шахсони машғули иқтисодиёт аз рӯи мақоми худ дар системаи муносибатҳо ба қормандони қория ва ба қормандони ғайриқория ҷудо мешаванд.

Ба **қормандони қорияқор** шахсоне низ дохил мешаванд, ки бо роҳбарони қорхонаҳо, сарфи назар аз молиқияташон, ё бо шахсони алоҳида қарордоди шартномаи ҳаттӣ ё розигии ниҳой дар бораи шароити ғаёлияти меҳнатӣ, ки

В разделе приведены данные, характеризующие гендерное распределение экономически активного населения, занятых и безработных, различия в оплате труда женщин и мужчин.

Данные о численности и составе экономически активного населения по материалам официальной статистической отчетности. Показатели, касающиеся численности и структуры официально зарегистрированных безработных подготовлены на основе данных Республиканского центра занятости населения при Министерстве труда и занятости Республики Таджикистан. Данные о численности работников малых предприятий и заработной плате по материалам официальной статистической отчетности.

Экономически активное население - часть населения, обеспечивающая в рассматриваемый период предложение рабочей силы для создания товаров и услуг. Экономически активное население представляет совокупность занятых экономической деятельностью и безработных.

Занятое население - лица, которые в рассматриваемый период выполняли работу по найму за вознаграждение, а также приносящую доход работу не по найму самостоятельно или с одним или несколькими партнерами, как с привлечением, так и без привлечения наёмных работников. В число занятых так же включаются лица, которые выполняли работу без оплаты на семейном предприятии, а также лица, которые временно отсутствовали на работе из-за болезни, ухода за больными, ежегодного отпуска или выходных дней, обучения, учебного отпуска, отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициативе администрации, забастовки, других подобных причин. Занятые в экономике классифицируются по своему статусу в системе отношений на работающих по найму и работающих не по найму.

К работающим по найму относятся лица, заключившие письменный трудовой договор, контракт или устное соглашение с руководителем предприятия любой формы собственности либо с отдельным лицом об

барои он пулаки ё дар шакли маҳсулот ҳаққи меҳнато мегиранд.

Шахсоне, ки **ғайрикироя** кор мекунад, шахсоне мебошанд, ки мустакилона худашонро бо кор таъмин менамоянд. Ба ин қабил шахсон соҳибкорон, шахсони ба ғайрияти инфиродӣ машғул, кормандони оилавии бемузд дохил мешаванд.

Бекорон – шахсони синни ба аҳолии дар иқтисодиёт ғайр хисобшуда мебошанд, ки дар давраи тадқиқшаванда кор (шугли даромаднок) надоранд, ба ёрии ҳадамоти шугли аҳоли ё ин ки мустакилона дар ҳустуҷуи он мебошанд ва тайёр ҳастанд, ки дар вақтҳои наздик ба он шурӯъ кунанд. Бекориҳои умумӣ, яъне шумораи умумии ҳамаи бекорон ҳисоб карда мешавад, ҳуҷадаҳои кор, ҷи бо ёрии ҳадамоти шугли аҳоли, ҳамчунин мустакилона ва бекориҳои расмӣ ҳада карда мешавад.

Ба бекорони аз тарафи мақомоти давлатии ҳадамоти шугли аҳоли ба қайд гирифташуда шахсоне мансубанд, ки кор намекунанд, дар ҳустуҷуи қоранд, аз рӯи тартиботи муқарраршуда дар мақомоти давлатии ҳадамоти шугли аҳоли расман мақоми бекориҳо гирифтаанд.

Аҳолии дар иқтисодиёт ғайриғайрӣ – шахсоне мебошанд, ки дар давраи тадқиқшаванда машғули кор ё бекор хисобида намешаванд.

Сатҳи аҳолии дар иқтисодиёт ғайрӣ – ҳиссаи шумораи дар иқтисодиёт ғайр дар шумораи умумии аҳоли бо ғайр ифодашуда мебошад.

Дараҷаи машғули қор аз рӯи таносуби шумораи машғули қор дар шумораи аҳолии дар иқтисодиёт ғайр муайян карда мешавад.

Дараҷаи бекорӣ аз рӯи таносуби шумораи бекорон дар шумораи аҳолии дар иқтисодиёт ғайр муайян карда мешавад.

Ҳамаи маълумотҳо бо ҳисоби миёнаи солона оварда шудаанд. Аз шумораи машғули қор муқаррарон меҳнатии мавсимии беруна бароварда шудаанд. Шумораи бекорон танҳо аз рӯи маълумотҳои Агентии давлатии ҳифзи иқтисодӣ, шугли аҳоли ва муқаррарон назди Вазорати меҳнат ва ҳифзи иқтисоди аҳоли оварда шудаанд.

условиях трудовой деятельности, за которую они получают оговоренную при найме плату деньгами или натурой.

Работавшие не по найму - это лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой. К ним относятся работодатели, лица, работающие на индивидуальной основе, неоплачиваемые семейные работники.

Безработные - это лица в возрасте, принятом для исчисления экономической активности, которые в рассматриваемый период не имели работы (доходного занятия), занимались её поиском с помощью службы занятости или самостоятельно и были готовы приступить к ней в ближайшее время. Различают общую безработицу, т.е. в численности безработных учитываются все безработные, ищущие работу, как с помощью службы занятости, так и самостоятельно и официальную безработицу.

К безработным, зарегистрированным в органах государственной службы занятости, относятся, лица не имеющие работы, ищущие работу и в установленном порядке получившие официальный статус безработного в органах государственной службы занятости.

Экономически неактивное население - лица, которые не считаются занятыми или безработными в течение рассматриваемого периода.

Уровень экономической активности населения - доля численности экономически активного населения в общей численности населения, выраженная в процентах.

Уровень занятости определяется как удельный вес численности занятых к численности экономически активного населения.

Уровень безработицы определяется как удельный вес численности безработных к численности экономически активного населения.

Все данные приведены в среднегодовом исчислении. Из числа занятых исключены внешние временные трудовые мигранты. Число безработных приведено только по данным официально зарегистрированным в службе занятости Министерства труда и социальной защиты населения

Тақсимооти аҳолии дар иқтисодиёт ғайрифаъл, машғули кор ва бекорон
Распределение экономически активного населения,
занятых и безработных

	2008	2009	2010	2011
Аҳолии дар иқтисодиёт ғайрифаъл – ҳамагӣ, ҳазор нафар				
<i>Экономически активное население – всего, тыс. человек</i>	2217	2264	2280	2303
аз он ҷумла:- в том числе:				
машғули кор - занятые	2168	2219	2233	2249
бекорони расман бақайдгирифташуда				
официально зарегистрированные безработные	49	45	47	54
Аҳолии дар иқтисодиёт ғайрифаъл – ҳамагӣ				
<i>Экономически неактивное население – всего</i>	2093	2171	2233	2249
аз он ҷумла: в том числе:				
донишҷӯён, хонандаҳо	524	534	557	529
студенты, учащиеся	538	554	569	592
нафақахӯрон- пенсионеры	1031	1083	1107	1128
дигарҳо - другие				
Дарачаи аҳолии дар иқтисодиёт ғайрифаъл, ба ҳисоби фоиз				
Уровень экономической активности, в процентах	51,4	51,0	50,5	50,6
Дарачаи машғули кор, ба ҳисоби фоиз				
Уровень занятости, в процентах	97,7	98,0	97,9	97,7
Дарачаи бекории расман бақайдгирифташуда, ба ҳисоби фоиз				
Уровень официально зарегистрированной безработицы, в %	2,2	2,0	2,1	2,3

Шумораи аҳолии дар иқтисодиёт ғайрифаъл (бе назардошти муҳоҷирони меҳнатии беруна) дар соли 2011 нисбат ба соли 2008-ум 3,9 фоиз афзуда, 2303 ҳазор нафарро ташкил дод. Шумораи машғули кор дар ин давра 3,7 фоиз зиёд шуда 2249 ҳазор нафар ё 97,7 фоизи аҳолии дар иқтисодиёт ғайро ро ташкил медиҳад.

Численность экономически активного населения (без внешних трудовых мигрантов) в 2011 году по сравнению с 2008 годом выросла на 3,9% и составила 2303 тысячи человек. Численность занятых за этот период выросла на 3,7% и составила 2249 тысяч человек или 97,7% от численности экономически активного населения.

Тақсимоги аҳолии машғули кор ва кироякор аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар соли 2011 (аз рӯи ҳисоботҳои солона бе назардошти муҳоҷирони меҳнатии беруна, ҳазор нафар)


Распределение занятого населения и работающих по найму по видам экономической деятельности в 2011 году (по данным годовых отчетов без внешних трудовых мигрантов, тысяч человек)

	Ҳамагӣ аҳолии машғули кор Всего занятое насе- ле- ние	Шумораи миёнаи солонаи кироякоркунон Среднегодовая численность работающих по найму	Хар ду чинс Оба пола	мардҳо муж- чины	занҳо жен- щины	Кироякоркунон ба ҳисоби фоиз нисбат ба шумораи умумии аҳолии машғули кор Работающие по найму в % к общему числу занятых
Ҳамаи соҳаҳо - Все отрасли	2249,3	1005,0	549,1	455,9		44,7
Дар баҳши воқеӣ	1671,8	605,1	344,7	260,4		36,2
Реальный сектор						
аз он ҷумла:						
в том числе:						
кишоварзӣ, шикор ва дигар хизматҳои ба инҳо алоқа- манд - сельское хозяйство, охота и лесоводство	1507,2	490,8	257,5	233,3		32,6
моҳипарварӣ - рыбоводство	0,2	0,2	0,1	0,1		100,0
саноати истихроҷи маъдан ҳои қўҳӣ ва коркарди конҳо - горнодобывающая промыш- ленность и разработка карьеров	20,2	20,1	16,9	3,2		99,5
саноати коркард- обрабаты- ваюящая промышленность	52,2	48,1	30,3	17,8		92,1
нерӯи барқ, газ ва таъми- ноти об - электроэнергия, газ и водоснабжение	17,7	17,5	14,4	3,1		98,9
сохтмон	74,3	28,4	25,5	2,9		38,2
строительство						
Баҳши хизматрасонӣ	577,5	399,9	204,4	195,5		69,2
Сектор услуг						
аз он ҷумла:						
савдои яклухт ва чакана, таъмири автомобилҳо, мотосиклҳо, молҳои маишӣ ва маводҳои истифодаи шахсӣ - оптовая и розничная торговля, ремонт автомоби- лей, мотоциклов, бытовых товаров и предметов личного пользования	125,0	21,3	15	6,3		17,0

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	Ҳамагӣ аҳолии машғули кор Всего занятое население	Шумораи миёнаи солонаи кироҷкоркунон Среднегодовая численность работающих по найму			Кироҷкоркунон ба ҳисоби ғоиз нисбат ба шумораи умумии аҳолии машғули кор Работающие по найму в % к общему числу занятых
		Ҳар ду ҷинс Оба пола	мардҳо мужчины	занҳо женщины	
меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо	6,0	2,8	1,6	1,2	46,7
гостиницы и рестораны					
накйёт, хочагии анбор ва алоқа	42,7	27,3	22,5	4,8	63,9
транспорт, складское хозяйство и связь	16,0	15,5	10,5	5,0	96,9
фаъолияти молиявӣ					
финансовое посредничество	13,1	10,9	7,8	3,1	83,2
амалиётҳо бо амволи ғайриманкул, ичора ва фаъолияти тичоратӣ					
операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность	35,7	35,2	21,5	13,7	98,6
мақомоти давлатӣ ва мудофия; суғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ - ҳосударственное управление и оборона, обязательное социальное					
страхование	188,5	178,6	76,2	102,4	94,7
маориф					
образованне	84,4	73,5	28,0	45,5	87,1
тандурустӣ ва хизматҳои иҷтимоӣ					
здравоохранение и социальные услуги	64,2	32,9	19,6	13,3	31,2
дигар хизматҳои коммуналӣ, иҷтимоӣ ва шахсӣ					
прочие коммунальные, социальные и персональные услуги	1,9	1,9	1,7	0,2	100,0
ташкilotу мақомотҳои хориҷии дар ҳудуди ҷумҳурий фаъолиятдошта					
экстерриториальные организации и органы					

Таносуби мардҳо ва занҳои кироҷкор дар соли 2011 (ҳазор нафар)
Соотношение мужчин и женщин, работающих по найму за 2011 год
(тысяч человек)



Шумораи кормандони кироякор (бо инъомпулӣ ва музди меҳнати кор кунанда) дар соли 2011-ум 1005,0 ҳазор нафарро (бе назардошти муҳоҷирони меҳнати беруна) ташкил дода, нисбат ба соли 2008-ум 2,3 фоиз коҳиш ёфтааст. Ҳиссаи кироякорон дар шумораи умумии аҳолии машғули кор дар соли 2011-ум 44,7 фоизро ташкил дода, нисбат ба соли 2008-ум 2,7 фоиз кам шуд. Шумораи кормандони кироякор ба мисли шумораи умумии аҳолии машғули кор ба намудҳои фаъолияти иқтисодӣ тақсим шудаанд. Дар баҳши воқеии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ шумораи кормандони кироякор 36,2 фоиз ва шумораи камтари онҳо дар соҳмон (38,6 фоиз) ва зиддати онҳо дар кишоварзӣ (32,6 фоиз) фаъолият мекунад. Дар баҳши хизматрасонии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ 69,2% фоизи кормандонро кироякорон ташкил медиҳанд.

Численность работающих по найму (работающих за жалование, заработную плату) в 2011 году составила 1005,0 тыс. человек (без учета внешних трудовых мигрантов) и снизилась по сравнению с 2008 годом на 2,3%. Доля работающих по найму в общем числе занятых в 2011 году составила 44,7% и сократилась по сравнению с 2008 годом на 2,7 процентных пункта. Численность работающих по найму также дифференцирована по видам экономической деятельности, как и общее число занятых. По видам экономической деятельности реального сектора численность работающих по найму составляет 36,2% от числа занятых в этом секторе и наименьшее число их занято в строительстве (38,6%) и сельском хозяйстве (32,6%). По видам экономической деятельности сектора услуг 69,2% занятых являются работающими по найму.

**Шумораи миёнаи солонаи мардҳо ва занҳои кироякор
дар сатҳи вилоятҳо, ҳазор нафар**
*Среднегодовая численность работающих по найму
мужчин и женщин по областям, тыс. человек*

	2008	2009	2010	2011
<i>Республика Таджикистан</i>				
Ҳамагӣ - Всего	1028,5	1031,1	1024,3	1005,0
занҳо - женщины	430,2	401,9	414,6	455,9
мардҳо - мужчины	598,3	629,2	609,7	549,1
<i>ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	25,5	20,7	21,8	22,4
занҳо - женщины	11,4	8,9	9,7	10,5
мардҳо - мужчины	14,1	11,8	12,1	11,9
<i>Вилояти Хатлон - Хатлонская область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	364,2	365,3	372,0	373,9
занҳо - женщины	144,7	119,8	129,4	172,6
мардҳо - мужчины	219,5	245,5	242,6	201,3
<i>Вилояти Суғд - Согдийская область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	384,3	385,3	382,9	359,4
занҳо - женщины	175,0	176,4	176,4	176,1
мардҳо - мужчины	209,3	208,9	206,5	183,3
<i>ш. ғ. Душанбе</i>				
Ҳамагӣ - Всего	135,9	145,0	134,9	135,5
занҳо - женщины	46,0	47,0	49,3	48,0
мардҳо - мужчины	89,9	98,0	85,6	87,5
<i>НТҚ - Районы республиканского подчинения</i>				
Ҳамагӣ - Всего	118,6	114,8	112,7	113,9
занҳо - женщины	53,1	49,8	49,8	48,7
мардҳо - мужчины	65,5	65,0	62,9	65,2

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	2008	2009	2010	2011
бо ғоиз - в процентах				
<i>Республика Таджикистан</i>				
занҳо - ғисеницины	41,8	39,0	40,5	45,4
мардҳо - мужичины	58,2	61,0	59,5	54,6
<i>ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область</i>				
занҳо - ғисеницины	44,7	43,0	44,5	46,9
мардҳо - мужичины	55,3	57,0	55,5	53,1
<i>Вилояти Хатлон - Хатлонская область</i>				
занҳо - ғисеницины	39,7	32,8	34,8	46,2
мардҳо - мужичины	60,3	67,2	65,2	53,8
<i>Вилояти Сугд - Согдийская область</i>				
занҳо - ғисеницины	45,5	45,8	46,1	49,0
мардҳо - мужичины	54,5	54,2	53,9	51,0
<i>ш. Душанбе - г. Душанбе</i>				
занҳо - ғисеницины	33,8	32,4	36,5	35,4
мардҳо - мужичины	66,2	67,6	63,5	64,6
<i>НТЧ - Районы республиканского подчинения</i>				
занҳо - ғисеницины	44,8	43,4	44,2	42,8
мардҳо - мужичины	55,2	56,6	55,8	57,2

Шумораи миёнаи солонаи кормандони кироёкор мардҳо ва занҳо дар сатҳи минтақаҳо гуногун (фарқият) мебошанд. Шумораи зиёдтари машғулин дар соли 2011 дар вилояти Хатлон, мардҳои кироёкоркун 36,8 ғоизи ҳамаи мардҳои машғули корро ташкил дод, занҳои кироёкори вилояти Сугд 38,6 ғоизи ҳамаи занҳои машғули корро ташкил доданд. Шумораи камтари машғулин дар ВМКБ, мардҳои кироёкор 2,2 ғоизи ҳамаи мардҳои машғули корро, инчунин занҳои кироёкор 2,3 ғоизи ҳамаи занҳои машғули корро ташкил доданд.

Среднегодовая численность работающих по найму мужчин и женщин дифференцирована по территории. Наибольшее количество занятых в 2011 году у мужчин в Хатлонской области - 36,8 процента от числа всех занятых мужчин, у женщины в Согдийской области - 38,6 процента от числа всех занятых женщин. Наименьшее количество занятых в ГБАО, здесь занятые мужчины составляют 2,2 процента от общего числа занятых мужчин, а женщины - 2,3 процента.

Шумораи роҳбарон ва мутахассисон дар соли 2011 дар шумораи умумии кувваи кории ҷалбшуда дар сатҳи минтақаҳо

Численность руководителей и специалистов в 2011 году в числе наёмной рабочей силы по регионам

	нафар человек		таносуб, ба ҳисоби ғоиз - удельный вес, в процентах	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҷумҳурии Тоҷикистон	197457	154257	56,1	43,9
<i>Республика Таджикистан</i>	8881	7924	52,8	47,2
<i>ВМКБ - ГБАО</i>	43771	43887	49,9	50,1
<i>Вилояти Сугд - Согдийская область</i>	59606	43660	57,7	42,3
<i>Вилояти Хатлон - Хатлонская обл.</i>	52868	31621	62,6	37,4
<i>ш. Душанбе - г. Душанбе</i>	32331	27165	54,3	45,7
<i>НТЧ - РРП</i>				

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

**Шумораи роҳбарон ва мутахассисон аз шумораи умумии қувваи кории кироя
дар сатҳи вилоятҳо, ҳазор нафар**

***Число руководителей и специалистов из числа
наемной рабочей силы по областям, тыс. человек***

	2008	2009	2010	2011
<i>Республика Таджикистан</i>				
Ҳамагӣ - Всего	351,5	387,8	354,4	351,7
занҳо - женщины	124,4	138,8	138,8	154,3
мардҳо - мужчины	227,1	249,0	215,6	197,4
<i>ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	15,8	14,4	15,3	16,8
занҳо - женщины	6,0	5,5	6,3	7,9
мардҳо - мужчины	9,8	8,9	9,0	8,9
<i>Вилояти Хатлон - Хатлонская область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	100,1	100,3	105,2	103,3
занҳо - женщины	27,5	22,9	28,0	43,7
мардҳо - мужчины	72,6	77,4	77,2	59,6
<i>Вилояти Суғд - Согдийская область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	100,2	108,7	89,2	87,7
занҳо - женщины	39,7	45,3	44,0	43,9
мардҳо - мужчины	60,5	63,4	45,2	43,8
<i>ш. Душанбе - г. Душанбе</i>				
Ҳамагӣ - Всего	78,4	97,7	89,8	83,2
занҳо - женщины	23,8	32,6	34,2	31,6
мардҳо - мужчины	54,6	65,1	55,6	52,9
<i>НТҚ - Районы республиканского подчинения</i>				
Ҳамагӣ - Всего	57,0	66,7	55,0	59,5
занҳо - женщины	27,4	32,5	26,0	27,2
мардҳо - мужчины	29,6	34,2	29,0	32,3
бо ғоиз - в процентах				
<i>Чумхурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан</i>				
занҳо - женщины	35,4	35,8	39,2	43,9
мардҳо - мужчины	64,6	64,2	60,8	56,1
<i>ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область</i>				
занҳо - женщины	38,0	38,1	41,2	47,2
мардҳо - мужчины	62,0	61,9	58,8	52,8
<i>Вилояти Хатлон - Хатлонская область</i>				
занҳо - женщины	27,5	22,9	26,6	42,3
мардҳо - мужчины	72,5	77,1	73,4	57,7
<i>Вилояти Суғд - Согдийская область</i>				
занҳо - женщины	39,6	41,7	49,3	50,1
мардҳо - мужчины	60,4	58,3	50,7	49,9
<i>ш. Душанбе - г. Душанбе</i>				
занҳо - женщины	30,4	33,4	38,1	37,4
мардҳо - мужчины	69,6	66,6	61,9	62,6
<i>НТҚ - Районы республиканского подчинения</i>				
занҳо - женщины	48,1	48,7	47,3	45,7
мардҳо - мужчины	51,9	51,3	52,7	54,3

Таксимоти кормандоне, ки дар мақомоти идораи давлатӣ машғули кор ҳастанд, аз рӯи ҷинс (аз рӯи маводҳои ҳисоботҳои солона, ба ҳисоби фоиз)

Распределение работников занятых в органах государственного управления по полу (по данным годовых отчетов, в процентах)

	2008		2011	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҳамагӣ - Всего	67,1	32,9	61,8	38,2
Идораи давлатии характери умумӣ Государственное управление общего характера	67,8	32,2	58,3	42,0
аз он: из него:				
фаъолияти қонунгузорӣ законодательная деятельность	64,8	35,2	68,6	31,4
фаъолияти иҷроиявӣ исполнительная деятельность	70,8	29,2	57,9	42,1
аз он ҷумла: в том числе				
фаъолияти мақомоти ҳокимият ва идораи ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, ноҳи- явӣ (шаҳрӣ) ва деҳотӣ деятельность республиканских, областных, районных (городских) и сельских органов власти и управления	70,8	29,2	55,6	44,4
фаъолият, ки ба ҳифзи бехатарии ҷамъиятӣ алоқаманд аст деятельность, связанная с охраной общественной безопасности	61,2	38,8	59,6	40,4
фаъолияти гумрукӣ деятельность таможени	80,2	19,8	73,1	26,9
идораи иҷтимоӣ-иқтисодӣ – соҷи- ально-экономическое управление	66,9	33,1	78,9	21,1
Мақомоти адлия ва адолати судӣ Органы юстиции и правосудия	56,6	43,4	82,6	17,4
Сугуртаи иҷтимоӣ ва таъминот Социальное страхование и обеспечение	44,6	55,4	71,9	28,1

Дар соли 2011 шумораи роҳбарон ва мутахассисон байни занҳо 38,2 фоизро аз шумораи умумии роҳбарон ва мутахассисон ташкил дод ва нисбат ба соли 2008-ум 18,7 фоиз кам гардид. Шумораи занҳои роҳбар ва мутахассис дар вилояти Сугд 53,7 фоиз буд. Таксимоти аҳолии машғули кор аз рӯи гурӯҳҳои касбӣ аз рӯи Таснифоти умумии шуғл (ТУШ), ки дар асоси таҳассусоти шуғли стандарти байналхалқӣ (ТШБ (ISCO-88) қоркард шудааст, гузаронида шудааст, ки мубокики он ҳамаи аҳолии машғули кор ба 9 гурӯҳҳои асосии шуғл тақсим мешаванд:

Дар гурӯҳи «Роҳбарон (намоёндогон) мақомоти ҳокимият ва идораи ҳамаи

В 2011 году число руководителей и специалистов среди женщин составило 38,2% от общей численности руководителей и специалистов и по сравнению с 2008 годом выросла на 13,7%. Наибольшее число руководителей и специалистов среди женщин в Согдийской области – 45,5%. Распределение занятого населения по профессиональным группам проводилось на основании Общего классификатора занятий (ОКЗ), разработанного на основе Международной стандартной квалификации занятий (ISCO-88), согласно которой всё занятое население подразделяется на 9 основных групп занятий:

В группу «Руководители (представители) органов власти и управления

сатҳҳо, бо назардошти роҳбарони муассисаҳо, ташкилоту корхонаҳо» шугле дохил мешавад, ки дар доираи он вазифаҳои асосӣ вобаста ба коркард ва қабули қарорҳои роҳбарӣ, танзим ва назорати иҷрои онҳо дар доираи салоҳияти ӯҳдадориро дохил мешавад.

Дар гурӯҳи мутахассисони сатҳи баланди тахассусӣ шугле дохил мешавад, ки дар доираи он иҷрои вазифаҳои асосӣ донишу малакаи баланди тахассусиро дар соҳаи муайян ва донишгари фанҳои ҷамъиятӣ ва гуманитариро талаб мекунад. Зиде аз ин гурӯҳҳо тахассуси сатҳи ҷорум – маълумоти олиро талаб мекунад.

Дар гурӯҳи мутахассисони сатҳи миёнаи тахассусӣ шугле дохил мешавад, ки дар доираи он иҷрои вазифаҳои асосӣ донишу малакаи техникаро дар як соҳаи муайян ё якҷанд соҳаи ҷамъиятӣ ва гуманитариро талаб мекунад. Вазифаҳои асосӣ дар иҷрои қорҳои техники бо истифода аз фаҳмиш ва усулҳои дар боло зикршуда и ғайриин, инчунин омӯзиш дар сатҳҳои маълумоти умумӣ иборат мебошад.

Дар гурӯҳи хизматчиёне, ки ба омода намудани иттилоот, ҷо ба ҷо гузори ҳуҷҷатҳо, баҳисобгирӣ, хизматрасонии молиявӣ ва иттилоотӣ шугле дохил мешавад, ки донишу таҷриба барои ташкил, ҳифз, баҳисобгирӣ ва коркарди иттилоотро талаб мекунад. Қисми зиде ҷунин гурӯҳи асосии шугл тахассуси сатҳи дуюм – маълумоти ибтидоии касбиро пешбинӣ менамоянд.

Дар гурӯҳи кормандони соҳаи хизматрасонӣ, ҳоҷагии манзилно коммуналӣ, савдо ва амсоли онҳо шугле дохил мешаванд, ки донишу таҷрибаи заруриро дар таъмини хизматрасонии инфиродии ба пешбурди ҳоҷагии хонавода, ҳӯрокаи умумӣ, нигоҳубини инфиродӣ, сайру сайёҳат, ҳифзи инфиродӣ, таъмини қонуният ва тартибот, инчунин фуруши молҳо дар мағоза ва бозорҳо талаб мекунад, доранд.

Қисми зиде ҷунин гурӯҳи асосии шугл тахассуси дараҷаи дуюм – маълумоти ибтидоии касбиро пешбинӣ мекунад.

всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий» включаются занятия, в рамках которых выполнение главных задач состоит в разработке и принятии управленческих решений, регулировании и контроле за их выполнением в пределах должностных полномочий.

В группу специалистов высшего уровня квалификации включаются занятия, в рамках которых выполнение главных задач требует высокого уровня профессиональных знаний и опыта в области естественных, а также общественных и гуманитарных наук. Большинство занятий этой группы требует квалификации четвертого уровня – высшего образования.

В группу специалистов среднего уровня квалификации включаются занятия, в рамках которых выполнение главных задач требует технических знаний и опыта в одной или более областях естественных или общественных и гуманитарных наук. Главные задачи состоят в выполнении технической работы с применением понятий и методов в вышеупомянутых областях деятельности, а так же в обучении на определенных общеобразовательных уровнях.

В группу служащих, занятых подготовкой информации, оформлением документации, учётом, финансовым и информационным обслуживанием включаются занятия, требующие знаний и опыта, необходимых для организации, хранения, учёта и обработки информации. Большинство занятий этой основной группы предполагают квалификацию второго уровня – начального профессионального образ.

В группу работников сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности включаются занятия, требующие знаний и опыта, необходимых для обеспечения персонального обслуживания, связанного с ведением домашнего хозяйства, общественным питанием, персональным уходом, путешествиями, персональной охраной собственности, обеспечением законности и порядка, а также продажи товаров в магазинах и на рынках. Большинство занятий этой основной группы предполагают квалификацию второго уровня – начального профессионального образования.


Шумораи ба кор қабулшудагон, ба ҳадамоти шуғли аҳоли вобаста ба дарёфти
 ҷои кор муроҷиаткарда ва тавассути ҳадамоти шуғл бо ҷои кор таъминшуда

*Численность принятых на работу, обратившихся в службу
 занятости населения по вопросам трудоустройства и
 трудоустроенных через службу занятости*

	Ба ҳадамоти шуғл вобаста ба дарёфти ҷои кор муроҷиаткарда, ҳазор нафар <i>Обратилось в службу занятости по вопросам трудоустройства, тыс. человек</i>		Тавассути ҳадамоти шуғл бо кор таъминшудагон, ҳазор нафар <i>Трудоустроено службой занятости, тыс. человек</i>		Ҳоизии бо кор таъминшудагон ба шумораи ба ҳадамоти шуғл муроҷиаткардагон <i>Процент трудоустроенных от числа обратившихся в службы занятости</i>		Ба кор қабулшудаанд, ҳамагӣ, ҳазор нафар <i>Принято на работу всего, тыс. человек</i>	Тавассути ҳадамоти шуғл бо кор таъминшудагон, ҳоиз <i>Трудоустроенных службой занятости, %</i>
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины		
2008	28,0	25,3	13,6	12,2	52,5	47,5	41,5	62,2
2009	31,1	28,7	17,7	14,8	54,5	45,5	48,9	66,5
2010	31,6	28,1	17,5	14,5	54,6	45,4	35,9	89,2
2011	34,2	29,9	17,8	14,6	54,9	45,1	46,1	70,3

Таносуби шумораи мардҳо ва занҳо, ки ба ҳадамоти шуғл оид ба
 масъалаҳои таъмини ҷои кор дар соли 2011 муроҷиат кардаанд
 (ҳазор нафар)

*Соотношение мужчин и женщин обратившихся
 в службу занятости по вопросам трудоустройства
 в 2011 году (тысяч человек)*



ЗАНҶО ВА МАРДҶО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

**Тақсимоти шумораи кормандони корхонаҳои хурд (бо шумораи 10 нафар
корманд ё аз он камтар) дар сатҳи минтақаҳо, ҳазор нафар**
*Распределение численности работников малых предприятий
(с численностью работающих 10 и менее человек) по регионам, тысяч*

	2008	2009	2010	2011
<i>Республика Таджикистан</i>				
Ҳамагӣ - Всего	19,4	20,8	19,9	18,7
занҳо - женщины	4,0	3,0	6,5	3,3
мардҳо - мужчины	15,4	17,8	13,4	15,4
<i>ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	0,4	0,1	0,05	0,06
занҳо - женщины	0,1	0,04	0,01	0,004
мардҳо - мужчины	0,3	0,1	0,04	0,06
<i>Вилояти Хатлон - Хатлонская область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	0,9	0,8	0,9	0,6
занҳо - женщины	0,1	0,2	0,2	0,2
мардҳо - мужчины	0,8	0,6	0,7	0,4
<i>Вилояти Суғд - Согдийская область</i>				
Ҳамагӣ - Всего	3,6	3,9	4,6	4,3
занҳо - женщины	0,5	0,2	0,6	0,7
мардҳо - мужчины	3,1	3,7	4,0	3,6
<i>ш. Душанбе - г. Душанбе</i>				
Ҳамагӣ - Всего	11,3	13,5	10,8	11,3
занҳо - женщины	2,7	2,3	5,3	2,2
мардҳо - мужчины	8,6	11,2	5,5	9,1
<i>НТҚ - Районы республиканского подчинения</i>				
Ҳамагӣ - Всего	3,2	2,5	3,6	2,5
занҳо - женщины	0,5	0,3	0,4	0,2
мардҳо - мужчины	2,7	2,2	3,2	2,3
бо фонз - в процентах				
<i>Чумхурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан</i>				
занҳо - женщины	20,4	14,6	32,8	17,7
мардҳо - мужчины	79,6	85,4	67,2	82,3
<i>ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область</i>				
занҳо - женщины	29,1	35,3	20,0	6,2
мардҳо - мужчины	70,9	64,7	80,0	93,8
<i>Вилояти Хатлон - Хатлонская область</i>				
занҳо - женщины	9,7	21,0	25,4	33,1
мардҳо - мужчины	90,3	79,0	74,6	66,9
<i>Вилояти Суғд - Согдийская область</i>				
мардҳо - мужчины	85,8	94,5	87,0	83,4
занҳо - женщины	14,2	5,5	13,0	16,6
<i>ш. Душанбе - г. Душанбе</i>				
занҳо - женщины	24,1	17,1	49,0	19,5
мардҳо - мужчины	75,9	82,9	51,0	80,5
<i>НТҚ - Районы республиканского подчинения</i>				
занҳо - женщины	15,8	12,4	11,1	7,9
мардҳо - мужчины	84,2	87,6	88,9	92,1

Шумораи кормандоне, ки дар корхонаҳои хурд (бо шумораи 10 нафар ё камтар корманд) дар соли 2011 нисбат ба соли 2008-ум 3,6 фоиз афзуда, 18,7 ҳазор нафарро ташкил дод. Дар шумораи умумии онҳо занҳо дар соли 2011-ум 4 ҳазор нафарро ташкил доданд ва нисбат ба соли 2008-ум 3,3 фоиз кам гардиданд, таносуби онҳо дар шумораи умумии кормандон дар соли 2011-ум нисбат ба соли 2008-ум 2,7 фоиз кам гардида, 17,7 фоизро ташкил дод.

Бартариҳои зиёди мардҳо барои ишғоли ҷойҳои қорӣ дар корхонаҳои хурд, шаҳодати он аст, ки дар қорӣ қироя мардҳо нисбат ба занҳо афзалият доранд.

Таносуби зиёди занҳо дар шумораи умумии кормандоне, ки дар корхонаҳои хурд машғули қор ҳастанд, дар соли 2011-ум дар вилояти Хатлон – 33,1 фоиз ба қайд гирифта шудааст.

Численность работников, занятых на малых предприятиях (с численностью занятых 10 человек и менее) в 2011 году, снизилась по сравнению с 2008 годом на 3,6% и составила 18,7 тысячи человек. В их числе численность женщин в 2011 году составила 3,3 тыс. человек и снизилась по сравнению с 2008 годом на 17,5%, их удельный вес в общей численности работников снизился в 2011 году по сравнению с 2008 годом на 2,7 процентных пункта и составил 17,7%.

В подавляющем большинстве рабочие места на малых предприятиях заняты мужчинами, что может свидетельствовать о предпочтении мужчин женщинам при найме на работу.

Наибольший удельный вес женщин в общей численности работников, занятых на малых предприятиях в 2011 году, был отмечен в Хатлонской области – 33,1%.

Тақсимои шумораи мардҳо ва занҳои корхонаҳои хурд дар соли 2011 (бо шумораи 10 нафар корманд ва камтар аз он) аз рӯи намуди фаъолияти иқтисодӣ

Распределение численности мужчин и женщин малых предприятий в 2011 году (с численностью работающих 10 и менее человек) по видам экономической деятельности

	Ҳар ду ҷинс оба пола	Мард ҳо муж- чины	Занҳо жен- щины	Таносуб, ба ҳисоби фоиз Удельный вес, в %	
				мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҳамаи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ Всего по видам деятельности аз он ҷумла: в том числе:	18,7	15,4	3,3	82,2	17,8
Кишоварзӣ, шикор ва ҷан- галпарварӣ Сельское хозяйство, охота и лесоводство	0,3	0,2	0,1	67,5	32,5
Саноати истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ва қорқарди қонҳо Горнодобывающая промыш- ленность и разработка карьеров	0,4	0,4	0,01	96,6	3,4
Саноати қорқард – Обрабаты- вающая промышленность	3,2	3,0	0,2	93,9	6,1
Нерӯи барқ, газ ва таъминоти об - Электроэнергия, газ и водоснабжение	1,1	0,9	0,2	80,2	19,8
Соҳтмон - Строительство	3,0	2,9	0,1	97,2	2,8

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ


	Ҳар ду чинс оба пола	мрд хо муж- чины	занҳо жен- щины	Таносуб, ба ҳисоби фоиз Удельный вес, в %	
				мрдҳо мужчины	занҳо женщины
Савдон яклухт ва чакана, таъмири автомобилҳо, мотосиклҳо, молҳои маишӣ ва маводҳои истифодаи шахсӣ - <i>Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и предметов личного пользования</i>	4,5	4,2	0,3	93,9	6,1
Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо <i>Гостиницы и рестораны</i>	0,2	0,2	0,01	92,2	7,8
Нақлиёт, хоҷагии анбор ва алоқа <i>Транспорт, складское хозяйство и связь</i>	0,9	0,8	0,1	94,6	5,4
Фаъолияти молиявӣ <i>Финансовое посредничество</i>	0,4	0,4	0,002	99,5	0,5
Амалиётҳо бо амволи ғайриманкул, ичора ва фаъолияти тиҷоратӣ <i>Операции с недвижимым иму- ществом, аренда и коммерческая деятельность</i>	3,0 0,6	3,0 0,5	0,01 0,1	99,6 89,5	0,4 10,5
Маориф - <i>Образование</i> Тандурустӣ ва хизматҳои ичтимоӣ <i>Здравоохранение и социальные услуги</i>	0,5	0,4	0,1	89,4	10,6
Дигар хизматҳои коммуналӣ, ичтимоӣ ва шахсӣ <i>Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги</i>	0,7	0,7	-	100,0	-

Шумораи бекорони расман бақайдгирифташуда (дар охири сол)

Численность официально зарегистрированных безработных (на конец года)

	нафар человек		Таносуб, ба ҳисоби фоиз Удельный вес, в %		Сатҳи бекорон расмӣ, ба фоиз Уровень офици- ально зарегист- рированной без- работицы, в %	
	Ҳар ду чинс оба пола	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины		занҳо женщины
2008	43626	20362	23264	46,7	53,3	2,2
2009	44492	20562	23930	46,2	53,8	2,0
2010	48145	22674	25471	47,1	52,9	2,1
2011	54497	26326	28171	52,4	47,6	2,3

Шумораи бекорони расман бақайдгирифташуда
дар мақомоти ҳадамоти давлатии шуғл (ҳазор нафар)
*Численность официально зарегистрированных безработных в органах
государственной службы занятости (тыс. человек)*



Шумораи бекорони расман бақайдгирифташуда
дар соли 2011 дар сатҳи минтақаҳо
*Численность официально зарегистрированных безработных
в 2011 году по регионам*

	нафар - человек			Таносуб, ба ҳисоби фоиз Удельный вес, в %	
	Ҳар ду ҷинс оба пола	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Ҷумҳурии Тоҷикистон	54497	26326	28171	48,3	51,7
Республика Таджикистан	3794	1466	2328	38,6	61,4
ВМКБ - ГБАО					
Вилояти Суғд	12655	6153	6502	48,6	51,4
Согдийская область					
Вилояти Хатлон	22942	10581	12361	46,1	53,9
Хатлонская область	2626	1592	1034	60,6	39,4
ш. г. Душанбе	12480	6534	5946	52,4	47,6
НТЧ - РРП					

Хусусияти хоси ташаккули бозори меҳнат дар ҷумҳури нисбатан кам будани бақайдгирии бекорӣ мебошад. Шумораи бекорони бақайдгирифташуда дар охири соли 2011-ум 54,5 ҳазор нафарро ташкил дод, аз онҳо шумораи занҳои расман бекор бақайдгирифташуда 28,1 ҳазор нафар ё 51,7 фоизи шумораи умумии бекорони бақайдгирифташударо ташкил медиҳад. Дар муқоиса дараҷаи пасти бақайдгирии бекоронро бо сабабҳои зерин маънидод кардан мумкин аст:

- кам мурочиат намудани аҳоли ба ҳадамоти шуғл барои ҷустуҷӯи кор;
- «бекадр» ва каммузд будани вазиҳои хонӣ, ки аз ҷониби ҳадамоти шуғл пешкаш мегарданд;
- кам будани андозаи кӯмакпулии барои бекорӣ пардохташаванда.

Дар шумораи бекорони бақайдгирифташуда, ки дар соли 2011 ба марказҳои шуғл мурочиат намуданд, 55,8 фоиз занҳо ва 44,2 фоиз мардҳо мебошанд, ки бо хоҳиши ҳадашон аз кор озод шудаанд, 57,8 фоиз занҳо ва 42,2 фоиз мардҳо ҳастанд, ки баъди хатми мактаби миёнаи тахсилоти ҳамагонӣ ба кор шурӯъ накардаанд. Дар соли 2011 нисбат ба соли 2008 шумораи занҳое, ки бо хоҳиши худ аз кор озод гардидаанд, ба андозаи 0,1 фоиз коҳиш ёфта, шумораи мардҳо ба андозаи 7,7 фоиз боло рафтааст. Шумораи заноне, ки пас аз хатми мактаби миёнаи тахсилоти ҳамагонӣ ба кор шурӯъ накардаанд дар соли 2011 нисбат ба соли 2008 -ум 0,5 фоиз кам шуд, аммо шумораи ҷуниб мардҳо ба 0,5 фоиз зиёд шуд.

Особенностью формирования рынка труда в республике является сравнительно медленный рост официально регистрируемой безработицы. Число зарегистрированных безработных на конец 2011 года составило 54,5 тыс. человек, из них численность официально зарегистрированных женщин безработных составила 28,2 тыс. человек или 51,7% от общего числа зарегистрированных безработных.

Сравнительно низкий уровень регистрируемой безработицы можно объяснить различными причинами:

- низкая обращаемость населения в службы занятости в поисках работы;
- «непрестижные» и низкооплачиваемые свободные должности, предлагаемые через службы занятости;
- низкий размер выплачиваемого пособия по безработице.

В числе зарегистрированных безработных, обратившихся в службу занятости в 2011 году, 55,8% женщин и 44,2% мужчин составляли уволенные по собственному желанию, 57,8% женщин и 42,2% мужчин – не устроенные после окончания общеобразовательной школы. В 2011 году по сравнению с 2008 годом число женщин уволенных по собственному желанию в общем числе зарегистрированных безработных снизилось на 0,1 процентных пункта, а число мужчин выросло на 0,1 процентных пункта. Число женщин не устроенных после окончания общеобразовательной школы в 2011 году по сравнению с 2008 годом снизилось на 0,5 процентных пункта, а число мужчин – выросло на 0,5 процентных пункта.

Тақсимои бекорони расман бақайдгирифташуда дар мақомоти давлатии
хадамоти шуғл бо сабабҳои бекорӣ
(дар охири сол, ба ҳисоби фоиз)

Распределение официально зарегистрированных безработных
в органах государственной службы занятости
по причинам незанятости (на конец года, процентов)

	2008		2011	
	мардҳо мушҷини	занҳо ҷеҷини	мардҳо мушҷини	занҳо ҷеҷини
Бекорон - ҳамагӣ -Безработные – всего	46,7	53,3	48,3	51,7
аз он ҷумла:-в том числе				
бо сабаби озод шудани ҷои кор аз кор озод карда шудааст				
уволенные в связи с высвобождением	61,2	38,8	54,9	45,1
бо хоҳиши худ аз кор озод карда шудааст				
уволенные по собственному желанию	44,1	55,9	55,8	44,2
шаҳрвандоне, ки аз муассисаҳои иҷроқунандаи ҳукм озод шудаанд				
граждане, освобождённые из учреждений, исполняющие наказание	91,4	8,6	97,0	3,0
Баъди хатм ба кор шурӯъ накарданд:				
не устроены после окончания:				
мактабҳои миёнаи маълумоти ҳамагонӣ				
общеобразовательных школ	41,7	58,3	42,2	57,8
муассисаҳои миёнаи таълимӣ - средних				
специальных учебных заведений	44,3	55,7	38,5	61,5
муассисаҳои олии таълимӣ				
высших учебных заведений	54,4	45,6	45,0	55,0
муассисаҳои таълимии касбӣ-техникӣ				
профессионально-технических учебных заведений	51,1	48,9	35,0	65,0
дигар сабабҳо - другие причины	51,9	48,1	56,9	43,1
ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҷамъабаст - в процентах к итогу				
Бекорон - ҳамагӣ	100	100	100	100
Безработные – всего				
аз он ҷумла:-в том числе				
бо сабаби озод шудани ҷои кор аз кор озод карда шудааст				
уволенные в связи с высвобождением	3,3	1,8	2,0	1,6
бо хоҳиши худ аз кор озод карда шудааст -				
уволенные по собственному желанию	21,6	24,0	15,7	11,6
шаҳрвандоне, ки аз муассисаҳои иҷроқунандаи ҳукм озод шудаанд				
граждане, освобождённые из учреждений, исполняющие наказание	1,1	0,1	5,2	0,2
Баъди хатм ба кор шурӯъ накарданд:				
не устроены после окончания:	-	-	-	-
мактабҳои миёнаи маълумоти ҳамагонӣ				
общеобразовательных школ	27,9	34,1	27,2	34,9
муассисаҳои миёнаи таълимӣ – средних				
специальных учебных заведений	9,3	10,3	8,8	13,1
муассисаҳои олии таълимӣ -ВУЗ	4,7	3,5	5,3	6,0
муассисаҳои таълимии касбӣ-техникӣ				
профессионально-технических учебных заведений	9,4	7,8	7,1	12,3
дигар сабабҳо - другие причины	22,7	18,4	28,7	20,3

**Таксимоти бекорони расман бақайдгирифташуда дар мақомоти давлатии
хадамоти шуғл аз рӯи маълумотнокӣ**

(аз рӯи ҳисоботҳои солона, дар охири сол)

**Распределение официально зарегистрированных безработных
в органах государственной службы занятости**

по уровню образования

(по данным годовых отчетов, на конец года)

	2008		2011	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
таносуб ба ҳисоби фоиз - удельный вес в процентах				
Бекорон – ҳамагӣ				
Безработные – всего	46,7	53,3	48,3	51,7
аз он ҷумла дорон:				
в том числе имеющие:				
маълумоти олӣ				
высшее образование	50,5	49,5	48,6	51,4
маълумоти миёнаи махсус				
среднее специальное образование	48,7	51,3	44,6	55,4
маълумоти миёнаи умумӣ				
среднее общее образование	45,1	54,9	48,8	51,2
не имеющие полного среднего образования	50,0	50,0	50,4	49,6
ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҷамъабаст - в процентах к итогу				
Бекорон – ҳамагӣ				
Безработные – всего	100	100	100	100
аз он ҷумла дорон:				
в том числе имеющие:				
маълумоти олӣ				
высшее образование	6,0	5,2	6,5	6,5
маълумоти миёнаи махсус				
среднее специальное образование	16,7	15,4	15,6	18,1
маълумоти миёнаи умумӣ				
среднее общее образование	62,2	66,2	61,4	60,2
не имеющие полного среднего образования	15,1	13,2	16,5	15,2

Дар соли 2011 шумораи зиёди бекорони бақайдгирифташуда шахсонӣ зеринро ташкил медиҳанд: мардҳои бо маълумоти олӣ - 50,4 фоиз, занҳои дорой маълумоти миёнаи умумӣ - 55,4 фоиз, аз шумораи умумии бекорони бақайдгирифташуда.

В 2011 году наибольшее число зарегистрированных безработных составляют лица: у мужчин – не имеющих полного среднего образования - 50,4%, а у женщин – со средним специальным образованием – 55,4% от общей численности зарегистрированных безработных.

Тақсимои бекорони расман бақайдгирифташуда дар мақомоти давлатии
хадамоти шуғл аз рӯи давомнокии бекорӣ
(дар охири сол, ба ҳисоби фоиз)

Распределение официально зарегистрированных безработных
в органах государственной службы занятости по продолжительности
безработицы (на конец года, процентов)

	2008		2011	
	мардҳо мушчино	занҳо женщины	мардҳо мушчино	занҳо женщины
Бекорон – ҳамагӣ				
Безработные – всего	46,7	53,3	48,3	51,7
аз он ҷумла аз рӯи давомнокии бекорӣ: в том числе по продол- жительности безработицы:				
то 1 моҳ - от 1 месяца	55,7	44,3	57,9	42,1
аз 1 то 3 моҳ - от 1 до 3 месяцев	55,0	45,0	53,3	46,7
аз 3 то 6 моҳ - от 3 до 6 месяцев	43,6	56,4	44,2	55,8
аз 6 то 12 моҳ - от 6 до 12 мес.	44,2	55,8	45,9	51,4
1 сол ва зиёд аз он - 1 год и более	46,8	53,2	47,1	52,9
ба ҳисоби фоиз нисбат ба ҷамъабаст - в процентах к итогу				
Бекорон – ҳамагӣ				
Безработные – всего	100	100	100	100
аз он ҷумла аз рӯи давомнокии бекорӣ: в том числе по продол- жительности безработицы:				
то 1 моҳ - от 1 месяца	7,2	5,1	7,6	5,1
аз 1 то 3 моҳ - от 1 до 3 месяцев	16,0	11,6	26,6	21,7
аз 3 то 6 моҳ - от 3 до 6 месяцев	17,9	20,5	20,1	23,7
аз 6 то 12 моҳ - от 6 до 12 мес.	31,0	34,7	26,4	29,2
1 сол ва зиёд аз он - 1 год и более	27,9	28,1	19,3	20,3

Давомнокии бекорӣ дар байни бекорони бақайдгирифташуда дар соли 2008-ум 9,2 моҳ (барои занҳо 9,5 моҳ), соли 2011 – 7,6 моҳ (барои занҳо – 7,8 моҳ)-ро ташкил додааст. Таносуби бекороне, ки танаффуси бекорӣ аз як сола зиёд доранд, дар соли 2008 барои мардҳо 24,6 фоиз ва барои занҳо 31,1 фоиз, дар соли 2011-ум барои мардҳо 20,3 фоиз ва барои занҳо 19,3 фоизро ташкил дод. Дар байни бекорони танаффуси бекорӣ аз як сола зиёд дошта, дар соли 2011 мардҳо 47,1 фоиз ва занҳо 52,9 фоизро аз шумораи умумии бекорони бақайдгирифташуда ташкил додаанд.

Продолжительность безработицы среди зарегистрированных безработных в 2008 году составляла 9,2 месяцев (у женщин 9,5 месяца), 2011 году – 7,6 месяца (у женщин – 7,8 месяца). Снижение продолжительности безработицы связано с уменьшением длительной безработицы (более 1 года). Удельный вес безработных, имеющих перерыв в работе более одного года, в 2008 году составлял у мужчин 24,6% и 31,1% у женщин, в 2011 году – 20,3% у мужчин и 19,3% у женщин. Среди безработных имеющих перерыв в работе один год и более в 2011 году мужчины составили 47,1%, женщины – 52,9% от общего числа зарегистрированных безработных.

**Шумораи шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба дигар
мамлакатҳо бо ихтиёри худ барои кор рафтаанд
(аз рӯи ҳисоби варақаҳои муҳоҷиратӣ)
*Численность граждан Республики Таджикистан, выезжающих
самостоятельно на работу в другие страны
(учет по миграционным карточкам)***

(нафар - человек)

Солҳо Годы	Ҳамагӣ Всего	Синну сол: - <i>Возраст, лет:</i>			
		то 18 до 18	18-29	30-59	60 ва калонтар 60 и старше
		Ҳар ду ҷинс - <i>Оба пола</i>			
2008	646298	...	...	...	...
2009	677414	16590	203224	475503	97
2010	736446	39671	380210	306573	10046
2011	750391	56407	359562	316576	17846
		мардҳо - <i>мужчины</i>			
2008	564872	...	...	...	...
2009	401109	9616	120333	271085	75
2010	656814	32344	343569	272988	7913
2011	663658	49505	322006	275836	16311
		занҳо - <i>женщины</i>			
2008	81426	...	...	...	...
2009	276305	6934	82891	186458	22
2010	79632	7273	36641	33585	2133
2011	86733	6902	37556	40740	1535

Шумораи шаҳрвандоне, ки ихтиёран ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба дигар кишварҳо рафтаанд дар соли 2011-ум 750,4 ҳазор нафарро ташкил дод ва нисбат ба соли 2008-ум 16,1 фоиз зиёд шудааст. Аз шумораи умумии муҳоҷирати меҳнат 88,4 фоизашро мардҳо ва 11,6 фоизашро занҳо ташкил дод.

Численность граждан выезжающих самостоятельно на работу в другие страны по трудовой миграции в 2011 году составила 750,4 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2008 годом на 16,1%.

Из числа трудовых мигрантов, мужчины составляют 88,4 процента и женщины – 11,6 процента.


**НИШОНДИҲАНДАҲОИ ГЕНДЕРӢ ОИД БА ФАӢОЛИЯТИ
ИСТЕҲСОЛИИ ХОЧАГИҲОИ ДЕҲҚОНӢ
ГЕНДЕРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВ**

Нишондиҳандаҳои гендерӣ оид ба фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ яке аз нишондиҳандаҳои муҳими иқтисодӣ ба ҳисоб меравад ва он ҳақиқати ҳол, принципҳои баробархуқуки мардҳо зан ва имкониятҳои баробарии фаъолияти мардҳо занро дар соҳаи кишоварзӣ инъикос мекунад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолатҳои баробархуқуки мардонҳо занҳо ва имкониятҳои баробарии амалигардонии онҳо» аз 1 марти соли 2005 №89, инчунин Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 1999 №5 «Дар бораи тадбирҳои баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа» ва барномаи давлатии «Самтҳои асосии сиёсати давлат оид ба таъмини ҳуқуқи имкониятҳои баробарии мардҳо ва занҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001 – 2010» аз 8 августи соли 2001 №391 ҳуҷжатҳои танзимкунандаи мақоми зан дар ҷомеа ба ҳисоб мераванд.

Гендерные показатели о производственной деятельности дехканских хозяйств являются одним из основных показателей, которые отражают положение дел, основные принципы равенства мужчин и женщин, равных возможностей мужчин и женщин в сельскохозяйственном секторе.


Закон Республики Таджикистан «О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и равных возможностей их реализации» №89 от 1 марта 2005 года, Указы Президента Республики Таджикистан от 3 декабря 1999 года «О мерах по повышению роли женщины в обществе» и Государственной программы «Основные направления государственной политики по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в Республике Таджикистан на 2001 – 2010 годы» №391 являются основными документами, регулирующими роль женщин в обществе.

Шумораи хоҷагӣҳои деҳқонӣ
Количество деханских хозяйств
(2003=100%)



Ҳиссаи заминҳои дар истифодаи соҳаи кишоварзӣ буда, ки ба хоҷагӣҳои деҳқонӣ вобаста карда шудаанд, нисбати масоҳати умумии замини кишоварзии ҳамаи категорияҳо

Удельный вес площади сельхозугодий, закрепленных за деханскими хозяйствами в общей площади сельхозугодий всех категорий
(бо ғоиз – в процентах)




Шумораи хоҷагӣҳои деҳқонӣ дар сатҳи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Число деханских хозяйств по регионам Республики Таджикистан

	Ҳамагӣ <i>Всего</i>	аз он ҷумла роҳбаранд в том числе глава хазяйства		танасуб, ба ҳисоби ҶФВ удельный вес в %	
		мардҳо мужчина	занҳо женщина	мардҳо мужчин	занҳо женщин
2008	30842	27060	3782	87,7	12,3
2009	37958	33721	4237	88,8	11,2
2010	51372	45922	5450	89,4	10,6
2011	58313	52317	5996	89,7	10,3

Шумораи хоҷагӣҳои деҳқонӣ, ки занҳо ва мардҳо роҳбарӣ мекунанд

Число деханских хозяйств возглавляемых женщинами и мужчинами



**Шумораи хочагиҳои деҳконӣ дар сатҳи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар соли 2011**

*Число деханских хозяйств по регионам Республики Таджикистан в
2011 году*

	Ҳамагӣ, воҳид <i>Всего, единиц</i>	аз он ҷумла роҳбаранд в том числе глава хазяйства		Ҳиссаи онҳо, ба ҳисоби фонз удельный вес в %	
		мардҳо мужчина	занҳо женщина	мардҳо мужчин	занҳо женщин
Ҷумҳурии Тоҷикистон	58313	52317	5996	89,7	10,3
<i>Республика Таджикистан</i>	116	104	12	89,7	10,3
Вилояти Суғд <i>Согдийская область</i>	12772	11102	1670	86,9	13,1
Вилояти Хатлон <i>Хатлонская область</i>	30032	27716	2316	92,3	7,7
НТҚ - РРП	15393	13395	1998	87,0	13,0


**Тақсимути мардҳо ва занҳо, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбари
хоҷагиҳои деҳконӣ мебошанд, бо фонз**

*Распределение руководителей деханских хозяйств между мужчинами и
женщинами в Республике Таджикистан, в процентах*



Ҳиссаи майдони кишти умумии хоҷагӣҳои деҳқонӣ, ки ба мардҳо ва занҳои роҳбарикунанда мансубанд

Удельный вес общей посевной площади в деханских хозяйствах возглавляемых мужчинами и женщинами



Майдони кишти хоҷагӣҳои деҳқонӣ
Посевная площадь в деханских хозяйствах

(гектар - гектаров)

	ҳамагӣ	аз он ҷумла хоҷагӣҳои, ки мансубанд: в том числе в хозяйствах, возглавляемых:		таносуб ба ҳисоби ҷоиш	
		ба мардҳо	ба занҳо	ба мардҳо	ба занҳо
	всего	мужчинами	женщинами	мужчины	женщины
зиёратҳои ғалладона	234029	218481	15548	93,4	6,6
зерновых и зернобобовых	168483	155802	12681	92,5	7,5
гандум - пшеницы					
ҷуворимакка	4746	4381	365	92,3	7,7
кукурузы	156203	145730	10473	93,3	6,7
пахта - хлопчатника	13013	12569	444	96,6	3,4
картошка - картофеля	16562	15315	1247	92,5	7,5
сабзавот - овощей					
зиёратҳои полизӣ	11217	10473	744	93,4	6,6
бахчевых	54712	51723	2989	94,5	5,5
боғҳо - фруктовых					
насаҷдеҳӣ	19544	18636	908	95,4	4,6
токзор					
виноградных					
насаҷдеҳӣ					

Истеҳсоли маҳсулот дар хоҷагӣҳои деҳқонӣ, дар соли 2011
Производство в деханских хозяйствах в 2011 году

(тонна - тонн)

	ҳамагӣ <i>всего</i>	аз он ҷумла хоҷагӣҳое, ки мансубанд: <i>в том числе в хозяйствах,</i> <i>возглавляемых:</i>		таносуб, ба ҳисоби ғоиз <i>удельный вес в %</i>	
		ба мардҳо <i>мужчинами</i>	ба занҳо <i>женщинами</i>	ба мардҳо <i>мужчинами</i>	ба занҳо <i>женщинами</i>
зироатҳои ғалладона <i>зерновых и зернобобовых</i>	529108	492461	36647	93,1	6,9
гандум - <i>пшеницы</i>	367458	336063	31395	91,5	8,5
ҷуворимакка <i>кукурузы</i>	52522	51263	1259	97,6	2,4
пахта - <i>хлопчатника</i>	321627	300669	20958	93,5	6,5
картошка <i>картофеля</i>	273527	265188	8339	97,0	3,0
сабзавот - <i>овощей</i>	389872	367753	22119	94,3	5,7
зироатҳои полизӣ <i>бахчевых</i>	247914	232941	14973	94,0	6,0
мевагӣҳо - <i>фруктов</i>	62334	58956	3378	94,6	5,4
ангур - <i>винограда</i>	49040	46706	2334	95,2	4,8

Ҳосилнокии маҳсулот дар хоҷагӣҳои деҳқонӣ дар соли 2011
Урожайность в деханских хозяйствах в 2011 году

(сент. аз 1 га - *центнер с 1 га*)

	ҳамагӣ <i>всего</i>	аз он ҷумла хоҷагӣҳое, ки мансубанд: <i>в том числе в хозяйствах,</i> <i>возглавляемых:</i>		таносуб, ба ҳисоби ғоиз <i>удельный вес в %</i>	
		ба мардҳо <i>мужчинами</i>	ба занҳо <i>женщинами</i>	ба мардҳо <i>мужчинами</i>	ба занҳо <i>женщинами</i>
зироатҳои ғалладона - <i>зерновых и зернобобовых</i>	22,4	22,4	23,6	100,0	105,2
гандум - <i>пшеницы</i>	21,7	21,6	24,8	98,9	113,5
ҷуворимакка <i>кукурузы</i>	38,7	39,3	34,5	101,6	89,1
пахта - <i>хлопчатника</i>	20,8	20,8	20,0	100,0	96,2
картошка <i>картофеля</i>	207,4	211,0	187,8	101,7	90,6
сабзавот - <i>овощей</i>	196,7	240,1	177,4	122,1	90,2
зироатҳои полизӣ <i>бахчевых</i>	198,8	198,8	201,3	100,0	101,2
мевагӣҳо - <i>фруктов</i>	20,9	20,9	11,3	100,0	54,1
ангур - <i>винограда</i>	31,2	31,2	25,7	100,0	82,4

Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ
дар хочагиҳои деҳқоние, ки дар онҳо занҳо роҳбаранд
Производство продукции сельского хозяйства
по деханским хозяйствам, возглавляемыми женщинами

(тонна - тонн)

					соли 2011 бо ғоиз нисбат ба:		
					2011г. в % к:		
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010
зироатҳои ғалладона							
зернових и зернобобовых	31183	65152	57196	36647	183,4	87,8	64,1
гандум - тшеницы	26245	55929	41325	31395	157,4	73,9	74,2
пахта							
хлопчатника	23088	24840	23774	20958	103,0	95,7	88,1
картошка							
картофеля	6322	5905	3081	8339	48,7	52,2	2,7 p
сабзавот - овощей	12865	20855	13768	22119	107,0	66,0	160,6
зироатҳои полизий-бахчевых	10985	33572	32911	14973	3 p	98,0	45,5
мевагиҳо - фруктов	2655	2416	8646	3378	3,6 p	3,6 p	39,1
ангур - винограда	2910	2662	3562	2334	134,6	133,8	65,5

Ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзӣ
(дар хочагиҳои деҳқоние, ки дар онҳо занҳо роҳбаранд)
Урожайность сельхозкультур
(по деханским хозяйствам, возглавляемыми женщинами)

(сент. аз 1 га - центнер с 1 га)

					соли 2011 бо ғоиз нисбат ба:		
					2011г. в % к:		
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010
зироатҳои ғалладона							
зернових и зернобобовых	21,2	25,5	24,4	23,6	126,6	95,7	96,7
гандум - тшеницы	18,3	26,5	24,9	24,8	149,7	94,0	99,6
пахта - хлопчатника	16,9	18,4	19,8	20,0	128,9	107,6	101,0
картошка							
картофеля	212,0	154,0	179,2	187,8	93,2	116,5	104,8
сабзавот - овощей	167,0	184,0	177,0	177,4	116,8	96,4	100,2
зироатҳои полизий-бахчевых	115,0	218,0	191,5	201,3	183,0	88,0	105,1
мевагиҳо - фруктов	18,8	12,5	7,7	11,3	45,1	61,6	146,7
ангур - винограда	28,2	27,4	10,7	25,7	41,7	39,1	2,4 p

**МАҚОМОТИ ИДОРАИ ДАВЛАТӢ
ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ**

**Тақсимои хизматчиёни давлатӣ дар мақомоти идора то 1 январӣ соли 2012
(ба ҳисоби ғоиз)**

**Распределение государственных служащих занятых в органах управления на 1
января 2012 года (в процентах)**

	мардҳо муҷисси но	занҳо эҷисси но	
Маҷлиси Миллии			Маҷлиси Милли Маҷлиси
Маҷлиси Олӣ	73	27	Оли
Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси			Маҷлиси Намояндагони
Олӣ	69	31	Маҷлиси Оли
Вазорати адлия	83	17	Министерство юстиции
Вазорати			Министерство сельского
кишоварзӣ	74	26	хозяйства
Вазорати корҳои хориҷӣ	86	14	Министерство иностранных дел
Вазорати маориф	67	33	Министерство образования
Вазорати мелiorатсия ва			Министерство мелiorации и
захираҳои об	55	45	водных ресурсов
Вазорати меҳнат ва ҳифзи			Министерство труда и
ичтимоии аҳоли	64	36	социальной защиты населения
Вазорати молия	54	46	Министерство финансов
Вазорати нақлиёт	76	24	Министерство транспорта
Вазорати рушди иқтисод			Министерство экономического
ва савдо	62	38	развития и торговли
Вазорати тандурустӣ	57	43	Министерство здравоохранения
Вазорати фарҳанг	73	27	Министерство культуры
Вазорати энергетика			Министерство энергетики и
ва саноат	71	29	промышленности
Кумитаи давлатии			Государственный комитет по
сармоягузорӣ ва идораи амволи			инвестициям и управлению
давлатӣ	83	17	государственным имуществом
Агентии оморӣ назди			Агентство по статистике при
Президенти Ҷумҳурии			Президенте Республики
Тоҷикистон	45	55	Таджикистан
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди			Комитет по охране окружа-
Ҳукумати Ҷумҳурии			ющей среды при Правительстве
Тоҷикистон	69	31	Республики Таджикистан
Агентии мубориза бар зидди			Агентство по борьбе против
коррупсия ва ҷиноятҳои иқтисодии			коррупции и экономических
назди Президенти Ҷумҳурии			преступлений при Президенте
Тоҷикистон	86	14	Республики Таджикистан
Кумитаи телевизион ва радиои			Комитет по телевидению и
назди Ҳукумати Ҷумҳурии			радиовещанию при Правитель-
Тоҷикистон	60	40	стве Республики Таджикистан
Кумитаи кор бо занҳо ва оилаи			Комитет по делам женщин и
назди назди Ҳукумати Ҷумҳурии			семьи при Правительстве
Тоҷикистон	-	-	Республики Таджикистан
Агентии соҳтмон ва меъморӣ			Агентство по строительству и
назди Ҳукумати Ҷумҳурии			архитектуре при Правитель-
Тоҷикистон	87	13	стве Республики Таджикистан
Кумитаи давлатии заминсозӣ,			Государственный комитет по
геодезӣ ва харитасозии назди			землеустройству, геодезии и
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	74	26	картографии
Кумитаи миллии			Национальный олимпийский
олимпӣ	86	14	комитет

Тақсимои хизматчиёни давлатӣ, ки дар идораи давлатӣ машғули кор ҳастанд,
аз рӯи гурӯҳҳои касбӣ (ба ҳисоби фоиз)

*Распределение государственных служащих занятых в органах
управления на 1 января 2012 года по профессиональным
группам (в процентах)*

	роҳбарон руководители		мутахассисон специалисты	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олӣ				
<i>Маҷлиси Милли Маҷлиси Оли</i>	85	15	70	30
Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Олӣ				
<i>Маҷлиси Намояндагони Маҷлиси Оли</i>	85	15	50	50
Вазорати адлия				
<i>Министерство юстиции</i>	75	25	88	12
Вазорати кишоварзӣ				
<i>Министерство сельского хозяйства</i>	100	-	72	28
Вазорати корҳои хориҷӣ				
<i>Министерство иностранных дел</i>	94	6	86	14
Вазорати маориф				
<i>Министерство образования</i>	80	20	68	32
Вазорати мелиоратсия ва захираҳои об				
<i>Министерство мелиорации и водных ресурсов</i>	100	-	61	39
Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли				
<i>Министерство труда и социальной защиты населения</i>	69	31	56	44
Вазорати молия				
<i>Министерство финансов</i>	100	-	26	74
Вазорати нақлиёт				
<i>Министерство транспорта</i>	96	4	72	28
Вазорати рушди иқтисод ва савдо -				
<i>Министерство экономического развития и торговли</i>	84	16	54	46
Вазорати тандурустӣ				
<i>Министерство здравоохранения</i>	75	25	58	42
Вазорати фарҳанг				
<i>Министерство культуры</i>	86	14	79	21
Вазорати энергетика ва саноат -				
<i>Министерство энергетики и промышленности</i>	93	7	67	33
Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ				
<i>Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом</i>	100	-	78	22

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	роҳбарон руководители		мутахассисон специалисты	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон <i>Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан</i>	68	32	36	64
Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон <i>Комитет по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан</i>	85	15	83	17
Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия <i>Комитет государственного финансового контроля и борьбе с коррупцией</i>	97	3	91	9
Кумитаи телевизион ва радиои назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон <i>Комитет по телевидению и радиовещанию при Правительстве Республики Таджикистан</i>	79	21	57	43
Кумитаи кор бо занҳо ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон <i>Комитет по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан</i>	14	86	9	91
Агентии сохтмон ва меъморӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - <i>Агентство по строительству и архитектуре при Правительстве Республики Таджикистан</i>	100	-	100	-
Агентии заминсозӣ, геодезӣ ва харитасозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон <i>Агентство по землеустройству, геодезии и картографии при Правительстве Республики Таджикистан</i>	80	20	75	25
Комитети миллии олимпӣ <i>Национальный олимпийский комитет</i>	100	-	89	11

САТҲИ ЗИНДАГИИ АҲОЛӢ
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Музди миёнаи меҳнати номиналии ҳармоҳаи кормандони корхонаҳо ва ташкилотҳо (сомонӣ)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций (сомони)

	Музди миёнаи моҳона <i>Среднемесячная заработная плата</i>	Музди миёна дар моҳи декабр <i>Заработная плата за декабрь</i>	
		мардҳо <i>мужчины</i>	занҳо <i>женщины</i>
2008	231,53	393,81	235,36
2009	284,35	420,99	251,30
2010	354,44	537,58	301,16
2011	442,13	644,88	316,91

Музди миёнаи меҳнати номиналии ҳармоҳаи кормандони корхона ва ташкилотҳо дар сатҳи соҳаҳои иқтисодӣ (сомонӣ)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций по секторам экономики (сомони)

	2008	2010	2011	Музди меҳнати занҳо дар моҳи декабри соли 2011 <i>Заработная плата женщин за декабрь 2011 г.</i>
Дар ҳамаи соҳаҳо По всем секторам	231,53	354,44	442,13	316,91
Муассиса ва ташкилотҳои давлатӣ <i>Государственные учреждения и организации</i>	240,82	372,74	456,05	326,20
Корхонаҳои хусусӣ <i>Частные предприятия</i>	126,45	281,13	343,86	157,23
Корхонаҳои коллективӣ <i>Предприятия коллективного сектора</i>	60,80	110,34	144,95	346,76
Корхонаҳои омехта бо иштироки хориҷӣ <i>Смешанные предприятия с иностранным участием</i>	795,11	1184,49	1287,00	330,22
Корхонаҳои омехта бе иштироки хориҷӣ <i>Смешанные предприятия без иностранного участия</i>	86,23	346,09	363,00	266,57

Музди миёнаи меҳнати моҳонаи номиналии ба кормандони кироҷ-коркун ҳисоб кардашуда, дар соли 2011 ба андозаи 442,13 сомонӣ расида нисбат ба соли 2008-ум 1,9 баробар зиёд шудааст.

Дар соли 2011 музди миёнаи меҳнати баландтарин дар секторҳои зерин: корхонаҳои омехта бо иштироки хориҷӣ – 1287,0 сомонӣ, ва дар сектори давлатӣ – 456,05 сомониро ташкил дод. Нисбат ба соли 2008 музди миёнаи меҳнати моҳона дар ин секторҳо мутаносибан ба 1,6 баробар ва 1,9 баробар афзуд.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работающим по найму в 2011 году сложилась в размере 442,13 сомони и увеличилась по сравнению с 2008 годом в 1,9 раза.

В 2011 году самая высокая среднемесячная заработная плата сложилась в секторах: смешанные предприятия с иностранным участием – 1287,00 сомони и в государственном секторе – 456,05 сомони. По сравнению с 2008 годом среднемесячная заработная плата в этих секторах выросла соответственно в 1,6 и в 1,9 раза.

Музди миёнаи меҳнати номиналии ҳармоҳаи занҳо ва мардҳо дар соҳаҳои иқтисодиёт

(аз рӯи ҳисоботҳои солона, сомонӣ)

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата мужчин и женщин по отраслям экономики (по данным годовых отчетов, сомонӣ)

	Зарботная плата за декабрь, сомонӣ				Таносуби музди меҳнати занҳо нисбат ба музди меҳнати мардҳо, ба ҳисоби фоиз Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин, %	
	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины		
	2008		2011		2008	2011
Ҳамаи намуҳои фаъолияти иқтисодӣ - Всего по видам деятельности	393,81	235,36	644,88	316,91	59,8	49,1
аз он ҷумла: в том числе:						
Дар баҳши воқеӣ						
Реальный сектор	327,48	163,63	591,10	249,16	50,0	42,2
Кишоварзӣ, шикор ва ҷангалпарварӣ						
Сельское хозяйство, охота и лесоводство	113,79	74,40	212,80	142,68	65,4	67,0
Моҳипарварӣ-Рыбоводство	211,61	108,73	249,10	209,25	51,4	84,0
Саноати истихроҷи маъданҳои кӯҳӣ ва коркарди конҳо						
Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров	696,46	376,67	1346,46	662,69	54,1	49,2
Саноати коркард						
Обработывающая промышленность	413,62	430,02	678,95	548,62	104,0	80,8
Нерӯи барқ, газ ва таъминоти об - Электроэнергия, газ и водоснабжение	414,51	530,77	1033,48	646,83	128,0	62,6

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	Заработная плата за декабрь, сомони				Таносуби музди меҳнати занҳо нисбат ба музди меҳнати мардҳо, ба ҳисоби фоиз	
	мардҳо мушчӣ- нӣ	занҳо ҷеҷи- нӣ	мардҳо мушчӣ- нӣ	занҳо ҷеҷи- нӣ	Отношение за- работной платы женщин к зара- ботной плате мужчин, %	
	2008		2011		2008	2011
Соҳтмон						
Строительство	844,58	686,90	1212,18	713,64	81,3	58,9
Баҳиши хизматрасонӣ	450,90	271,55	687,34	342,38	60,2	49,8
Сектор услуг						
Савдои яклухт ва чакана, таъмири автомобилҳо, мотосиклҳо, молиҳои маишӣ ва маводҳои истифодаи шахсӣ - <i>Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей, мотоциклов, бытовых товаров и предметов личного пользования</i>	283,96	389,68	584,56	422,92	137,2	72,3
Меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо	423,08	245,80	345,05	327,94	58,1	95,0
<i>Гостиницы и рестораны</i>						
Нақлиёт, хоҷагии анбор ва алоқа - <i>Транспорт, складское хозяйство и связь</i>	721,03	678,24	869,69	580,09	94,1	66,7
Фаъолияти молиявӣ	1430,08	632,07	1885,30	1016,36	44,2	53,9
Финансовое посредничество						
Амалиётҳо бо амволи ғайриманқул, иҷора ва фаъолияти тичоратӣ						
<i>Операции с недвижимым имуществом, аренда и коммерческая деятельность</i>						
Мақомоти давлатӣ ва мудофия; суғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ - <i>Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование</i>	732,35	351,13	660,88	423,71	47,9	64,1
Маориф - <i>Образование</i>	5353,45	422,75	772,91	503,06	79,0	65,1
Тандурустӣ ва хизматҳои иҷтимоӣ – <i>Здравоохранение и социальные услуги</i>	230,06	182,92	476,96	290,60	79,5	60,9
Дигар хизматҳои коммуналӣ, иҷтимоӣ ва шахсӣ	265,61	208,36	480,53	280,27	78,4	58,3
Прочие коммунальные, социальные и персональные услуги	954,15	483,15	1010,76	402,94	50,6	39,9

Дар моҳи декабри соли 2011 дар соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ музди миёнаи меҳнати моҳонаи мардҳо 591,10 сомонино ташкил дода нисбат ба соли 2008-ум 1,8 баробар зиёд шудааст, музди меҳнати миёнаи моҳонаи занҳо 249,16 сомонино ташкил дода, нисбат ба соли 2008-ум 1,5 баробар зиёд гардидааст. Музди меҳнати миёнаи моҳонаи занҳо дар моҳи декабри соли 2011-ум нисбат ба музди меҳнати миёнаи моҳонаи мардҳо 42,2 фоизро ташкил дода, нисбат ба соли 2008-ум 7,8 фоиз зиёд шудааст.

Дар соҳаҳои истеҳсолоти ғайримоддӣ музди меҳнати миёнаи моҳонаи мардҳо дар моҳи декабри соли 2011-ум 687,34 сомонино ташкил дод ва нисбат ба соли 2008-ум 1,5 баробар зиёд шудааст, музди меҳнати моҳонаи занҳо 342,38 сомонино ташкил дода, нисбат ба соли 2008-ум 1,3 баробар афзудааст. Музди миёнаи меҳнати моҳонаи занҳо дар соҳаҳои истеҳсолоти ғайримоддӣ дар моҳи декабри соли 2011-ум нисбат ба музди меҳнати мардҳо 49,8 фоиз ва нисбат ба соли 2008-ум 10,4 фоиз зиёд шудааст.

В декабре 2011 года в реальном секторе среднемесячная заработная плата у мужчин составила 591,10 сомони, у женщин – 249,16 сомони, и увеличилась по сравнению с 2008 годом у мужчин в 1,8 раза, у женщин в 1,5 раза. Среднемесячная заработная плата женщин, в реальном секторе, в декабре 2011 года по отношению к заработной плате мужчин составила 42,2% и по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 7,8 процентных пункта. В секторе услуг среднемесячная заработная плата за декабрь 2011 года составила у мужчин – 687,34 сомони и у женщин – 342,38 сомони, и по сравнению с 2008 годом увеличилась в 1,5 раза у мужчин и у женщин – в 1,3 раза. Среднемесячная заработная плата женщин, в секторе услуг, в декабре 2011 года по отношению к заработной плате мужчин составила 49,8% и по сравнению с 2008 годом уменьшилась на 10,4 процентных пункта. Уменьшение заработной платы женщин по отношению к заработной плате мужчин в секторе услуг произошло в результате уменьшения численности работающих женщин в виде деятельности, прочие коммунальные, социальные и персональные услуги.


Таносуби музди меҳнати занҳо нисбат ба музди меҳнати мардҳо дар сатҳи минтақаҳо (ба ҳисоби фоиз)

Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин по регионам (в процентах)

	2008	2009	2010	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон	59,8	59,7	56,0	49,1
<i>Республика Таджикистан</i>				
ВМКБ - ГБАО	59,8	48,2	39,2	42,7
Вилояти Суғд				
<i>Согдийская область</i>	65,1	63,8	54,3	55,6
Вилояти Хатлон				
<i>Хатлонская область</i>	80,4	47,2	40,7	51,6
ш. Душанбе - г. Душанбе	63,5	79,9	83,4	47,7
НТҶ - РРП	47,7	57,8	57,4	47,5

Музди меҳнати мардҳо ва занҳо дар сатҳи минтақаҳо ба декабри соли 2011 (сомонӣ)

Заработная плата мужчин и женщин по регионам за декабрь 2011г. (сомони)



**ҲИФЗИ ИҚТИМОИИ АҲОЛӢ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ**

**Шумораи нафакахӯрон, ки дар қайди мақомоти
ҳифзи иқтимоии аҳоли мебошанд, аз рӯи ҷинс ва намууди нафақа**

(дар охири сол, ҳазор нафар)

**Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах
социальной защиты населения, по полу и видам пенсий
(на конец года, тысяч человек)**

	2008	2009	2010	2011
Ҳамагӣ нафакахӯрон Всего пенсионеров	537,7	554,0	569,8	592,0
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	305,5	320,9	339,4	356,2
мардҳо - мужчины	232,2	233,1	230,4	235,8
аз ҷумла нафақагирандагон в том числе получающие пенсии:				
аз рӯи пиронсолӣ по старости	309,5	323,6	335,2	348,3
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	175,4	186,3	199,4	213,6
мардҳо - мужчины	134,1	137,3	135,8	134,7
аз рӯи мақбӯлӣ - по инвалидности	92,9	97,1	98,6	102,3
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	41,2	43,9	46,9	48,3
мардҳо - мужчины	51,7	53,2	51,7	54,0
бинобар маҳрум шудан аз саробон по случаю потери кормильца	52,3	49,4	46,3	45,1
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	41,4	40,3	37,8	36,7
мардҳо - мужчины	10,9	9,1	8,5	8,4
барои хизмати дарозмуддат за выслугу лет	2,7	2,8	3,1	3,5
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	0,6	0,7	0,8	1,6
мардҳо - мужчины	2,1	2,1	2,3	1,9
иқтимоӣ - социальные	76,3	81,0	85,2	91,5
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	45,7	49,8	54,0	55,7
мардҳо - мужчины	30,6	31,2	31,2	35,8

То 1 январи соли 2012 дар ҷумҳурии шумораи нафакахӯрон 592 ҳазор нафар, ё 7,3 ғоизи шумораи умумии аҳолиро ташкил додааст. Аз онҳо 60,2 ғоизашро занҳо ташкил медиҳанд. Шумораи нафакахӯрон дар соли 2011 нисбат ба соли 2008 - ум 6 ғоиз зиёд шудааст.

В республике по состоянию на 1 января 2012 года численность пенсионеров составила 592 тыс. человек, или 7,3% от общей численности населения. Из них 60,2% составляют женщины. В 2011 году по сравнению с 2008 годом численность пенсионеров увеличилась на 6%.

**Шумораи нафақахӯрон ва андозаи миёнаи нафақаи муқарраршудаи
ҳармоҳа дар сатҳи минтақаҳо (дар охири сол)**

**Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий по
регионам (на конец года)**

	2008	2009	2010	2011
Ҷумҳурии Тоҷикистон - Республика Таджикистан				
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар				
Численность пенсионеров, тыс. человек	537,7	554,0	569,8	592,0
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - ҷисеницини	305,5	320,9	339,4	356,2
мардҳо - мужчини	232,2	233,1	230,4	235,8
Андозаи миёнаи нафақаи муқарраршудаи ҳармоҳа, сомонӣ				
Средний размер назначенной пенсии, сомони	87,36	90,71	125,24	152,30
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - ҷисеницини	72,84	75,50	105,06	121,69
мардҳо - мужчини	106,46	111,64	154,97	198,56
ВМКБ - Горно-Бадахшанская Автономная Область				
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар				
Численность пенсионеров, тыс. человек	25,0	25,3	25,4	25,9
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - ҷисеницини	14,7	15,0	15,4	15,2
мардҳо - мужчини	10,3	10,3	10,0	10,7
Андозаи миёнаи нафақаи муқарраршудаи ҳармоҳа, сомонӣ				
Средний размер назначенной пенсии, сомони	110,70	113,99	169,65	196,15
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - ҷисеницини	95,64	95,84	144,36	181,85
мардҳо - мужчини	132,28	140,33	208,56	216,47
Вилояти Хатлон - Хатлонская область				
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар				
Численность пенсионеров, тыс. человек	185,3	192,7	201,0	208,1
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - ҷисеницини	103,7	107,2	117,7	125,2
мардҳо - мужчини	81,6	85,5	83,3	83,0
Андозаи миёнаи нафақаи муқарраршудаи ҳармоҳа, сомонӣ				
Средний размер назначенной пенсии, сомони	84,87	86,50	120,20	143,61
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - ҷисеницини	67,20	68,68	98,29	115,18
мардҳо - мужчини	107,29	108,86	151,19	186,52
Вилояти Суғд - Согдийская область				
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар				
Численность пенсионеров, тыс. человек	177,2	181,7	186,3	191,2
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - ҷисеницини	103,5	105,6	108,2	114,9
мардҳо - мужчини	73,8	76,1	78,1	76,3
Андозаи миёнаи нафақаи муқарраршудаи ҳармоҳа, сомонӣ				
Средний размер назначенной пенсии, сомони	80,55	83,36	116,62	140,23
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - ҷисеницини	70,47	72,26	95,98	114,95
мардҳо - мужчини	94,70	98,77	145,22	178,28

Шумораи нафақахӯрон ва андозаи миёнаи нафакаи муқарраршудаи ҳармоҳа дар сатҳи вилоятҳо (дар охири сол)

Численность пенсионеров и средний размер назначенных пенсий по областям (на конец года)

	2008	2009	2010	2011
ш. Душанбе - г. Душанбе				
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар				
Численность пенсионеров, тыс. человек	42,8	43,9	41,9	46,6
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женецины	23,7	28,0	28,5	28,3
мардҳо - мужцины	19,1	15,9	13,4	18,2
Андозаи миёнаи нафакаи муқарраршудаи ҳармоҳа, сомонӣ - <i>Средний размер назначенной пенсии, сомони</i>	117,81	133,20	171,31	224,05
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женецины	94,97	109,86	137,66	151,40
мардҳо - мужцины	146,16	174,38	242,74	337,07
НТҚ - Районы республиканского подчинения				
Шумораи нафақахӯрон, ҳазор нафар				
Численность пенсионеров, тыс. человек	107,4	110,4	115,2	120,1
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женецины	60,0	65,1	70,0	72,5
мардҳо - мужцины	47,4	45,4	45,2	47,6
Андозаи миёнаи нафакаи муқарраршудаи ҳармоҳа, сомонӣ - <i>Средний размер назначенной пенсии, сомони</i>	85,3	87,92	121,43	149,32
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женецины	72,32	72,54	107,83	119,36
мардҳо - мужцины	101,74	109,98	142,6	195,02

Дар соли 2011 дар ҷумҳурӣ 171,4 ҳазор нафар маъюбон ба қайд гирифта шудаанд (дар соли 2010 161,3 ҳазор нафар буд), ки аз рӯи маъюбӣ нафақа мегиранд. Аз онҳо маъюбони дар натиҷаи осеби меҳнатӣ ё аз бемориҳои касбӣ маъюб шудаанд - 1,3 ҳазор нафар, маъюбоне, ки аз бемориҳои умумӣ маъюб шудаанд - 95,6 ҳазор нафар, шахсоне, ки аз оқибати захмҳои ҷанг маъюб шудаанд - 2,1 ҳазор нафарро ташкил доданд, шахсоне, ки аз оқибати бемориҳои умумӣ нафакаи иҷтимоӣ мегиранд - 6,9 ҳазор нафар ва шахсоне, ки аз қудакӣ маъюбанд - 61,4 ҳазор нафар, аз он ҷумла қудакони то 18 сола - 30,1 ҳазор нафарро ташкил медиҳанд.

Дар соли 2011 дар ҷумҳурӣ шумораи нафақахӯроне, ки нафакаи иҷтимоӣ мегиранд - 95,1 ҳазор нафар ё 15,5 фоизи шумораи умумии нафақахӯронро ташкил медиҳанд. Нисбат ба соли 2010 шумораи нафақахӯроне, ки нафакаи иҷтимоӣ мегиранд - 7,4 фоиз зиёд шудааст.

Ба ёрдампулии иҷтимоӣ пардохти ҳармоҳа ба шахсони аз қудакӣ маъюб, ба пиронсолони собакаи қорӣ надошта ва ба оилаҳои бесаробон дохил мешаванд. Шахсони аз синни қобили меҳнат калон дар ин категорияи нафақахӯрон 11,5 фоизро ташкил медиҳанд. Аз шумораи умумии маъюбон зиёда аз 67 фоиз ё 61,4 ҳазор нафар нафакаи иҷтимоӣ мегиранд, ки аз қудакӣ маъюб мебошанд.

В республике в 2011 году насчитывалось 171,4 тыс. инвалидов (в 2010 году - 161,3 тыс. человек), получающих пенсии по инвалидности. Из них инвалиды, вследствие трудового увечья или профессионального заболевания - 1,3 тыс., инвалиды вследствие общего заболевания - 95,6 тыс., инвалиды вследствие военной травмы - 2,1 тыс. человек. Категория лиц, получающих социальные пособия, составила: инвалиды вследствие общего заболевания - 6,9 тыс. человек, инвалиды с детства - 61,4 тыс. человек, из них дети-инвалиды до 18 лет - 30,1 тыс. человек.

В 2011 году в республике численность пенсионеров, получающих социальные пенсии, составила 95,1 тыс. человек, или 15,5% общего числа пенсионеров. По сравнению с 2010 годом численность пенсионеров, получающих социальные пенсии, увеличилась на 7,4%.

К социальным пособиям относятся ежемесячные выплаты инвалидам с детства, престарелым, не имеющим стажа работы, семьям по случаю потери кормильца. Лица старше трудоспособного возраста в этой категории пенсионеров составляют 11,5%. Более 67% от общей численности инвалидов, получающих социальные пенсии, составляют инвалиды с детства - 61,4 тыс. человек.

Шумораи нафақахӯрони корманд
Численность работающих пенсионеров

	2008	2009	2010	2011
Шумораи нафақахӯрони корманд, нафар Численность работающих пенсионеров, человек	31811	34599	36356	37271
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - эҷицини	11546	13481	11825	15629
мардҳо - мужҷини	20265	21118	24531	21642
Ба ҳисоби фоиз: в процентах от общего числа:				
занҳо - эҷицини	36,3	39,0	32,5	41,9
мардҳо - мужҷини	63,7	61,0	67,5	58,1

Дар соли 2011 шумораи мардҳои нафақахӯри корманд – 58,1 фоиз, занҳои нафақахӯр - 41,9 фоизро ташкил кард. Таносуби занҳои нафақахӯри корманд тамоюли зиёдшавӣ ва мардҳои нафақахӯри корманд тамоюли пастравӣ дорад.


В 2011 году численность работающих пенсионеров-мужчин составила 58,1%, пенсионеров-эженицин 41,9%. Удельный вес работающих эженицин пенсионеров имеет тенденцию роста, у мужҷини – тенденцию уменьшения.

Индекси нафақаи номиналӣ ва ҳақиқӣ, нархи молҳои истеъмолий
Индексы номинальной и реальной пенсии
и цен на потребительские товары

(ба ҳисоби фоиз нисбат ба соли гузашта - в % к предыдущему году)

	Индекси нафақаи номиналӣ <i>Индекс номинальной пенсии</i>	Индекси молҳои истеъмолий <i>Индекс цен на потребительские товары</i>	Индекси нафақаи ҳақиқӣ <i>Индекс реальной пенсии</i>
2008	193,2	120,4	160,5
2009	103,8	106,4	97,6
2010	138,1	109,8	129,8
2011	121,6	109,3	111,2

Харочоти буҷети давлатӣ барои суғуртаи иҷтимоӣ
ва ҳифзи иҷтимоӣ (нисбат ба ҳисоби фоиз ба МУД)
Расходы на социальное страхование и социальное обеспечение
из государственного бюджета (в процентах к ВВП)



**Хона-интернатҳо барои пиронсолон ва маъюбон
(калонсолон ва бачаҳо - дар охири сол)
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов
(взрослых и детей – на конец года)**

	2008	2009	2010	2011
Адади хона-интернатҳои пиронсолон ва маъюбон - ҳамагӣ				
<i>Число домов-интернатов для престарелых и инвалидов – всего</i>	8	8	8	8
Шумораи ҷой дар хона - интернатҳо - ҳамагӣ				
<i>Число мест в домах – интернатах – всего</i>	1610	1515	1555	1595
ба 10000 нафар - на 10000 человек	2,2	2,0	2,1	2,0
Аз теъдоди умумии ҷой - ҷой барои:				
<i>Из общего количества мест – места для:</i>				
– пиронсолон ва маъюбони калонсол				
– престарелых и инвалидов – взрослых	1410	1315	1355	1395
– кӯдакони маъюб - детей инвалидов	200	200	200	200

**Шумораи шахсоне, ки бори аввал маъюб эътироф шудаанд
Число лиц, впервые признанных инвалидами**

	(нафар - человек)			
	2008	2009	2010	2011
Ҳамагӣ - Всего	12322	12805	12899	12194
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	5305	5252	4908	5337
мардҳо - мужчины	7017	7553	7991	6857
ба 10 000 аҳолии дар синну соли қобили меҳнат на 10 000 населения в трудоспособном возрасте				
Ҳамагӣ - Всего	28,2	28,4	28,6	27,0
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - женщины	24,5	23,6	22,1	24,0
мардҳо - мужчины	31,8	33,1	34,8	29,9

Дар соли 2011 аз шумораи умумии маъюбони эътирофшуда 12033 нафар ё 97,7 ғоизашон дар синну соли қобили меҳнат буданд. Аз шумораи маъюбони синну соли қобили меҳнат 6904 (57,4 ғоизашон) - маъюбони гурӯҳи II-юм ва 4234 нафар (35,2 ғоизашон) - маъюбони гурӯҳи III-юм эътироф шудаанд.

В 2011 году из общего числа признанных инвалидами, 12033 человека или 97,7% – составили лица в трудоспособном возрасте. Из числа инвалидов в трудоспособном возрасте 6904 человека (57,4%) признаны инвалидами II группы и 4234 человека (35,2%) – III группы.

Намуди нафақа ва кӯмакпулии иҷтимоӣ
Виды пенсий и социальных пособий

	2008	2009	2010	2011
Шумораи гирандагони кӯмакпулӣ, нафар <i>Численность получателей пособий, человек</i>				
Маъюбон аз кӯдакӣ <i>Инвалиды с детства</i>	28961	30607	29274	31286
аз он ҷумла - в том числе:				
гурӯҳи I - I группы	3275	3447	4899	4255
гурӯҳи II - II группы	17198	16013	16326	19664
гурӯҳи III - III группы	3935	5703	7695	7367
Кӯдакони маъюб <i>Дети-инвалиды</i>	18612	20348	24013	29144
Ба модароне, ки панҷ ё бештар фарзанд таваллуд кардаанд <i>Женщинам, родившим пять и более детей</i>	38892	65494	69424	64236
Ба модарони аз кӯдакӣ маъюб <i>Матерям инвалидам с детства</i>	10250	7657	7193	1541
Ба кӯдакони бепарастормонда <i>Детям в случае потери кормильца</i>	91037	88431	86101	79977
аз онҳо - из них:				
ба кӯдакони куллан ғайримавҷуд <i>дети круглые сироты</i>	1045	903	931	879
Андозаи миёнаи кӯмакпулиҳо, сомонӣ <i>Средний размер пособий, сомони</i>				
Маъюбон аз кӯдакӣ¹ <i>Инвалиды с детства¹</i>	56,55	53,56	65,46	91,45
аз он ҷумла - в том числе:				
гурӯҳи I - I группы	36,57	60,74	79,92	97,72
гурӯҳи II - II группы	75,68	68,92	79,89	94,15
гурӯҳи III - III группы	16,14	20,30	28,64	48,63
Кӯдакони маъюб² <i>Дети-инвалиды²</i>	58,52	60,05	81,53	99,48
Ба модароне, ки панҷ ё бештар фарзанд таваллуд кардаанд <i>Женщинам, родившим пять и более детей</i>	65,77	73,57	104,05	123,98
Ба модарони аз кӯдакӣ маъюб <i>Матерям инвалидам с детства</i>	55,83	62,86	65,61	70,49
Ба кӯдакони бепарастормонда <i>Детям в случае потери кормильца</i>	47,64	51,08	68,32	93,52
аз онҳо - из них:				
ба кӯдакони куллан ғайримавҷуд <i>дети круглые сироты</i>	87,81	102,93	149,04	155,34

¹) Андозаи ҳадди ақали кӯмакпулӣ аз рӯи маъюбӣ ба кӯдакони 0-17 сола - Минимальный размер пособия по инвалидности детям 0-17 лет

²) Андозаи миёнаи кӯмакпулии иҷтимоӣ ҳармоҳа - Средний размер месячного социального пособия

**Маблағҳои субсидия барои пардохти шахрвандоне,
ки оиди дастгирии иҷтимоӣ имтиёз доранд
Сумма субсидий для выплат гражданам,
имеющих льготы по социальной поддержке**

(Аз рӯи маълумоти Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон)
(По данным Министерства финансов Республики Таджикистан)

	(ҳазор сомонӣ – тысяч сомони)		
	2009	2010	2011
Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ - Всего по республике	22775,6	40750,6	43000,0
аз он ҷумла: в том числе:			
1. Вазорати нақлиёт			
Министерство транспорта	607,3	677,1	770,0
нақлиёти автомобилӣ			
автомобильный транспорт	243,7	250,9	270,0
роҳи оҳан			
железная дорога	179,3	186,2	200,0
авиатсияи граждонӣ			
гражданская авиация	184,3	240,0	300,0
2. Хадамоти алоқаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон			
Служба связи при Правительстве Республики Таджикистан	1125,0	1141,3	1225,0
хизмати алоқа			
услуги связи	800,0	800,0	860,0
хизмати пӯшта			
услуги почты	325,0	341,3	365,0
3. Корхонаи воҳиди давлатии «Ҳочагини манзилию коммуналӣ»			
Государственное унитарное предприятие «Жилищно – коммунальное хозяйство»	871,3	932,2	1005,0
хизмати манзилию коммуналӣ			
жилищно – коммунальные услуги	871,3	932,2	1005,0
4. Вазорати саноат ва энергетикаи Ҷумҳурии Тоҷикистон			
Министерство промышленности и энергетики Республики Таджикистан	20172,0	38000,0	40000,0
ҷубронпулӣ оид ба истифодаи қувваи барқ			
компенсация по использованию электроэнергии	20172,0	38000,0	40000,0

Таъмини маъубон ба аробачаҳои маъубӣ дар вилояти Суғд

Обеспечение инвалидов инвалидными колясками по Согдийской области

(Аз рӯи маълумотҳои раёсати Агентии давлатии ҳифзи иҷтимоӣ, шугли аҳоли ва муҳоҷират дар ш. Хучанд ва ноҳияҳои Исфара ва Ғончӣ - по данным Управления государственного Агентства по социальной защите, занятости населения и миграции в г. Худжанд и Исфаринском и Ганчинском районах)

	2010		2011	
	Ҳамагӣ эҳтиёҷмандон Всего нуждающихся	аз онҳо таъмин шуданд из них обеспечено	Ҳамагӣ эҳтиёҷмандон Всего нуждающихся	аз онҳо таъмин шуданд из них обеспечено
ш. Хучанд				
г.Худжанд	4	4	21	21
занҳо - эҷиҷини	3	3	9	9
мардҳо - мужҷини	1	1	12	12
ш. Исфара				
г. Исфара	26	8	19	15
занҳо - эҷиҷини	8	3	6	3
мардҳо - мужҷини	18	5	13	11
н.Ғонҷӣ				
Ганҷинский р/н	8	8	14	6
занҳо - эҷиҷини	4	3	3	1
мардҳо - мужҷини	4	5	11	5

Ҳамагӣ дар соли 2011 дар вилояти Суғд 226 нафар маъубон ба маблағи 110,6 ҳазор сомонӣ аробачаи маъубӣ, 150 нафар маъубон ба маблағи 3,8 ҳазор сомонӣ асобағал гирифтанд.

Всего по Согдийской области в 2011 году 226 человек получили инвалидные коляски на сумму 110,6 тысячи сомони, 150 человек получили костыли на сумму 3,8 тысячи сомони.

Кӯмаки иҷтимоии давлатӣ ба суроғи оилаҳои камбизоат, ки кӯдакони синни 7-15 сола доранд дар муассисаҳои таҳсилоти умумӣ таҳсил мекунанд, расонида шуд

Государственная адресная социальная помощь малообеспеченным семьям, имеющим детей в возрасте 7-15 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях

(Аз рӯи маълумотҳои шӯъбаҳои маорифи ноҳияҳои Исфара ва Ғонҷӣ - по данным отделов образования Исфаринского и Ганчинского районов)

	2007	2008	2009	2010	2011
Шумораи кӯмакирандаҳо, нафар					
Численность получателей, человек					
ш. Исфара - г. Исфара	6372	6105	6001	5879	5887
н.Ғонҷӣ – Ганҷинский р/н	4139	4133	4245	4195	4210
Ҳамагӣ таъин карда шуд, ҳазор сомонӣ					
Всего назначено, тыс. сомони					
ш. Исфара - г. Исфара	254,9	244,2	240,0	235,2	235,5
н.Ғонҷӣ – Ганҷинский р/н	165,6	165,3	169,8	167,8	168,4
Андозаи миёнаи кумакпулӣ дар як сол, сомонӣ					
Средний размер пособий за год, сомони	40	40	40	40	40

Хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолони яккаву танҳо ва маъҷубон
Социальное обслуживание одиноких престарелых и инвалидов

(Аз рӯи маълумотҳои Марказҳои ҷирри иҷтимоии ноҳияҳои Исфара ва Ғонҷӣ
 по данным Центров социальной помощи Исфаринского и Ганчинского районов)

	ш. Исфара г. Исфара			ш. Ғонҷӣ Ганчинский р/н		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Хамагӣ шахсони яккаву танҳои ба ҳисоб гирифташуда	230	216	213	276	230	231
Всего одиноких взятых на учет						
Тадқиқот гузаронида шуд	141	130	144	276	230	231
<i>Обследовано</i>						
Ба кӯмаки иҷтимоӣ эҳтиёҷ доранд	141	130	144	276	230	231
<i>Нуждаются в социальной помощи</i>						
Аз тарафи кормандони иҷтимоӣ хизмат расонида мешаванд.	141	130	144	204	185	177
<i>Обслуживаются сотрудниками</i>						
Шахсони яккаву танҳо ба мағозаҳои озуқаворӣ вобаста карда шудаанд	-	-	-	204	162	161
<i>Закреплено одиноких граждан за продовольственными магазинами</i>						
Шахсони яккаву танҳо ба корхонаю ташкилотҳо вобаста карда шудаанд	-	-	-	144	149	96
<i>Закреплено одиноких граждан за предприятиями и организациями</i>						
Шахсони яккаву танҳо ба хонандаҳои мактаб ва ба донишҷӯён вобаста карда шудаанд	-	-	-	93	142	102
<i>Закреплены одиноких граждан за школьниками и студентами</i>						
Аз муоинаи тиббӣ (диспансерӣ) гузаштанд	-	-	-	204	185	177
<i>Прошли диспансерный осмотр</i>						
Ҷирри геронтологӣ расонида шуд.	10	-	-	-	-	-
<i>Оказана геронтологическая помощь</i>						
Ба ободонию таъмири манзил эҳтиёҷ доранд - <i>Нуждаются в благоустройстве и ремонт квартир</i>	5	12	-	26	134	130
Қаноатманд карда шудаанд	-	4	-	-	-	49
<i>Удовлетворено</i>						
Ба дастгоҳи телефонӣ эҳтиёҷдоранд - <i>Нуждаются в установке телефона</i>	-	-	-	-	26	25
Ба таъмини сӯзишворӣ эҳтиёҷ доранд - <i>Нуждаются в обеспечении топливом</i>	-	-	-	92	136	78
Ба муолиҷаи тиббӣ доимӣ эҳтиёҷ доранд - <i>Нуждаются в стационарном лечении</i>	-	-	-	37	142	71
Ба ҷой қардан дар хона интернат эҳтиёҷ доранд - <i>Нуждаются в устройстве в дома-интернаты</i>	-	-	-	-	-	1
Қонеъ кунонида шудаанд	-	-	-	-	-	1
<i>Удовлетворено</i>						
Ба истироҳати санаторӣ – курортӣ эҳтиёҷ доранд - <i>Нуждаются в санаторно-курортном отдыхе</i>	-	-	-	23	-	42

Рӯйхати хизматҳои иҷтимоӣ аз тарафи кормандони иҷтимоии
«Маркази ёрии иҷтимоӣ» расонидашуда

Перечень оказываемых услуг со стороны соцработников
«Маркази ёрии иҷтимоӣ»

	ш. Исфара г. Исфара			н. Ғончӣ Ғанҷинский р-н		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Ҳамагӣ хизмат расонида шуд	28634	20106	31121	9944	7811	7790
Всего оказано услуг						
аз он ҷумла - в том числе:						
Харида (оварда) ва бурда расонидани маҳсулот ба хона						
Закупка и доставка продуктов на дом	7097	6386	5682	917	1417	2020
Харида маҳсулот аз бозор						
Закупка продуктов на рынке	1558	189	1016	466	397	428
Харида (оварда) ва бурда расонидани доруворӣ						
Закупка и доставка медикаментов	1574	1500	1758	113	298	215
Рӯбучини манзили истиқоматӣ						
Уборка помещений	8982	8304	8690	754	727	674
Пухтану тайёр кардани ғизои хӯрок						
Приготовление пищи	1371	1239	2510	701	437	348
Дархости духтур ба хона						
Вызов врача на дом	744	654	593	354	301	186
Бурда (овардани) ташхисҳо ба дармонгоҳ						
Доставка анализов в поликлинику	28	-	-	159	104	112
Роҳбадагӣ кардан ба дармонгоҳ - Сопровождение в поликлинику	240	-	49	198	139	149
Тартиб додани ҳуҷҷатҳо						
Оформление документов	24	-	89	198	45	-
Ба хона даъват кардани корманди техникӣ, барқӣ ва дуредгар - Вызов техника, электрика и плотника	1180	224	97	110	91	171
Пардохти ҳисобҳо барои хизматҳои коммунали						
Оплата счетов за коммунальные услуги	-	460	1864	322	177	103

ЗАНҶО ВА МАРДҶО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	ш. Исфара г. Исфара			н. Гончй Ганчинский р-н		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Духтан ва таъмири либосу пойафзол						
Обиши и ремонт одежды и обуви	-	-	300	138	94	155
Шустани мӯи сар, тарошидани риш ва дигар хизматҳо дар хона						
Стрижка волос, бритье и др. услуги на дому	-	-	-	245	214	180
Хондани рӯзнамою маҷаллаҳо						
Чтение газет и журналов	840		300	1043	482	374
Иваз кардани рӯйчо						
Смена белья	1184	624	951	965	470	454
Шустани анҷомҳои хурд						
Стирка мелких вещей	1335	2492	2664	461	476	426
Ёрии зарурии тиббӣ расонидан						
Оказание необходимой медицинской помощи	-	-	-	168	175	142
Гарм кардани оташдон						
Расстонка печей	48	56	77	282	138	92
Дар беморхонаҳо хобонидан						
Помещение в больницу	-	-	-	100	128	143
Ташриф овардан ба беморхона						
Посещение в больницу	-	45	44	319	166	158
Шӯсту шӯи зарфҳо						
Мытье посуды	1227	450	2615	1427	1335	1259
Ба муассисаҳои гуногун ташриф бурдан (овардан)						
Посещений различных учреждений	543	49	74	309	263	345
Ташкили маросими дафн						
Организация погребения	11	9	21	13	-	18
Дигар хизматҳои зарурӣ						
Другие необходимые услуги	620	185	160	301	348	267
Гирифтани доруворӣ бо 50 фоиз тахфиф						
Получение лекарства с 50% скидкой	10	45	109	15	86	94
Ба маблағи, сомонӣ						
На сумму, сомони	2439,14	1574,57	1723,12	46,00	107,00	260,00
Расонидани кумаки моддӣ						
Оказание материальной помощи	43	51	64	29	188	172
Ба маблағи, сомонӣ						
На сумму, сомони	8620,0	7500,00	14000,00	2420,00	4800,00	14203,50

Ёрии иҷтимоӣ дар хона
Социальная помощь на дому

(Аз рӯи маълумотҳои Марказҳои ёрии иҷтимоии ноҳияҳои Исфара ва Ғонҷӣ
 По данным Центров социальной помощи Исфаринского и Ганжинского районов)

	ш. Исфара г. Исфара			н. Ғонҷӣ Ганжинский р/н		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Микдори шӯъбаҳои ёрии иҷтимоӣ						
<i>Количество отделений социальной помощи</i>	2	2	2	3	1	1
Ҳамагӣ кормандони иҷтимоӣ						
<i>Всего социальных работников</i>	18	16	17	22	22	22
аз онҳо - из них:						
занҳо - женщины	13	16	17	17	18	17
мардҳо - мужчины	5	-	-	5	4	5
Шумораи ошхонаҳо барои хӯроқи бепул						
<i>Число столовых для бесплатного питания</i>	2	2	3	1	1	1
Дар охири сол ба хизмат-расонӣ дар хона эҳтиёҷ доранд						
<i>Нуждаются в обслуживании на дому на конец года</i>	-	-	69	72	45	34

**ҚАРЗҶОИ ХУРД БАРОИ АҶОЛӢ
МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ**

Дар давомии солҳои охир зиёдшавии миқдори ташкилотҳои қарздиҳанда, ҳаҷми қарзҳои хурд ва шумораи қарзгирандаҳо мушоҳида карда мешавад.

Маблағи асосии қарзҳои дар соли 2011 додашуда чунин аст: 17,5 Ҷоиз қарзҳои бо андозаи аз 100 то 250 ҳазор сомонӣ, 16,2 Ҷоиз – барои қарзгирандагон аз 50 то 100 ҳазор сомонӣ. Андозаи аққалии қарзҳои хурдро 7,1 Ҷоизи аҳолӣ истифода мебаранд, 59,2 Ҷоизи қарзҳои хурди гирандагонҳо ба ҳиссаи аз 10 то 13 Ҷоизи маблағҳо рост меояд.

На протяжении последних лет наблюдается увеличение числа микрокредитных организаций, объемов микрокредитования, так и численности получателей.

Основная сумма микрокредитов выданных в 2011 году – 17,5% приходилась на кредиты размером от 100 до 250 тысяч сомони, 16,2% – на получателей от 50 до 100 тысяч сомони. Минимальными размерами микрокредитов пользуется 7,1% населения, 59,2% получателей микрокредитов приходится на равные доли от 10 до 13% в получении сумм.

**Шумораи қарзгирони қарзҳо
(аз рӯи маълумоти Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Микрокредитование населения
(по данным Национального Банка Республики Таджикистан)**

	2009		2010		2011	
	Шумораи қарзгирони қарзҳо, нафар					
	Количество получателей микрокредитов, человек					
	Ҳамагӣ	аз он ҷумла занҳо	Ҳамагӣ	аз он ҷумла занҳо	Ҳамагӣ	аз он ҷумла занҳо
	Всего	в т.ч. женщин	Всего	в т.ч. женщин	Всего	в т.ч. женщин
Ҷумҳурии Тоҷикистон						
Республика						
Таджикистан	218054	74488	235622	79315	294602	103081
ВМКБ - ГБАО	7969	2871	10794	3826	11426	5139
Вилояти Хатлон						
Хатлонская область	62561	19112	67200	20195	80754	25650
Вилояти Сӯғд						
Согдийская область	93934	35397	96895	35457	128122	47409
ш. Душанбе - г. Душанбе	14345	6081	20025	8591	29380	10824
НТЧ - РРП	39245	11027	40708	11426	44920	14059

Аз шумораи умумии қарзгирандагон дар соли 2011 занҳо 35 Ҷоизро ташкил доданд, ки нисбатан дар гирифтани қарзҳои хурд занҳои ВМКБ Ҷаёланд - 45 Ҷоиз аз шумораи умумии қарзгирандагон, дар вилояти Суғд 37 Ҷоиз, шаҳри Душанбе 36,8 Ҷоиз, вилояти Хатлон ва НТҚ мутаносибан 31,8 ва 31,3 Ҷоиз.

В числе получателей микрокредитов в 2011 году женщины составили 35%, наиболее активными в получении микрокредитов являются женщины в ГБАО – 45% от общего числа получателей, Согдийской области – 37%, г.Душанбе – 36,8%, в Хатлонской области и РРП соответственно 31,8 и 31,3%.

**Қарздохии хурд аз ҷониби шӯъбаҳои бонкҳо ба соҳаи иқтисодиёт
(аз рӯи маълумотҳои Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳазор сомонӣ)
Микрокредитование населения отделениями банка по отраслям экономики
(по данным Национального Банка Республики Таджикистан,
тысяч сомони)**

	2008		2009		2010		2010	
	Ҳамагӣ Всего	бо фоиз в %	Ҳамагӣ Всего	бо фоиз в %	Ҳамагӣ Всего	бо фоиз в %	Ҳамагӣ Всего	бо фоиз в %
Ҳамагӣ Всего	3935238,0	100,0	4205785,0	100,0	5543776,0	100,0	6495427,0	100,0
аз он ҷумла: в том числе:								
Саноат								
Промышленность	1113923,8	28,3	834359,2	19,8	1368260,4	24,7	1254414,0	19,3
Кишоварзӣ								
Сельское хозяйство	784945,6	19,9	874156,0	20,8	849308,5	15,3	1017999,4	15,7
Савдои хориҷӣ								
Внешняя торговля	713690,8	18,1	685151,8	16,3	1088660,8	19,6	1515337,5	23,3
Соҳтмон								
Строительство	235634,6	6,0	368885,7	8,8	389891,3	7,0	500915,2	7,7
Нақлиёт								
Транспорт	66985,0	1,7	29280,0	0,7	147341,0	2,7	212958,6	3,3
Хизматрасонӣ								
Оказание услуг	121457,2	3,1	71846,7	1,7	135045,6	2,4	275502,1	4,2
Ҳуроки ҷамъиятӣ								
Общественное питание	22013,2	0,6	7027,5	0,2	27600,0	0,5	15880,3	0,2
Миёнаравии молиявӣ								
Финансовое посредничество	32877,8	0,8	150419,6	3,6	340620,4	6,1	752604,7	11,6
Истеъмолот								
Потребительские цели	350843,8	8,9	378391,3	9,0	375125,5	6,8	476773,1	7,3
Дигар - Дигаре	492866,2	12,5	806267,2	19,2	821922,6	14,8	473042,2	7,3
Барои маълумот соҳибкорони истехсолӣ								
Для сведения производственные предприниматели	2593895,2	65,9	2826875,6	67,2	3478845,2	62,8	3336815,1	51,4

Мақсади истифодаи қарзҳо 23,3
фоизи қарзхоро қарзгирандагон
барои рушди соҳаи савдо берун аз
ҷумҳурии истифода мебаранд – раван-
ди зиёдашавии харсола мушоҳида
мешавад, 19,3 фоиз – барои рушди
истехсолоти саноатӣ, 15,7 фоиз ба-
рои рушди соҳаи кишоварзӣ (нисбат
ба соли 2008 4,2 фоиз кам шудааст),
барои рушди хизматрасонии нақли-
ётӣ – 3,3 фоиз, 11,6 фоиз барои руш-
ди миёнаравии молиявӣ.

По целям использования 23,3% была
использована заемщиками для развития в
области торговли за пределы страны –
наблюдается тенденция ежегодного
роста, 19,3% – на развитие промыш-
ленного производства, 15,7% – на
развитие в области сельского хозяйст-
ва (по сравнению с 2008 годом сокра-
тилась на 4,2%), на развитие транс-
портных услуг – 3,3%, 11,6% – на разви-
тие финансового посредничества.


Микдори ташкилотҳои қарздиҳанда ва андозаи қарзҳои додашуда
Количество микрокредитных организаций и структура выданных кредитов

	2008	2009	2010	2011
Микдори ташкилотҳои қарздиҳанда, адад				
Количество микрокредитных организаций, единиц	112	137	137	141
Ҳамагӣ қарзҳои додашуда, сомонӣ	1663009 ¹	1505739 ¹	1788915 ¹	2349391 ¹
Всего выдано кредитов, сомони	1681	2619	2002	3472
то 500 - <i>до 500</i>	140601	138548	129781	165269
аз 501 то 3000 - <i>с 501 до 3000</i>	225349	197099	213843	251332
аз 3001 то 5000 - <i>с 3001 до 5000</i>	211150	200916	248256	300521
аз 5001 то 10000 - <i>с 5001 до 10000</i>	163144	143463	160068	234362
аз 10001 то 15000 - <i>с 10001 до 15000</i>	162797	162008	176965	288707
аз 15001 то 25000 - <i>с 15001 до 25000</i>	237754	207856	219985	315723
аз 25001 то 50000 - <i>с 25001 до 50000</i>	332930	240590	286231	379511
аз 50001 то 100000 - <i>с 50001 до 100000</i>	187603	212641	351784	410495
аз 100001 то 250000 - <i>с 100001 до 250000</i>				

¹ Қарзҳои хурди воқеан додашуда, беназардошти тағйирёбии қурбҳои асъори хориҷӣ ва таснифи қарзҳо инъикос шудааст

¹ Фактически выданные микрокредиты отражаются без учета изменения курса иностранных валют и классификации кредитов

Соҳтори қарзҳои додашуда аз рӯи андоза, фоиз
Структура выданных кредитов по размерам, в процентах



**ҶИНОЯТКОРӢ
ПРЕСТУПНОСТЬ**

Шумораи шахсоне, ки ҷиноят содир кардаанд
Число лиц, совершивших преступления
(нафар - человек)

	2008	2009	2010	2011
Ҳамагӣ - Всего	8363	8462	7116	10423
занҳо - женщины	1485	1400	972	1306
мардҳо - мужчины	6878	7062	6144	9117
аз он ҷумла: в том числе:				
ноболигон - несовершеннолетние	467	390	374	484
писарон - мальчики	414	346	339	454
духтарон - девочки	53	44	35	30

Тақсимои шахсоне, ки ҷиноят содир намудаанд,
аз рӯи намуи ҷиноятҳо дар соли 2011
Распределение лиц, совершивших преступления
по видам преступлений в 2011 году

	Шумораи шахсоне, ки ҷиноят содир намудаанд, нафар Число лиц совершивших преступления, человек			Таносуб, ба ҳисоби ғоиз Удельный вес, в %	
Ҳамагӣ Всего	мардҳо мужчины	занҳо женщины	мардҳо мужчины	занҳо женщины	
Ҳамагӣ - Всего	10423	9117	1306	87,5	12,5
аз он ҷумла: в том числе:					
одамкушии баркасдона ва сӯикасд ба одамкушӣ					
умышленные убийства и покушение на убийство	147	134	13	91,2	8,8
касдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ					
умышленное тяжкое телесное повреждение	77	69	8	89,6	10,4
тачовуз ба номус ва сӯикасд ба таҷовуз					
изнасилования и покушения на изнасилование	32	32	-	100,0	-
дуздӣ - қаража	1734	1535	199	88,5	11,5
ғоратгарӣ - грабеж	162	154	8	95,1	4,9
хучуми рохзанҳо - разбойные нападения	45	43	2	95,6	4,4
фиребагарии қаллобӣ					
мошеничиство	660	555	105	84,1	15,9
авбошӣ - хулиганство	1117	891	226	79,8	20,2
вайрон кардани қондаҳои ҳаракати нақлиёти роҳ ва истифодаи воситаҳои нақлиёт					
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств	365	359	6	98,4	1,6

ЗАНҲО ВА МАРДҲО - ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ

	Шумораи шахсоне, ки ҷиноят содир намудаанд, нафар <i>Число лиц совершивших преступления, человек</i>			Таносуб, ба ҳисоби Ҷоиз <i>Удельный вес, в %</i>	
	Ҳамагӣ <i>Всего</i>	мардҳо <i>мужчины</i>	занҳо <i>женщины</i>	мардҳо <i>мужчины</i>	занҳо <i>женщины</i>
аз он ҷумла аз беэҳтиётӣ сабабгори Ҷавти одам шудан <i>в том числе повлекшее по неосторожности смерть человека</i>	356	353	3	99,2	0,8
дуздидани яроқи оташфишон, тир ва моддаҳои тарканда <i>хищение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ</i>	31	28	3	90,3	9,7
ҷиноятҳои вобаста ба маводи муҳаддир - ҷиноятҳои, вазанҳои с наркотиками	880	825	55	93,8	6,3
порахӯрӣ - взыточничество	129	118	11	91,5	8,5

Шумораи маҳкумшудагон (нафар) *Число осужденных (человек)*

	2008	2009	2010	2011
Ҳамагӣ - Ҷамъа	7292	7469	7491	7626
аз он ҷумла: в том числе:				
занҳо - Ҷенитини	804	876	741	805
мардҳо - Мужчины	6488	6593	6750	6821

Дар соли 2011 шумораи занҳо, ки ҷиноят содир намудаанд 1306 нафарро ё 12,5 Ҷоизро ташкил додаст.

Дар байни ноҷӯғоне, ки ҷиноят содир намудаанд, дар соли 2011 духтарон зиёда аз 6,2 Ҷоизро ташкил додаанд, ки дар соли 2008-ум 11,3 Ҷоиз буд.

В 2011 году численность женщин, совершивших преступления составила 1306 человек, или 12,5% от общей численности.

Среди подростков, совершивших преступления, девочки в 2011 году составляли 6,2%, в 2008 году было 11,3%.

**ФАЪОЛИЯТИ МАРКАЗҲОИ БҶҲРОӢИ ВА ЗАХИРАВӢ
ДАР МУБОРИЗА БА ЗУЛМУ ЗҶҲОВАРИЕ, КИ НИСБАТ БА
ЗАНҲО СОДИР ГАРДИДААСТ¹
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРИЗИСНЫХ И РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ ПО
БОРЬБЕ С НАСИЛИЕМ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН¹**

Дар солҳои 2010 - 2011 дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни ҷумҳурии ба муроҷиаткунандаҳо барои маслиҳат ва қурбонии зӯроварӣ дар 12 марказҳои бӯҳронӣ (МБ) ва захиравӣ (МЗ) кӯмак расонидаанд. Дар соли 2011 МБ ва МЗ 9093 намуди хизматро расонидаанд (дар соли 2010-ум 7697 намуд буд), ки нисбат ба соли 2010-ум 18,1 фоиз зиёд аст).

Шумораи муроҷиаткунандаҳо ба МБ ва МЗ дар соли 2011-ум 5455 нафарро ташкил дод, ки нисбат ба соли гузашта 23,3 фоиз зиёд аст. Аз шумораи муроҷиаткунандаҳо занҳо 91 фоиз ва мардҳо 9 фоизро ташкил медиҳанд.

Бо маслиҳатҳои иттилоотӣ, бо тамини буллетени китобчаҳо 22,9 фоизи шаҳравандон фаро гирифта шудаанд, барои маслиҳати рӯҳу равоншиносӣ 30 фоизи шаҳравандон муроҷиат кардаанд, маслиҳатҳои ҳуқуқшинос низ хизмати муҳимтарини ҳамаҷуз мебошад, ки 32,3 фоизро ташкил медиҳад. Оид ба масъалаҳои зӯроварӣ (ки ба саломатӣ зарар расондаанд, таҳдидҳо, таҳқиру таҷовуз ба номус) 23,4 фоизи шаҳравандон муроҷиат карданд.

В 2010 - 2011 гг. в различных городах и районах республики оказывается помощь обратившимся за консультацией и жертвам насилия в 12 Кризисных (КЦ) и Ресурсных центрах (РЦ).

В 2011 году КЦ и РЦ было оказано 9093 вида услуг (в 2010 году – 7697), что на 18,1% больше по сравнению с 2010 годом).

Численность обратившихся в КЦ и РЦ в 2011 году составила 5455 человек, что на 23,3% больше по сравнению с прошлым годом. Женщины из числа обратившихся составляют 91%, мужчины – 9%.

Информационными консультациями – обеспечение буклетами, брошюрами – охвачено 22,9% граждан, за консультацией психолога обратилось 30% граждан, консультация юриста также является самой востребованной услугой – 32,3%. По вопросам насилия (причинение вреда здоровью, угрозы, оскорбления, изнасилование) обратилось 23,4% граждан.

¹ Дар ҳамшарикӣ бо ташкилотҳои байналмиллалӣ, Иттифоқи иттиҳодияҳои ҷамъиятии «Аз баробарии ҳуқуқӣ - ба баробарии асли», нисбат ба муроҷиат ба марказҳои бӯҳронӣ ва манбаъӣ, ки ба муроҷиаткардаҳо ва қурбонии ҷабру ситам кӯмак расонданд, ҳазинаи ягонаи маълумотҳои аз соли 2009 таъсис дод.

¹ В партнерстве с международными организациями Коалицией общественных объединений «От равенства юридического – к равенству фактическому» создана единая база данных по обращениям в Кризисные и Ресурсные центры, оказывающих помощь обратившимся и жертвам насилия с 2009 года.

Масъалаҳои асосӣ, ки бо онҳо ба марказҳои бӯхронӣ ва захиравӣ муроҷиат кардаанд
Основные проблемы, с которыми обратились в кризисные и ресурсные центры

	2010	2011
Ҳамагӣ - Всего	100	100
Ба саломатӣ зарари сабук, миёна ва вазнин, латҳӯрӣ расонида шуда		
<i>Причинение вреда здоровью легкой/средней тяжести/ побой</i>	7,8	7,7
Таҳдиду таҳқир - <i>Угрозы/оскорбления</i>	15,7	15,2
Таҷовуз ба номус - <i>Изнасилование</i>	1,2	0,4
Баҳсҳои меҳнатӣ - <i>Трудовые споры</i>	1,2	1,6
Алиментҳо (нафақаи кӯдакон) - <i>Алименты</i>	8,2	12,5
Масъалаҳо (проблемаҳо) бо кӯдакон - <i>Проблемы с детьми</i>	4,4	5,4
Таксими амвол - <i>Раздел имущества</i>	3,2	2,7
Талоқ (чудошавӣ) - <i>Развод</i>	5,3	4,7
Масъалаҳои манзили истиқоматӣ - <i>Жилищные проблемы</i>	12,2	11,5
Дигар масъалаҳои ҳуқуқӣ - <i>Другие юридические проблемы</i>	8,3	11,2
Хизматҳои ҳимоятгар (адвокат) - <i>Услуги адвоката</i>	0,5	0,8
Майзадагӣ - <i>Алкоголизм</i>	0,2	0,5
Нашъамандӣ - <i>Наркомания</i>	0,5	0,1
ВНМО (Вируси норасоии масунияти одам)/БНМО (Бемории норасоии масунияти одам)/СТАҶГ (Сироятҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ гузаранда) <i>ВИЧ/СПИД/ИППП</i>	0,1	0,0
Фуруҳтани занҳо ва кӯдакон бо максоди истисмор		
<i>Трафик (вывоз женщин/детей с целью торговли/эксплуатации)</i>	0,0	0,0
Масъалаҳои нафақа ва кӯмакпулӣ - <i>Проблемы пенсий /пособий</i>	1,4	1,4
Дигарҳо - <i>Другое</i>	29,8	24,1

Миқдори хизматҳое, ки дар марказҳои бӯхронӣ ва захиравӣ расонида шудаанд

Количество услуг, оказанных кризисными и ресурсными центрами

	2010	2011
Ҳамагӣ - Всего	100	100
Маслиҳати рӯҳшинос - <i>Консультация психолога</i>	34,9	30,0
Маслиҳати ҳуқуқшинос - <i>Консультация юриста</i>	28,0	32,3
Маслиҳати иттилоотӣ - <i>Информационная консультация</i>	19,7	22,9
Таъмини ёрии ҳимоятчӣ - <i>Обеспечение адвокатской помощью</i>	4,2	4,6
Кор бо оила - <i>Работа с семьей</i>	0,5	0,3
Курси муолиҷаи рӯҳӣ - <i>Курс психологической реабилитации</i>	0,9	0,2
Сӯҳбат бо гунаҳкори зулму ситам		
<i>Беседа с виновником насилия</i>	0,3	0,3
Ёри расонидан барои таъмини ҷои кор		
<i>Помощь в трудоустройстве</i>	0,4	0,2
Ёрии тиббӣ - <i>Медицинская помощь</i>	7,8	7,4
Дигарҳо - <i>Другое</i>	3,3	1,7

**Таксимоти шаҳрвандони муроҷиаткарда аз рӯи синну сол ба
марказҳои бӯҳронӣ ва захиравӣ**
*Распределение обратившихся граждан по возрасту в кризисные и
ресурсные центры*

	2010	2011
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	100	100
то 14 сола - <i>до 14 лет</i>	0,2	0,3
14 – 15 сола - <i>14-15 лет</i>	1,1	0,7
16 – 17 сола - <i>16-17 лет</i>	1,1	1,2
18 – 24 сола - <i>18-24 лет</i>	15,0	16,7
25 – 29 сола - <i>25-29 лет</i>	17,4	18,2
30 – 49 сола - <i>30-49 лет</i>	52,1	51,0
50 сола ва калонсол - <i>50 лет и старше</i>	13,0	11,9
аз шумораи умумӣ: <i>из общего числа:</i>		
занҳо - <i>женщины</i>	89,4	91,0
мардҳо - <i>мужчины</i>	10,6	9,0

Дар соли 2011 фоизи баландтарини муроҷиат ба шаҳрвандони синни 30-40 сола 51 фоиз, ба ҳиссаи шаҳрвандони синни 25-29 сола 18,2 фоиз, ба ҷавонони синни 18-24 сола 16,7 фоиз рост меояд.

В 2011 году на граждан в возрасте 30-49 лет приходится самый высокий процент обращений – 51, на долю 25-29-летних – 18,2%, на молодежь в возрасте 18-24 года – 16,7% обращений.

Вазъи оилавии муроҷиаткардаҳо ба марказҳои бӯҳронӣ ва захиравӣ
Семейное положение обратившихся в кризисные и ресурсные центры

	Ҳамагӣ - <i>Всего</i>		фоиз, в %	
	2010	2011	2010	2011
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	4415	5455	100	100
Шавҳардор/зандор (САҲШ - ЗАГС)				
Замужем/женат (ЗАГС)	2446	2763	55,4	50,7
Шавҳардор/зандор (САҲШ), аммо яқоя зиндагӣ намекунанд				
Замужем/женат (ЗАГС)/но не живут вместе	270	502	6,1	9,2
Дар қайди никоҳи динӣ/никоҳи шаҳрвандӣ мебошанд - <i>Состоят в религиозном браке/гражданском браке</i>	477	506	10,8	9,3
Зани дуюм/сеюм - <i>Вторая/третья жена</i>	136	192	3,1	3,5
Талокшуда/чудошуда - <i>Разведена/разведен</i>	464	698	10,5	12,8
Бевазан/бевамард - <i>Вдова/вдовец</i>	344	410	7,8	7,5
Бешаҳвар/безан (мучаррад)				
Не замужем/ не женат	278	384	6,3	7,0

**Маълумотнокии муроҷияткардаҳо ба марказҳои бӯхронӣ ва захиравӣ
Образование обратившихся в кризисные и ресурсные центры**

	Ҳамагӣ - <i>Всего</i>		%	
	2010	2011	2010	2011
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	4415	5455	100	100
Таҳсил накардаанд - <i>Нет образования</i>	88	55	2,0	1,0
Таҳсилоти ибтидоӣ (то синфи 4) <i>Начальное образование (до 4 класса)</i>	194	184	4,4	3,4
Таҳсилоти миёнаи попура (то синфи 8-9) <i>Неполное среднее (до 8-9 классов)</i>	914	819	20,7	15,0
Таҳсилоти миёна (синфи 10-11) <i>Среднее (10-11 классы)</i>	1952	3084	44,2	56,5
Миёнаи махсус (техникум/ омӯзишгоҳ) <i>Среднее специальное (техникум/ училище)</i>	530	544	12,0	10,0
Олии попура (курси 3 донишқадаи оӣ) <i>Незавершенное высшее (3 курс ВУЗа)</i>	163	172	3,7	3,2
Оӣ/дараҷаи илмӣ				
<i>Высшее/ ученая степень</i>	574	597	13,0	10,9

**Касбу машғулиятҳои муроҷияткардаҳо ба марказҳои бӯхронӣ ва захиравӣ
Род занятий обратившихся в кризисные и ресурсные центры**

	Ҳамагӣ - <i>Всего</i>		%	
	2010	2011	2010	2011
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	4415	5455	100	100
Кори доимӣ - <i>Постоянная работа</i>	977	1251	22,1	23,0
Кори муваққатӣ - <i>Временная работа</i>	760	910	17,2	16,7
Хонашин - <i>Домохозяйка</i>	1638	1858	37,1	34,1
Бекор - <i>Безработный (ая)</i>	722	1058	16,3	19,4
Хонанда/ донишҷӯ				
<i>Учащаяся (ийся)/ студент (ка)</i>	148	182	3,4	3,3
Нафақахӯр - <i>Пенсионер (ка)</i>	123	121	2,8	2,2
Рухсатии ҳомиладорӣ/рухсатӣ барои нигоҳубини кӯдак <i>Декретный отпуск/ отпуск по уходу за ребенком</i>	18	40	0,4	0,7
Маъюбон - <i>Инвалиды</i>	29	34	0,7	0,6

**Муроҷияти шаҳрвандон оид ба намудҳои зӯрварӣ
Обращаемость граждан по видам насилия**

Адади муроҷият, бо фоиз Число обращений %	аз он ҷумла аз рӯи намудҳои зӯрварӣ - <i>в том числе по видам насилия:</i>				
	ҷисмонӣ <i>физическое</i>	рӯҳӣ <i>психоло- гическое</i>	иқтисодӣ <i>экономи- ческое</i>	шаҳват- парастӣ <i>сексуальное</i>	яқчанд намуд <i>несколько видов</i>
соли 2010 - <i>2010 год</i>					
100	10,4	49,7	11,5	5,4	23,0
соли 2011 - <i>2011 год</i>					
100	10,6	47,3	15,3	2,8	24,0

Дар қисмати намудҳои зӯроварӣ дар соли 2011 нисбат ба соли 2010 аз рӯи зӯроварии рӯҳӣ 2,4 банди фоиз ва аз рӯи банди зӯроварии алоқаи ҷинсӣ 2,6 фоиз кам ба қайд гирифта шудааст. Дар айни замон таносуби зӯроварии иқтисодӣ то ба 3,8 банди фоиз афзуда, то ба як фоиз аз шумораи занҳои ба якҷанд намуди зӯроварӣ гирифта шуда зиёд шудааст. Аз шумораи занҳои муроҷиаткарда 81,9 фоизашон (дар соли 2010-ум 50,3 фоиз буд) ба зӯроварии бисёр-карата нисбати онҳо ва 18,1 фоиз (дар соли 2010-ум 19,7 фоиз буд) ба зӯроварии яккарата эътироф кардаанд.

В разрезе видов насилия в 2011 году по сравнению с 2010 годом отмечено уменьшение на 2,4 процентных пункта по психологическому насилию, и на 2,6 процентных пункта по сексуальному насилию. В то же время удельный вес экономического насилия вырос на 3,8 процентных пункта и на один процент (1%) увеличилось число женщин подверженных нескольким видам насилия. Из числа обратившихся женщин 81,9% (в 2010г – 80,3%) признались в многократном совершении насилия над ними и 18,1% (в 2010 г.-19,7%) - в однократном.

Оқибати зулму ситам нисбат ба занҳо, ки ба марказҳои бӯҳронӣ ва захиравӣ муроҷиат кардаанд

Последствия насилия, совершенного в отношении женщин, обратившихся в кризисные и ресурсные центры

	%	
	2010	2011
Ҳамагӣ - Всего	100	100
Харошидагӣ/кабуд шудагӣ/ латхӯрӣ	7,2	9,1
Ссадины/ синяки /ушибы		
Захмбардорӣ/шикастагӣ/мачрӯҳият	1,8	1,7
Травмы/ переломы/ ранения		
Захмӣ шудани сару майна/ба саломатӣ зарару вазнин	0,8	0,4
Черепно-мозговая травма (тяжелый вред здоровью)		
Оғози ҳомиладорӣ/қатъ кардани ҳомилашавӣ	3,5	2,7
Настуллиение беременности/ прекращение беременности		
Бемориҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ гузаранда	0,2	0,2
Заболевания ,передающиеся половым путем		
Кӯшиши худкушӣ қардан	3,2	3,3
Попытка суицида		
Вайроншавии кайфияти рӯҳӣ	75,0	75,7
Психэмоциональные нарушения		
Дигарҳо - Другое	8,3	6,9

Муносибати алоқаи шахси ситамкарда бо ҷабрдида, ғоиз
Связь потерпевшей с лицом, совершившим насилие, в процентах

	2010	2011
Ҳамагӣ - <i>Всего</i>	100,0	100,0
Шавҳар/САҲШ		
<i>Муж (ЗАГС)</i>	36,0	27,9
Шавҳар/(никоҳшуда/ҳамхоба, ошиқ, хушдор, ёр)		
<i>Муж/ (никох/ сожитель)</i>	10,1	9,8
Шавҳари собиқ - <i>Бывший муж</i>	6,2	9,2
Волидайн - <i>Родители</i>	5,4	6,0
Волидайни шавҳар - <i>Родители мужа</i>	12,5	13,1
Дигар ҳешовандон - <i>Другие родственники</i>	7,9	11,1
Дигар ҳешовандони шавҳар/зан		
<i>Другие родственники мужа/ жены</i>	6,3	7,1
Фарзандон - <i>Дети</i>	3,2	2,9
Сардори ҷои қор/муаллими ҷои таҳсил		
<i>Начальник по месту работы/ преподаватель по месту учебы</i>	0,7	1,2
Ҳамкорони ҷои қор/ҷои таҳсил		
<i>Коллеги по работе/ по месту учебы</i>	0,9	1,0
Ношиносон - <i>Незнакомые</i>	3,9	1,8
Ҳамсоҷа - <i>Соседи</i>	3,2	5,0
Кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ		
<i>Сотрудники правоохранительных органов</i>	0,6	0,9
Дигарҳо - <i>Другие</i>	3,1	3,0
Зиндагӣ бо ҷабрдида - <i>проживание с потерпевшим</i>	100,0	100,0
якҷоя - <i>совместно</i>	56,4	45,9
Ҷудоғона - <i>раздельно</i>	43,6	54,1

Оқибатҳон асосии зулму зӯроварӣ вайроншавии эҳсосоти рӯҳӣ - 75,7 фоиз, ҷароҳати ҷисмонӣ - 10,8 фоиз, кӯшиши худкушӣ қардан ва сӯйқасд ба ҷони худ - 3,3 фоиз мебошад.

Дар соли 2011 таҳлили маълумотҳо оид ба муносибати шахсони содиркардаи зулму зӯроварӣ нисбат ба ҷабрдидаҳо нишон дод, ки ба ҳиссаи шахсоне, ки ношинос ҳастанд, 1,8 фоиз рост омадааст, ки нисбат ба соли 2010-ум 2,1 фоиз кам, 89 фоиз бо ин ё он роҳ муносибати ҳешутаборӣ доранд, аз онҳо 43,3 фоизи зулму зӯроварӣ аз тарафи шавҳарҳо (дар ақди никоҳи расмӣ ё шахрвандӣ қарор доранд), зулму ситами собиқ шавҳарон 10,6 фоиз, аз ҷониби дигар ҳешовандон 46,1 фоиз рост меояд. Дар соли 2011 дар лаҳзаи содиршавии зулму зӯроварӣ қариб 46 фоизи муроҷиаткардаҳо дар зиндагии яқоя бо шахсони зӯроварда қарор доштанд ва 54,1 фоиз дар алоҳидагӣ зиндагӣ мекарданд.

Дар байни шахсоне, ки нисбат ба занҳо зулму зӯроварӣ содир кардаанд, 50,4 фоизашон қор мекунанд ва 16,5 фоизашон беқоранд. Аз рӯи сатҳи саводноқӣ дар байни шахсоне, ки нисбат ба занҳо зулму зӯроварӣ содир кардаанд, 43,1 фоиз маълумоти миёна, 13,3 фоиз таҳсилоти миёнаи касбӣ, 10,5 фоиз таҳсилоти нопурраи миёна, 12,3 фоиз таҳсилоти олии доранд.

Основными последствиями насилия являются психоэмоциональные нарушения – 75,7%, физические травмы – 10,8%, попытка совершения суицида – 3,3%.

В 2011 году анализ данных о связях, в отношении лиц, совершивших насилие с потерпевшей, показал, что на долю не знакомых людей приходилось 1,8%, что на 2,1% меньше, чем в 2010 г., находились в той или иной родственной связи 89%, из них 43,3% насилия происходит от мужей (состоят в официальном или гражданском браке), насилие бывших мужей – 10,6%, со стороны других родственников – 46,1%. В 2011 году на момент совершения насилия около 46% обратившихся проживали совместно с лицом, совершившим насилие, 54,1% - раздельно.


Среди лиц, совершивших насилие в отношении женщин 50,4% являлись работающими и 16,5% лиц – безработными. По уровню образования среди лиц, совершивших насилие в отношении женщин 43,1% имели среднее образование, 13,3% - среднее профессиональное образование, 10,5% - неполное среднее образование, 12,3% - высшее образование.

**Маълумотнокнии шахсоне, ки зӯроварӣ ва зулм содир кардаанд, фоиз
Образование лица, совершившего насилие, в %**

	2010	2011
Ҷамағӣ - Всего	100	100
Маълумот надоранд - Нет образований	1,6	1,2
Таҳсилоти ибтидоӣ (то синфи 4)		
Начальное образование (до 4 класса)	3,5	1,6
Таҳсилоти миёнаи нопурра (то синфи 8-9)		
Неполное среднее (до 8-9 классов)	13,4	10,5
Таҳсилоти миёна (синфи 10-11)		
Среднее (10-11 классы)	48,2	43,1
Миёнаи махсус (омӯзишгоҳҳои касбӣ -техникӣ)		
Среднее специальное (профессионально-техническое училище)	19,1	13,3
Олии нопурра (курсҳои 3 донишкадаи олий)		
Не полное высшее (3 курс ВУЗа)	3,4	2,4
Олий (дараҷаи илмӣ) – Высшее (ученая степень)	10,8	12,3

**Касбу машғулияти шахсоне, ки зӯроварӣ ва зулм содир кардаанд, ғоиз
Род занятий лица, совершившего насилие, в %**

	2010	2011
Ҳамагӣ - Всего	100,0	100,0
Ба кор машғул аст - <i>Работает</i>	48	50,4
Бекор - <i>Безработный</i>	18,5	16,5
Хонашин - <i>Домохозяйка</i>	6,1	6,8
Хонанда, донишчӯ - <i>Учащаяся (ийся)/ студент (ка)</i>	1,5	1,1
Нафақахӯр - <i>Пенсионер (ка)</i>	3,6	4,2
Дигар - <i>Другое</i>	1,5	1,3
Номаълум - <i>Не известно</i>	20,8	19,7



Натиҷаҳои, ки дар рафти лоиҳаи «Гендер ва идоракунии демократӣ барои рушд – пешниҳоди хизматҳои асосӣ (базавӣ) барои занҳо» дар давраи аз моҳи декабри соли 2010 то моҳи июли соли 2012 ба даст оварда шудаанд¹)

Дикқати махсус ба сиёсати иҷтимоӣ ва ҷабҳаҳои гендерӣ бо яқинанд проблемаҳои ҷиддии рушди иҷтимоӣ-иқтисодии вилоятҳои ҷумҳурии асоснок карда мешавад, ки дар навбати аввал ба мисли камбизоатӣ ва ниҳоят камбизоатӣ, дараҷаи пасти шугли занҳо, дастрасии маҳдуд ба кафолатҳои давлатии иҷтимоӣ, ғайриқонунии суҳбати дар қабули қарорҳо, баландшавии ғайриқонунии занҳо дар муҳоҷирати меҳнатӣ яқинӣ ба мардҳо, муомилаи муқаррабии дар доираи муносибатҳои оилавӣ ва гендерӣ номбар мешавад.

Кам шудани муқаррабии занҳо барои гирифтани ҳуҷҷатҳо, ки шахсиятро тасдиқ менамояд, инчунин бақайдгирии таваллуд ва ғайри қўдакони то яксола, ё танҳо ҳангоми ба муассисаҳои таҳсилоти умумӣ рафта ба назар мерасад. Махсусан вазияти дар самти таъмин намудани шахрвандон бо шиносномаҳо дар минтақаҳои назди сарҳадӣ бад ба роҳ монда шудааст.

ООН «Женщины» дар шарикӣ бо Агентии омор, Вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳоли, Қумитаи кор бо занҳо ва оила, муассисаҳои САҲШ, инчунин сохторҳои ғайридавлатӣ аз моҳи декабри соли 2010 сар карда, то моҳи майи соли 2012 (дар давраи думарҳилагии нимсола) лоиҳаи «Гендер ва идоракунии демократӣ барои рушд – пешниҳоди хизматҳои асосӣ (базавӣ) барои занҳо»-ро татбиқ намуданд.

Ҷорабинҳои асосии лоиҳа инҳо буданд:

- гузаронидани ташҳиси гендерии қонунгузори ҚТ дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ;

Результаты, полученные в ходе проекта «Гендер и демократичное управление в развитии - предоставление базовых услуг женщинам» в период с декабря 2010 года по июль 2012 года¹)

Особое внимание к сфере социальной политики и ее гендерному аспекту обусловлено рядом острых проблем социально-экономического развития областей республики, среди которых необходимо в первую очередь упомянуть такие, как абсолютная и крайняя и бедность, низкий уровень занятости женщин, ограниченный доступ к государственным социальным гарантиям, слабая активность в принятии решений, растущий процент участия женщин в трудовой миграции вместе с мужчинами, традиционный подход в сфере семейных и гендерных отношений.

Наблюдалось снижение обращаемости женщин за получением документов, удостоверяющих личность, а также регистрации рождений и смертности детей до одного года, или только при поступлении в общеобразовательные учреждения. Особенно плохо обстоят дела в приобретении паспортов в приграничных регионах страны.

ООН «Женщины» в партнерстве с Агентством по статистике, Министерством труда и социальной защиты населения, Комитетом по делам женщин и семьи, учреждениями ЗАГС, а также негосударственными структурами начиная с декабря 2010 года по май 2012 года (в двухфазовых полугодовых периодах) осуществляли проект «Гендер и демократичное управление в развитии - предоставление базовых услуг женщинам».

Основными мероприятиями этого проекта стали:

- проведение гендерной экспертизы законодательства РТ в сфере социальной защиты;

- мониторинги риояи ҳуқуқҳои шахсони дорон имкониятҳои маҳдуд дар вилояти Сугд, ки гузаронидани тадқиқоти махсусро онд ба риояи ҳуқуқҳои шахсони дорон имкониятҳои маҳдуд дар бар мегирад, баҳои он шуда метавонад, ки то чӣ андоза чунин шахсон имкониятҳои гирифтани кӯмаки иҷтимоӣ ва дигар хизматҳоро (дастрасӣ ба маориф, хизматҳои босифати тиббӣ, таъминоти иҷтимоӣ) доранд;

- омӯзиши вазъи бақайдгирии ҳолати шаҳрвандӣ ва ҳифзи иҷтимоии гурӯҳҳо ва категорияҳои аҳолии аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазир дар ноҳияҳои таҷрибавӣ (асосан лоиҳа ба занҳои духтарон ва махсусан ба занҳои маъюб, ба оилаҳои серфарзанд, муҳочирони меҳнатӣ ва аъзоёни оилаи онҳо равона карда шудааст);

- мустаҳкам намудани ҳамкориҳо бо сохторҳои дахлдори давлатӣ ва ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ бо мақсади таъмин намудани иштирок дар марҳилаҳои аввали таҳияи сиёсат, мониторинг ва татбиқи ҳуҷҷатҳои ба танзимдароваранда;

- таҳлили системаи мавҷудани ҳисоботҳои омори дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳоли (нишондихандаҳо, тартиб ва даврияти ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумотҳо, мақомотҳои масъул ва ғайраҳо) бо нишонгирии ба дисагрегатсияи маълумотҳо аз ҷониби истифодабарандагони хизматҳо аз рӯи ҷинс, синну сол, маҳалли истиқомати шаҳрӣ ва деҳот, аз рӯи категорияҳои гуногун ва намуди хизматҳо ва ғайраҳо;

- таҳлили нишондихандаҳои мавҷуда барои мутобиқати онҳо бо стандартҳо ва меъёрҳои байналмилалӣ вобаста ба мониторинги оморӣ дастрасии хизматрасониҳо дар соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ бо назардошти фарогирии гурӯҳҳои осебпазирӣ аҳоли (тибқи муносибатҳо аз рӯи Конвенсияи

- мониторинг соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями в Согдийской области, включающий проведение специфического исследования соблюдения прав лиц с ограниченными возможностями, оценка того, насколько такие люди имеют возможности получать социальную помощь и другие услуги (Доступ к образованию, качественным медицинским услугам, социальному обеспечению);

- изучение ситуации в области гражданской регистрации и социальной защиты уязвимых групп и категорий населения в пилотных районах (в основном проект направлен на женщин и девочек, с особым вниманием к женщинам-инвалидам, многодетным семьям, трудовым мигрантам и членам их семей);

-укрепление сотрудничества между соответствующими государственными структурами и неправительственными организациями в целях обеспечения их участия на этапе разработки политики, мониторинга и реализации нормативных документов;

- анализ существующей системы статистической отчетности в области социальной защиты населения (индикаторы, порядок и периодичность сбора и анализа данных, ответственные органы и т.д.) с фокусом на дезагрегацию данных получателей услуг по полу, по возрасту, городской и сельской местности по различным категориям и видам услуг и т.д.;

- анализ существующих индикаторов на соответствие междуна-родным стандартам и нормам в отношении статистического мониторинга доступности услуг в области социальной защиты и с учетом охвата наиболее уязвимых групп (в соответствии с подходами Конвенции по ликвидации всех форм дискри-

барҳам додани ҳамаи шаклҳои дискриминация нисбат ба занҳо);

- наشري маҷмӯаи омории «Занҳо ва мардҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва ҷойгир намудани он дар веб-сайти Агентии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Бо мақсади гирифтани маълумотҳо дар бораи зиндагии оилаҳои камбизоат, оилаҳои нопурра ва занҳои якҷаву танҳо пурсиши интихобии оилаҳои камтаъмин оид ба дастрасӣ ба ҳифзи иҷтимоӣ, қайди сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар доираи марҳилаи дууми Лоихаи "Тендер ва идоракунии демократӣ барои рушд «Пешниҳоди хизматҳои асосӣ (базавӣ) ба занҳо дар Тоҷикистон» дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳияҳои Исфара, Ғонҷӣ ва Б. Ғафурови вилояти Сугд гузаронида шуд.

Барои аз назар гузаронии ҳонаводаҳо саволнома (анкета) тартиб дода шуд, ки аз 13 банд иборат буда, дар ҳар як банд якҷанд саволҳо оиди вазии иҷтимоӣ-иқтисодии оилаҳо дохил карда шуда буданд. Дикқати махсус ба ақидаи аъзоёни оила оид ба вазъияти кунунӣ, инчунин пешниҳодҳо барои беҳтар намудани ҳолати ҳаррузаи зиндагӣ равона карда шуда буд.

Ҳамагӣ дар 2030 оила, ки аз 10610 нафар аъзо иборат буданд, пурсиш гузаронида шуд. Андозаи миёнаи оила аз 5,1 то 5,3 нафарро ташкил меод, ки аз бисёр-фарзандии оилаҳо шаходат медиҳад. Мардҳо дар ҳайати оилаҳо 47,7 фоиз ва занҳо 52,3 фоизро ташкил медиҳанд. Кӯдакони то синни 16 сола дар оилаҳои пурсиш гузаронидашуда 5056 нафар, ё 40,7 фоизи шумораи умумиро ташкил медиҳанд. Дар ҳайати оилаҳо 65 нафар кӯдакони дорои имкониятҳои маҳдуди синни то 16 сола ё 1,5 фоизи шумораи умумии кӯдакон мавҷуд мебошанд.

Аз рӯи ҳайаташон 85 фоизро оилаҳои пурраро ташкил медеданд, 11,2 фоизи оилаҳо аз як волидайн бо кӯдакон (бо сабаби гум кардани саробон) иборат мебошанд ва 3,8 фоиз оилаҳои талоқшуда (чудошуда) мебошанд.

Аз шумораи умумии аъзоёни оилаҳо, ки ҳуқуқи гирифтани шиноснома дош-

минации в отношении женщин);

- публикация статистического сборника «Женщины и Мужчины Республики Таджикистан» и размещение на веб-сайте Агентства по статистике Республики Таджикистан.

В целях получения данных о жизни неполных, малообеспеченных семей, и одиноких женщин, воспитывающих детей было произведено выборочное анкетирование в джамоатах Исфаринского, Ганчинского и Б.Гафуровского районов Согдийской области, направленное на изучение доступа к социальной защите, регистрации актов гражданского состояния в рамках II фазы проекта "Тендер и демократичное управление в развитии - предоставление базовых услуг женщинам в Таджикистане".

Для проведения подворного обхода составлены анкеты (вопросники) из 13 пунктов, в каждый пункт включены несколько вопросов о социально-экономическом состоянии семьи. Особое внимание уделено мнению членов семей о существующей ситуации, а также их предложениям по улучшению.

Всего было опрошено 2030 семей, состоящих из 10610 человек. Средний размер семьи составлял от 5,1 до 5,3 человека, что говорит о многодетности семей. Мужчины составляют 47,7% в составе семей, женщины – 52,3%. Дети до 16 лет в опрошенных семьях составили 5056 человек, или 40,7% от общего числа. В составе семей выявлено 65 детей с ограниченными возможностями в возрасте до 16 лет, или 1,5% от общего числа детей.

По своему составу 85% семей являлись полными, 11,2% семей состояли из одного родителя с детьми (в связи с потерей кормильца), и 3,8% семей разведены.

Из общего числа членов семей, имеющих право на получение паспорта, имели паспорта последнего образца 87,1%. Однако до настоя-

танд, 87,1 фоизашон шиносномаҳои намунаи охиринро доштанд. Аммо, то айни замон дар ҳайати оилаҳо 6,6 фоизи аъзоён шиносномаҳои «давраи шӯравӣ» доранд, 5,3 фоиз умуман шиноснома надоранд. Сабабҳои асосии мавҷуд набудани ҳуҷҷатҳои асосӣ ин надониستاني қонунҳо мебошад, ва яқин аст, ки барои гирифтани ҳуҷҷатҳо ё иваз намудани онҳо набудани масъулияти шахсӣ ҳис карда мешавад. Ҳамзамон, набояд фаромӯш кард, ки барои гирифтани ҳуҷҷатҳо набояд бюрократизм дар фаъолияти мақомоти давлатӣ вучуд дорад ва инчунин дур будани деҳаҳо аз маркази ноҳияҳо ва набудани нақлиёти чамъиятӣ дар шароити кишлоқҷойҳо низ ҷой дорад.

Аз шумораи умумии аъзоёни оилаҳо 4768 нафар дар синни қобили меҳнат мебошанд, 1021 нафар ё 21,2 фоизи аъзоёни оилаҳо дар муҳочирати меҳнатӣ буда, аз онҳо 19,9 фоизашон мардҳо, як фоиз занҳо ва 0,3 фоиз кӯдакони то 18 сола мебошанд.

Маблагҳои интиқолдодаи аъзоёни оилаҳо, ки дар муҳочирати меҳнатӣ мебошанд, он қадар зиёд нестанд, зеро воридшавии маблагҳо аз муҳочирон ба таври доимӣ нест ва қисмати начандон қалони ин маблагҳо фақат барои истеъмоли озуқаи оилаҳо пешбинӣ шудаанд ва барои бехтаршавии вазъии иҷтимоӣ-иқтисодии оила таъсири қалон намерасонанд. Ҳамчунин иштирокчиёни пурсиш далолати онро қайд намуданд, ки бисёр вақт муҳочирон бемор шуда, ба ватан бармегарданд ва даромади оила барои барқарор намудани саломати онҳо сарф мешавад, ё ин ки солҳои зиёд ба оила барнамегарданд ва масъулияти тарбияи кӯдакон ва таъмини озуқа ба дӯши занҳо меафтад, ки боз ҳам вазъияти табақаи камбизоати аҳолиро душвортар мегардонад.

Аз шумораи умумии маъюбон, ки ба аробачаи маъюбӣ мӯҳтоҷ хастанд, дар шахрҳои Хучанд, Ифара ва ноҳияи Ҷонҷӣ дар соли 2010-ум 53 фоиз ва дар соли 2011-ум 78 фоизашон таъмин карда шуданд.

Икки вақти дар состави сеҳей 6,6% ҳленов сеҳей иҳеюћ паспорта «советского периода», 5,3% - не иҳеюћ вообще паспортов. Основными причинами отсутствия необходимых базовых документов называется незнание законов, явно ощущается отсутствие личной ответственности граждан по приобретению и своевременной замене документов. При этом нельзя забывать о недостатке средств у семьи на приобретение документов и существующий бюрократизм в работе государственных структур, а также отдаленность сел от районного центра и отсутствие общественного транспорта в условиях сельской местности.

Из общего числа членов семей трудоспособного возраста 4768 человек, 1021 человек или 21,2% находились в трудовой миграции, из них 19,9% составили мужчины, 1% женщины и 0,3% приходилось на детей до 18 лет.

Денежные вливания от членов семей, находящихся в трудовой миграции не велики, поскольку поступления средств от трудовых мигрантов не носят постоянного характера и часто это небольшие средства, предусмотренные только на питание семьи, и заметного улучшения на социально-экономическое положение семей не оказывают. Также участники опроса подчеркнули факт того, что мигранты часто возвращаются больными, и доход семьи уходит на восстановление их здоровья, либо годами не возвращаются в семьи и женщинам приходится самим нести ответственность и за воспитание детей, и за пропитание, что еще более ухудшает положение изначально уязвимой семьи.

Из численности инвалидов, нуждающихся в приобретении инвалидных колясок в г.Худжанде, г.Исфаре и Ганчинском районе в 2010 году было обеспечено колясками 53% инвалидов, в 2011 году – 78%.

Проблемаҳои муайяншудаи оилаҳои камбизоат (аз рӯи натиҷаҳои таҳлили саволно-маҳои тариқи пурсиш пурқардаи хонаводаҳо)

- Дараҷаи пасти дониши ҳуқукии шаҳрвандон
- Фаёлнокии сусти одамони камбизоат барои ҳимояи ҳуқуқ ва манфиатҳои худ
- Ба оилаҳое, ки аъзоёни онҳо ғавтидаанд ва қор намеқарданд ва ё нафақахӯр набуданд, кӯмакпулӣ барои дафн пардохта намешавад
- Ба модароне, ки қор намеқунанд ё намеқонанд, кӯмакпулии яқвақта ҳангоми таваллуди кӯдак пардохта намешавад
- Доруворӣ ва табобати кӯдакони маъюб хеле қимат аст, мушкилиҳо барои нигоҳубин ва табобат дар оилаҳое, ки кӯдакони маъюб доранд, ҷой доранд
- Дастрасии маҳдуди муассисаҳои тиббӣ барои тартиб додани маъюбӣ, аз сабаби дур будан, ва ё мавҷуд набудани онҳо, роҳхати кӯдакон барои аз назаргузаронӣ дар муассисаҳои тиббии вилоят ва наҷбат барои аз назаргузаронӣ дар Хадамоти давлатии тиббии ташхиси иҷтимоӣ (ХДТТИ)
- Мавҷуд набудани имқониятҳо барои маъюбон, оилаҳои қамтаъмин, шахсони қӯҳансол барои омадан ва гузастан аз ташхиси тиббӣ бо мақсади пешгирии беморӣ
- Сари вақт таъмин нақардани (ё умуман таъмин нақардан) маъюбони мӯҳтоҷ бо аробаҷаҳои маъюбӣ ва гирифтани асобағал

Виявлённые проблемы малоимущих семей (по результатам анализа анкет подворного обхода домохозяйств)

- Низкий уровень правовых знаний граждан
- Слабая активность малообеспеченных людей в отстаивании своих прав и интересов
- Семьям умершим, которые не состояли на работе и не являлись пенсионерами, пособия на погребение не выплачиваются
- Матерям, которые не работают и не учатся, единовременное пособие при рождении ребенка не выплачивается
- Дороговизна лекарств и лечения детей инвалидов, трудности содержания и лечения в семьях имеющих детей инвалидов
- Ограничение доступа в медицинские учреждения для оформления инвалидности из-за удаленности, или их отсутствия, направления детей для осмотра в медучреждения области, очередность осмотра в Государственной службе медико - социальной экспертизы (ГСМСЭ)
- Отсутствие возможности у инвалидов, малообеспеченных семей, лиц преклонного возраста посещения медицинского учреждения в целях профилактического осмотра
- Несвоевременное обеспечение (или отсутствие обеспечения) инвалидной коляской и костылей нуждающихся инвалидов

Чорабиниҳои асосии ТҶ «**Хуршеди зиндагӣ**» барои дастгирӣ ба табакаи оилаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазир, асосан ба занҳо равона карда шуда буданд, то ки имконият фароҳам оварда, проблемаҳо муайян карда шаванд ва фарқияти ноҳия ва ҷамоатҳо мақсаднок аниқ карда шаванд ва ба оилаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазир дар самти гирифтани ҳуҷҷатҳои асосӣ, нафақа ва имтиёзҳо дастгирии мувофиқ расонида шаванд.

Дар марҳилаи дуюми лоиҳа фаъолияти босамар ҷиҳати расонидани дастгирӣ барои таъсиси маркази ёрии иттилоотӣ-ҳуқуқӣ РЯХИ - «Равзанаи Ягонаи Хизматҳо ва Иттилоот» дар назди Ҳукумати ноҳияи Ғонҷӣ ба ҳисоб мерафт.

Равзанаи Ягона барои арзёбии вазъияти ҳифзи иҷтимоӣ, омодагӣ ва барқарор намудани ҳамкориҳои мутақобилаи сохторҳои гуногуни давлатӣ дар сатҳи ноҳия ва вилоят таъсис дода шуд.

Маркази хизматрасонӣ бо принципи равзанаи ягона «Равзанаи Ягонаи Хизматрасонӣ ва Иттилоотӣ» 17 март соли 2012 фаъолияти худро дар ноҳияи Ғонҷӣ оғоз намуд. Аз шумораи умумии муроҷиатҳои моҳи якуми кории РЯХИ, зиёда аз 32 Ҷоизи муроҷиати шаҳрвандон мусбӣ арзёбӣ шуда, зиёда аз 50 Ҷоизи муроҷиатҳо ба назорат гирифта шуданд. Танҳо дар моҳи март соли 2012 ба РЯХИ 86 нафар, аз ҷумла 64 нафар занҳо муроҷиат намудаанд¹. Аз рӯи муроҷиати шаҳрвандон аз ҷониби мутахассисони РЯХИ маслиҳатҳо дода, кӯмаки зарурӣ расонида шуд:

- ба 16 нафар шаҳрвандоне, ки барои муқаррар намудани маъҷубӣ муроҷиат намуда буданд, тавсия дода шуд, ки аз ташхиси махсуси духтурони касбӣ гузаранд;
- 13 нафар шаҳрванд барои гирифтани шаҳрвандӣ ва шиносномаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намуда буданд. Аммо, ҷунин масъалаҳо дар

Основные мероприятия ОО «**Хуршеди зиндагӣ**» были направлены на оказание поддержки уязвимым слоям населения, с особым фокусом на женщин, что позволило выявить общие проблемы, а также ключевые различия между целевыми районами и джамотами, и оказать посильную поддержку наиболее уязвимым семьям при оформлении базовых документов, пенсий и льгот.

Во второй фазе проекта велась активная деятельность по оказанию поддержки в создании центра информационно-правовой помощи ЕОУИ - «Единое Окно Услуг и Информации» при Хукумате Ганҷинского района.

Созданию Единого Окна предшествовала работа по проведению оценки ситуации в сфере социальной защиты, подготовке и налаживанию взаимосвязи между различными государственными структурами на уровне района и области.

Пентр услуг по принципв единого окна «Единое Окно Услуг и Информации» - «Равзанаи Ягонаи Хизматрасони ва Иттилооти» 17 марта 2012 года начал свою работу в Ганҷинском районе. Из числа обращений первого месяца работы ЕОУИ более 32% обращений жителей были решены положительно, более 50% взяты на контроль для окончательного решения. Наибольшее количество обратившихся составляют женщины. Только в марте 2012 года в ЕОУИ обратились 86 человек, из них 64 женщины. По обращениям граждан были предоставлены консультации и оказана необходимая поддержка специалистами ЕОУИ:

- 16 гражданам, которые обратились с вопросами установления инвалидности, было рекомендовано пройти специальные обследования у врачей по профилю заболевания;
- 13 гражданам, по вопросу получения гражданства и национального паспорта РТ. Однако такие вопросы на уровне района не решаются, и

сатҳи ноҳияҳо ҳал карда намешаванд ва ба онҳо маслиҳат дода шуд, ки бо кӯмаки мақомоти хифзи ҳуқуқ дар сатҳи вилоят ва ҷумҳурӣ муроҷиат намоянд;

- 12 нафар собикадорони ҶБВ ва шахсоне, ки дар ақибгоҳ дар давраи ҶБВ собикаи қорӣ доранд, барои ба расмият дароварлани нафақа ва имтиёзҳо муроҷиат намуда буданд. Аз ҷониби мутахассисон барои дуруст ҳуҷҷатгузорӣ намудан маслиҳати муфид дода шуд;

- 12 нафар шаҳрвандон барои гирифтани қитъаи замин муроҷиат карда буданд;

- 2 нафар барои гирифтани сертификати истифодабарии замин;

Дигар шаҳрвандон оид ба масъалаҳои бақайдгирии шаҳрвандӣ: гирифтани ё иваз намудани шиноснома, шаходатномаи таваллуд ва ғайраҳо муроҷиат намуда буданд.

Фаъолияти Лоиҳа барои иттилоотонии аҳоли оиди хизматрасонии мавҷудаи давлатӣ (имтиёз ва кӯмакҳои қафолатии давлатӣ) таъсири мусбӣ расонид, дар ин бора маълумотҳои омории ҳадамоти САҲШ шаходат медиҳанд. Аз рӯи маълумотҳои САҲШ-и ноҳияи Ғонҷӣ, дар 4 моҳи соли 2012 дараҷаи муроҷиати шаҳрвандон барои гирифтани ҳуҷҷатҳо нисбат ба соли 2011-ум 29 фоиз зиёд шудааст (дар 4 моҳи соли 2011-ум 2200 шаходатнома дар бораи таваллуд дода шуда буд, дар 4 моҳи соли 2012 – 2830 адад).

Дар ҳамаи ҷамоатҳои таҷрибавӣ дар соли 2012 - Қулқанд, Навгилем, Шаҳрак, Чорқӯҳ ва Ворухи ноҳияи Исфара ба муносибати Иди Наврӯз аксияҳо гузаронида шуда, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият ҳамагӣ 519 адад, аз онҳо шиноснома – 184 адад ё 35 фоиз аз миқдори умумии ҳуҷҷатҳо, бори нахуст 77 адад ё 42 фоиз шиноснома гирифтанд, 174 нафар ё 94 фоизи шиносномаҳо ба занҳо дода шуд, 299 адад шаходатномаи таваллуд (58 фоиз

было предложено данный вопрос решить при содействии правоохранительных органов с обращением на областной и республиканский уровни;

- 12 ветеранам и людям, имеющим стаж работы в тылу в период ВОВ, которые обратились с просьбой о содействии в оформлении пенсии и льгот. Со стороны специалистов были предоставлены необходимые консультации по оформлению необходимых документов;

- 12 человек, обратились по вопросам получения земельного участка;

- 2 человека по вопросу получения сертификатов на землю;

Другие граждане обратились по вопросам гражданской регистрации: получения или замене паспортов, свидетельств о рождении и т.д.

Деятельность проекта оказала положительное воздействие на информированность населения о существующих государственных услугах (гарантированных государством льгот и пособий), об этом свидетельствуют статистические данные служб ЗАГСа. По данным ЗАГСа Ганчинского района, за 4 месяца 2012 года уровень обращений за получением документов повысился на 29%, по сравнению с 2011 годом (за 4 месяца 2011 года было выдано 2200 свидетельств о рождении, за 4 месяца 2012 года - 2830).

Во всех пилотных джамоатах в 2012 году - Қулқанд, Навгилем, Шаҳрак, Чорқӯҳ и Ворух Исфаринского района проведены акции в честь праздника Наврӯз, на которых были вручены документы, удостоверяющие личность, всего 519 документов, из них паспортов - 184 или 35 процентов из общего числа документов, впервые получили паспорта – 77 или 42%, 174 паспорта получили женщины, или 94% свидетельства о рождении –

аз миқдори умумии хуччатҳо), 36 адад шаҳодатнома дар бораи қайди никоҳ ё 7 ғоиз.

Дар ноҳияҳои таҷрибавӣ воҳӯрӣ оид ба баррасии натиҷаҳои нобаробарии ГН (гурӯҳои назоратӣ) ва занҳо бо шарикони асосӣ – МИМН вобаста ба системаи иттилоотии пешниҳодшуда ва ҷалби занҳо дар вусъат додани ғаёлияти ҳиссиёти қарзи шаҳрвандӣ, истодагарӣ намудан барои ҳуқуқҳои худ дар ҷодаи ҳифзи иҷтимоӣ ва пешниҳоди хизматҳои иттилоотӣ баргузор гардид. Дар рафти баррасӣ қарор дода шуд, ки ток-шоу тавассути ВАО (телевизиони) оид ба масъалаҳои муҳими дастрасии аҳоли ба хизматҳои иҷтимоӣ ва оид ба масъалаҳои гузошташуда, баррасии яқҷоя ташкил қарда шавад.

299 (58% *от общего числа документов*), *свидетельства о браке* – 36, или 7%.

В пилотных районах были организованы встречи по обсуждению результатов ГН (группы наблюдателей) и женщин с ключевым партнером – РИКЦами по обсуждению предлагаемой информационной системы и вовлечения женщин в деятельность по активизации чувства гражданского долга, их умения защищать свои права в области социальной защиты и услуг через информационные технологии. В ходе обсуждения было достигнуто соглашение об организации ток-шоу через СМИ (телевидение) по наиболее актуальным вопросам доступа населения к социальным услугам и совместного просмотра с обсуждением затронутых вопросов.

¹⁾ Аз рӯи маълумотҳои ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ – по данным неправительственных организаций

Ғаёлияти Марказҳои Иттилоотӣ - Маҷваратии Ноҳиявӣ (МИМН) дар соли 2011

Деятельность Районных Информационно – Консультативных Центров (РИКЦ) в 2011 году

(аз рӯи маълумотҳои Кумитаи кор бо занҳо ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон - по данным Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан)

	Адади МИМН- ҳо Число РИКЦ- ов	Шумораи мурочиат- кардагон, нафар Количество обративших ся, человек	аз ҷумла: в том числе:	
			занҳо жен- щины	мард- ҳо муж- чины
Ҷамағӣ - Всего	78	10125	8098	2027
Вилояти Суғд - Согдийская область	19	2702	1996	706
Вилояти Хатлон - Хатлонская обл.	26	3730	3519	211
ноҳияи Шаҳринав				
Шаҳринавский р-н	1	1001	786	215
ноҳияи Варзоб - Варзобский р-н	2	979	776	203
ноҳияи Файзобод-Файзабадский р-н	1	53	52	1
ноҳияи Рӯдакӣ - р-н Рудаки	8	71	66	5
ноҳияи Ҳисор - Гиссарский р-н	11	128	115	13
шаҳри Ваҳдат - г. Вахдат	8	1219	566	653
шаҳри Турсунзода - г. Турсунзаде	1	175	159	16
шаҳри Роғун - г. Рогун	1	67	63	4

РҶҲАТИ ИҲТИСОРАҲОИ ШАРТӢ

ВМКБ -Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон
 НТЧ -Ноҳияҳои тобеи Ҷумҳури
 ТМИК -Тадқиқоти Мултииндикатории Кластерии Ҷумҳурии Тоҷикистон
 солҳои 2000 ва 2005 гузаронидашуда
 ТСЗТ -Тадқиқоти сатҳи зиндагии аҳоли дар Тоҷикистон дар соли 2003,
 2007 ва 2009 гузаронидашуда
 ТҶХ -Ташкилотҳои Ғайриҳукумати
 ВНМО -Вируси Норасоии Масунияти Одам
 БНМО -Бемории Норасоии Масунияти Одам
 СТАҶГ- Сироятҳои тавассути алоқаи ҷинсӣ гузаранда
 ХДТТИ – Хадамоти давлатии тиббию таъхисии иҷтимоӣ
 МИМН-ҳо - Марказҳои иттилоотӣ - машваратии ноҳиявӣ
 РЯХИ - Равзанаи Ягонаи Хизматрасонӣ ва Иттилоотӣ

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГБАО – Горно- Бадахшанская Автономная Область
 РРП – Районы республиканского подчинения
 МИКИ – Мульти индикаторное кластерное исследование, проведенное в
 Республике Таджикистан в 2000 и 2005 гг
 ОУЖТ – Обследование уровня жизни населения в Таджикистане,
 проведенное в 2003, 2007, 2009 гг.
 НПО – Неправительственные организации
 ОО – Общественные организации
 ВИЧ – Вирус Иммунодефицита Человека
 СМИ – Средства массовой информации
 СПИД - Синдром Приобретенного иммунодефицита
 ИППП – инфекции передаваемые половым путем
 ГСМСЭ – Государственная служба медико - социальной экспертизы
 РИКЦы – Районные информационно – консультативные центры
 ЕОУИ – Единое Окно Услуг и Информации

ФЕҲРИСТИ КИТОБҲО

- Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон
- Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2009-2012
- Барномаи Давлатии «Самтҳои асосии сиёсати давлатӣ оид ба таъмини баробарии ҳуқуқҳо ва имкониятҳои мардҳо ва занҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2001-2010»
- Ҳисоботи «Баҳои талаботҳои ҲРҲ дар Тоҷикистон», БТСММ, Тоҷикистон, 2005
- Ҳуҷҷати Бонки умумичаҳонӣ
- «Баҳои параметрҳои камбизоатӣ» ҳисобот, октябри соли 2009
- Ҳолати занҳо ва кӯдакон: Тоҷикистон, Таҳлили муқоисавии натиҷаҳои тадқиқоти мултииндикатории кластерӣ дар солҳои 2000 ва 2005
- Маълумоти алтернативии ТҲХ Тоҷикистон оид ба татбиқи Конвенсияи барҳам додани поймолкунии ҳуқуқҳои занҳо
- Тафсири саволҳои гендерӣ дар Тоҷикистон, марти соли 2005
- Омори солонаи «Тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», сс.2007–2011, Душанбе, 2011
- Маълумоти омории «Нишондиҳандаҳои асосии тадқиқоти бучети хонаводаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», Душанбе, 2012
- Маълумоти омории «Маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» Душанбе, 2012
- Шарҳи вазъи вобаста ба маводи нашъадор дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Национальная стратегия развития Республики Таджикистан.
2. Стратегия Снижения Бедности Республики Таджикистан на 2009–2012 годы.
3. Оценка реализации Государственной Программы «Основные направления государственной политики по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в Республике Таджикистан на 2001-2010 годы» по результатам общественного мониторинга
4. .Отчет «Оценка требований ЦРТ в Таджикистане», ПРООН, Таджикистан, 2005 год
5. Документ Всемирного банка « Республика Таджикистан Оценка параметров бедности» отчет, октябрь 2009 года
6. Положение женщин и детей: Таджикистан, Сравнительный анализ результатов Мульти-индикаторных кластерных исследований за 2000 и 2005 гг.
7. Альтернативный доклад НПО Таджикистана по реализации Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении
8. Обзор гендерных вопросов в Таджикистане, март 2005 г.
9. Статистический ежегодник «Здравоохранение в Республике Таджикистан», 2007–2011 гг., Душанбе, 2011.
10. Статистический сборник «Основные показатели обследования бюджетов домашних хозяйств Республики Таджикистан», Душанбе, 2012.
11. Статистический сборник «Образование в Республике Таджикистан» Душанбе, 2012.
12. Обзор наркоситуации в Республике Таджикистан в 2011 году

МАҶМӯАИ «ЗАНҶО ВА МАРДҶОИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН»

/дар зери таҳрири - Директори
Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон -
Муҳаммадиева Б.З.
734025 Тоҷикистон ш. Душанбе, кӯчаи Бохтар 17/

Сборник «Женщины и мужчины Республики Таджикистан»

/ под редакцией Мухаммадиевой Б.З.- Директора
Агентства по статистике при Президенте
Республики Таджикистан
734025 Таджикистан г. Душанбе, ул. Бохтар 17 /

Фармоиш N ____
Адади нашр 100 нусха

